

**АКАДЕМИЯИ МИЛЛИИ ИЛМҲОИ ТОҶИКИСТОН
ИНСТИТУТИ ФАЛСАФА, СИЁСАТШИНОСӢ ВА ҲУҚУҚИ БА
НОМИ А. БАҲОВАДДИНОВ**

Бо ҳуқуқи дастнавис

ВБД-323:329.78 (575.3)

ТКБ -66.3.+66.61. (2 тоҷик)

А-94

АҲМАДЗОДА ДИЛНОЗА ДАВРОНАЛӢ

**СИЁСАТИ ДАВЛАТӢ ДАР БОРАИ ҶАВОНОН ВА
ХУСУСИЯТҲОИ ТАТБИҚИ ОН ДАР ШАРОИТИ
ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН**

АВТОРЕФЕРАТИ

**диссертатсия барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои
сиёсӣ аз рӯи ихтисоси 23.00.02 – Ниҳодҳо, равандро
ва технологияҳои сиёсӣ**

ДУШАНБЕ – 2024

Диссертатсия дар шӯбаи сиёсатшиносии Институти фалсафа, сиёсатшиносӣ ва ҳуқуқи ба номи А. Баҳоваддинови АМИТ омода гардидааст

Рохбари илмӣ:	Зокиров Гулмаҳмад Нозимович – доктори илмҳои сиёсӣ, профессори кафедраи сиёсатшиносии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон
Муқарризони расмӣ:	Миралӣён Қиёмиддин Абдусалимзода - доктори илмҳои сиёсӣ, мудирӣ шӯбаи ташкилӣ ва кор бо кадрҳои КИМ ХХДТ Набизода Ваҳҳоб Машраф – доктори илмҳои таърих, профессор, Академики Академияи илмҳои педагогӣ ва иҷтимоии Федератсияи Россия
Муассисаи пешбар:	Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав

Ҳимояи диссертатсия «17» январи соли 2025, соати «10:00» дар ҷаласаи Шурои диссертатсионии 6D.КOA-079 назди Институти фалсафа, сиёсатшиносӣ ва ҳуқуқи ба номи А. Баҳоваддинови Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон (734025, Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ 33) баргузор мегардад.

Бо диссертатсия дар китобхонаи илмӣ ба номи Индира Гандии Академияи миллии илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон (734025, Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ 33) ва сомонаи расмӣ Институти фалсафа, сиёсатшиносӣ ва ҳуқуқи ба номи А. Баҳоваддинови АМИТ (www.ifppanrt) шинос шудан мумкин аст.

Автореферат «___» _____ соли 2024 фиристода шуд.

Котиби илмӣ
шурои диссертатсионӣ,
номзади илмҳои сиёсӣ



Н.Н. Сангинов

МУҚАДДИМА

Мубрамии мавзуи таҳқиқот. Дар давраи муосири инкишофи ҷомеа бисёр масъалаҳо ва равандҳои ташаккул ёфта, маҷрои ҳосаеро ҷустуҷӯ менамоянд, ки натиҷаҳо ва оқибатҳои онҳо боиси дигаргуниҳои кулӣ ва тағйиротҳои ҷиддӣ дар низоми сиёсии олам мегарданд. Дар доираи чунин муносибатҳои умумиятҳои иҷтимоӣ низ чунин мақом гирифта, дар инкишофи ҷомеаи мушаххас мақом ва ҷойгоҳи ҳосаеро пайдо менамоянд. Аз ҷумлаи чунин умумиятҳои иҷтимоӣ, ки дар бештари ҳолатҳо фаъолияти онҳо вобаста ба мақомашон дар низоми муносибатҳои ҷамъиятӣ хусусиятҳои мухталифи сиёсиро касб менамоянд ҷавонон мебошанд.

Ҷавонон ҳамчун ғуруҳи аз лиҳози зехнӣ ва ҷисмонӣ пуриқтидори ҷомеа дорои қобилият, сифатҳои алоҳида ва хосиятҳои мебошанд, ки ин нишондиҳандаҳо боиси зудҳаракатии иҷтимоӣ ва сиёсии онҳо гардида, дар ҳаёти ҷамъиятӣ ва иштирокашон дар ҳаёти сиёсӣ мақоми онҳоро ба таври ҳамешагӣ муҳим ва рӯзмарра мегардонанд. Онҳо аз ҳар ҷиҳат фаъоланд ва дар сатҳи зарурии рушд вобаста ба дархостҳои ҷомеа қарор доранд.

Дар ҷомеа ҷавонон бинобар аҳамияти муҳим доштанишон дар қиёс бо умумияти дигари иҷтимоӣ бо чунин хусусиятҳо, пеш аз ҳама, доштани қобилияти баланди маълумотнокӣ, эҳсоси масъулиятшиносӣ, серҳаракатӣ, сахмгузорӣ ва фаъолнокии сиёсиву иҷтимоӣ, инчунин дар меҳвари фаъолияти ташкилотҳои ҷамъиятиву иттиҳодияҳо буданишон ва инчунин кӯшишҳои онҳо ба қабули қарорҳои дахлдор на ҳама вақт қонеъпазир аст.

Чунин ҳолатҳо ва таҷассуми хосиятҳои фардӣ ва касбии ҷавонон онҳоро дар сафҳои аввали муносибатҳои ҷамъиятӣ қарор додаанд. Мақом ва нақши ҷавонон дар ҷомеаи муосир, омӯзиш, таҳқиқ ва натиҷагирии фаъолиятҳои ҷавонро дар маркази муносибатҳои ҷамъиятӣ ва пайваستاҳои гуногуни акторҳои сиёсӣ қарор додаанд. Муҳимият ва рӯзмаррагии таҳқиқоти диссертатсионии мазкур низ аз ҳамин ҳолатҳо бармеоянд.

Замони истиқлолгарой, эълони истиқлоли давлатӣ ва ҳимояи он барои кишвари мо ба давраи хеле тезу тунди бӯҳрони сиёсӣ, аз байн рафтани Иттифоқи Шуравӣ, тағйиротҳои кулӣ дар низоми сиёсии олам ва босуръат вусъат пайдо кардани раванди глобализатсионӣ мувофиқ омад. Чунин вазъият дар ҳалли масъалаҳои мухталифи ҷавонон мушкилиҳои зиёдеро ба миён овард ва то андозае ҷавонро ба гурӯҳи осебпазир табдил дода, дар раванди дарёфти роҳҳои ҳалли масъалаҳои мубрами ҳаёти иҷтимоӣ зарурати ба ин гурӯҳ тавачҷуҳи бештар намуданро ба миён овард. Дар марҳилаи таҳкими истиқлоли давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон тамоми ҷанбаҳои фаъолияти насли ҷавони

кишвар, аз ҳама муҳим тарбияи онҳо дар руҳияи меҳандӯстӣ, омодагии ҷавонон дар ҳифзи марзу буми кишвар, роҳнамоӣ ва ҳидояти ин насли ояндасоз бо мақсади муҳофизати сулҳу ваҳдати миллӣ, оромӣ, арзишҳо ва манфиатҳои миллӣ самти муҳимтарин муайян карда шуда, ҳамчун вазифаи аввалиндараҷа масъалаи таҳкими ҳувияти миллӣ ва эҳтироми муқаддасоти миллӣ қарор дода шуданд. Ҷавонон дорои нерӯи қавӣ, симои миллат ва ояндаи кишвари мо буда, ҳеч як масъалаи умдаи зиндагиро бе иштирок ва назардошти манфиати онҳо пеш бурдан мумкин нест.

Дар баробари шинохти бартарияту афзалиятҳо ва хавфу хатарҳои навин ба амният, хусусан дар замони пайдории соҳибистиклолӣ ва таҳкими ҳувияти миллӣ омӯхтани тамоми ҷанбаҳои сиёсати давлатӣ дар бораи ҷавонон бо назардошти суръати баланди ҷаҳонишавӣ ва ба таври доимӣ таҳлили ҳамаи равандҳои мусбат ва манфии таъсиррасон ба он, тазодҳои мавҷудаи ҷомеаи ҷаҳонӣ, истилоҳоти саривактӣ ва таҳияву амалӣ намудани санадҳои дахлдори сиёсӣ ва меъёрии ҳуқуқии муайянкунандаи самтҳои афзалиятноки фаъолияти ҷавонон ба роҳ монда шавад.

Таҳлили чунин вазъ собит менамояд, ки дар шароити имрӯзаи ҷаҳонишавӣ, рушди босуръати вуруди падидаҳои он ба ҳаёти ҷомеа тақозо менамояд, ки сиёсати давлатӣ дар бораи ҷавонон низ марбут ба масъалаҳои мавҷуда шакл гирад ва механизмҳои татбиқи он низ бо пешниҳоди роҳҳои мусбати таъмини ташаккули ҷавонон мутобиқ ба сиёсати муайянгардида таъмин карда шавад.

Дар чунин вазъият сиёсати давлатӣ дар бораи ҷавонон бо фарогирии масъалаҳои ҷаҳонӣ шакл гирифта, боиси эмин нигоҳ доштани ҷавонон аз падидаҳои номатлуби мавҷудаи геополитикӣ мегардад, идеологияи устувор ташаккул меёбад ва хавфи паҳни таҳдидҳои замони муосир дар байни ҷавонон коҳиш меёбад.

Ҳамзамон муҳимияти мавзуи интиҳобшудаи таҳқиқотӣ аз он иборат аст, ки на танҳо роҳи самтҳо ва тадбирҳои наву муосири баланд бардоштани мавқеъ ва нақши ҷавонони Ҷумҳурии Тоҷикистонро дар марҳилаи рушди давлатдорӣ навин таҳқиқ менамояд, балки вижаҳои татбиқи сиёсати давлатии ҷавонон дар шароити нави геополитикӣ ва ташаккули ҷаҳони бисёрқутбӣ бояд нишон дода шаванд. Дар асоси ба эътибор гирифтани чунин ҳолат ва вазъият аҳаммияти мавзуи таҳқиқотиро боз ҳам мушаххастар гардонидан лозим аст:

- мушаххассозии консепсия, моҳияти вазифаҳои иҷтимоӣ, нақш ва аҳаммияти сиёсати давлатии ҷавонони Тоҷикистон дар ҳалли масъалаҳои ҳаёти ҷамъиятӣ дар шароити инкишофи низоми сиёсии олам;

- зарурати такмили минбаъдаи назария ва методологияи сиёсати давлатӣ дар бораи ҷавонон бо мақсади ҳимояи манфиатҳои миллӣ дар раванди таҳкими Истиқлоли давлатӣ;

- тағйироти амиқу сифатӣ, ки дар даврони соҳибистиклолӣ дар ҷомеаи Тоҷикистон ба вуқӯъ пайваст, албатта, ба афкори ҷавонон, ташаккули маърифати ҳуқуқӣ ва фарҳанги сиёсии онҳо таъсири дақиқи худро гузоштааст. Ташаккули тафаккури сиёсӣ ва маърифати ҳуқуқӣ дар вучуди ҳар як шахси ҷомеа дар замони муосир, хусусан ҷавонон, дар асоси сиёсати муаянгардида, яъне дар доираи сиёсати давлатӣ дар бораи ҷавонон яке аз вазифаҳои асосии гузариш ба вазъи сифатан нави ҷомеа дар Тоҷикистон мебошад.

Раванди сиёсии ҷомеа нишон медиҳад, ки ҷавонон дар ҳаёти ҷомеа нақши муассир ва ҳалқунанда мебозанд. Аз ин рӯ, ҳолатҳои гуногуни объективӣю субъективӣе мавҷуданд, ки барои ҳалли самараноки тамоми мушкилот ҳанӯз имкон намедиҳанд. Зеро, ҳар як раванд тағйироти пай дар пай ҳолатҳо, инкишофи амалҳо мебошад ва ҳар як раванд нерӯи тавоно дорад ва ин қувва ҷавонон мебошанд. Дар рушди ҷомеаи ҷаҳонӣ наслҳои ҷавон ҳамчун наслҳои ташаккулёфтаи замони муосир, бархӯрдор аз арзишҳои нав, иштирокчиҳои фаъоли ҳаёти сиёсӣ ва муҳофизони таъриху фарҳанг ва идомадиҳандаи миллату давлат маҳсуб меёбанд, ки чунин ҳолат имкон медиҳад, ки ба ҷавонон дар низоми иқтисодӣ рушди ҷомеа ҷои сазоворро пайдо созем.

Яке аз мушкилоти асосии олами глобалӣ таъсиррасониҳои радикалӣ ба раванди тағйироти шуури ҷавонон мебошад. Зухуроти ин тамоюл дар дигаргунсозии ҷомеаҳои муосир ба ҷашм мерасад. Глобаликунонии ҷаҳони муосир ба ташаккули майлонҳои арзишии ҷавонон бо роҳҳои гуногун таъсир мерасонад ва на ҳамеша мусбат аст. Дар робита ин ташаккули фазои ягонаи сиёсӣ, иқтисодӣю иҷтимоӣ, фарҳангӣ ва шаклгирии идеологияи миллӣ бо мақсади ҷалби фаъолнаи ҷавонон ба раванди дигаргунсозии низоми ҷаҳонӣ нақши муҳим дорад.

Дар замони муосир, рушди техникаву технологияи коммуникатсионӣ, ворид гардидани ҷараёни рақамикунонӣ ва дастрасии техникӣ ба ҳаёти ҷавонон онҳоро дар чунин муҳит мутобиқ менамояд, ки чунин вазъ на танҳо ба ҳаёти иқтисодӣ балки ба масъалаҳои тамаддуну фарҳанг ва дигар арзишҳо низ бетаъсир намонад.

Ба шарофати глобаликунонии муносибатҳои байниҳамдигари шахсо, умумиятҳои иҷтимоӣ густариши доираи таҳаммулпазирии иҷтимоӣ ва гуногундешии афкори сиёсӣ ва ҷамъиятӣ дар муҳити ҷавонон афзоиш меёбад. Падидаи ҷавонони муосир натиҷаи сиёсати бошууронои иҷтимоӣ, амали мақсадноки иҷтимоӣ аст.

Масъалаҳои сиёсати давлатии ҷавонон хеле мураккабанд. Аз ин рӯ, ҳалли ин масъала дар раванди омӯзиш ва таҳлилу натиҷагириҳои амиқи роҳҳои баланд бардоштани сатҳи шуур, эътиқод, ҷаҳонбинӣ, маданияти ҷавонон дар заминаи сиёсати давлатии ҷавонон имконпазир мегардад.

Дараҷаи таҳқиқи мавзуи илмӣ. Масъалаи таҳия, амалӣ ва татбиқ намудани сиёсати давлатӣ дар бораи ҷавонон, рушди ҷамаҷониба ва ҷойгоҳи онҳо дар инкишофи ҷомеаи муосир яке аз равандҳои меҳварӣ маҳсуб меёбад. Дар ҳар гуна ҷомеа ба масъалаи мазкур аҳамияти муҳимро насиб медонанд, ки чунин сатҳ ва тарзи муносибат аз мақоми масъалаи мазкур дар низоми муносибатҳои ҷамъиятӣ бармеояд. Аз ин хотир, муҳаққиқони макон ва замони гуногун ба масъалаи мазкур таваҷҷуҳи хосро касб менамоянд. Паҳлуҳои гуногуни масъаларо ҷамаҷониба таҳлил намуда, дар заминаи ҳулосагириҳои мантиқӣ тавсияҳои назаррас ва судмандро барои таҳия ва амалӣ намудани лоиҳаҳои рушди самараноки ҷомеаи муайян ба миён мегузоранд.

Масъалаи таҳия ва татбиқи сиёсати давлатӣ дар бораи ҷавонон кайҳост, ки дар маркази таҳқиқоти олимон ва пажӯҳишгарони сатҳи гуногун қарор гирифтааст. Адабиёти илмӣ ва оммавиरो мавриди омӯзиш қарор дода, ҷойгоҳи онҳоро дар мавриди муносибат ба масъалаи ҷавонон, ташаккул ва инкишофи сиёсати соҳавӣ ва тавассути он ҳаллу фасл намудани проблемаҳои мухталифу барзиёди ин умумияти бузурги иҷтимоии замони муосирро муайян намуда, онҳоро ба чунин гурӯҳҳо ҷудо намудан мумкин аст:

Ба гурӯҳи аввал адабиётеро ворид намудан даркор аст, ки асосан хусусияти назариявӣ ва методологиро касб намуда, дар дарки амиқи масъала ҷойгоҳи хосро касб менамоянд. Адабиёти бахши мазкур таҷассуми пажӯҳишҳои назариявӣ, асосноккуниҳои методологӣ, зарурати таҳлил ва ҳулосагириҳои фаннӣ буда, бештар бар дарки амиқ ва натиҷагириҳои асосии раванди воқеа нигаронида шудаанд. Ба ҷумлаи онҳо, пеш аз ҷама, асарҳои муҳаққиқон С.В. Алешенок, И.В. Бестужев-Лада, В.М. Боряз, И.В.Илин, И.М.Илинский, А.И. Ковалева, В.А.Луков, В.Т. Лисовский, А.В. Сотникова ва дигарон ворид мегарданд. Дар таҳқиқотҳои илмӣ ва асарҳои гурӯҳи мазкур таҳлили омилҳои сиёсии пайдоиш, ташаккул ва мушкilotҳои амалигардонии сиёсати давлатӣ дар бораи ҷавонон дар ҷомеа мавриди баррасӣ қарор қарор дода шудаанд. Диққати махсуси олимон асосан ба омӯзиши мафҳумҳо, моҳият, ҳадаф ва вазифаҳои амалигардонии сиёсати давлатии ҷавонон равона карда шудааст.

Дар осори олимони мазкур бештар ба ҷанбаҳои иҷтимоии масъала, аҳамият ва хусусиятҳои масъалаҳои сиёсӣ ва маънавию идеологии проблемаи сиёсати давлатии ҷавонон таваҷҷуҳи хоса дода мешавад. Ин олимон на танҳо хусусиятҳои муҳимтарини сиёсати ҷавонон ва

робитаҳои мураккаби онро бо навъҳои дигари сиёсати соҳавӣ ва сиёсати умумӣ ошкор намуда, қонуниятҳои робитаҳои мутақобила ва низоми татбиқшавии онҳоро дар ҷомеа муайян менамоянд. Раванди мазкурро ҳамчун зарурати таърихӣ ҷомеаи демократӣ асоснок ва тавсиф менамоянд.

Ба гурӯҳи дуҷумла асарҳои муҳаққиқонро ворид намудан лозим аст, ки бевосита раванди таҳия ва татбиқи сиёсати давлатӣ дар бораи ҷавонро ҳамчун объект ва предмети таҳқиқот қарор дода, хусусиятҳои гуногуни раванди мазкурро дар ҷомеаи мушаххас мавриди таҳлил ва натиҷагирӣ қарор медиҳанд. Аз ҷумла, асарҳои Э.С. Гареев, Ж.М. Грисенко, Н.А. Гушина, П. Данилин, А.А. Жарикова, Г.Д. Катаев, С.И. Плакский, А.В. Шаронов, В.В. Шоллерт ва як зумра асарҳои дастаҷамъӣ ва маводҳои дигари таҳқиқотӣ ба гурӯҳи мазкур дохиланд.¹ Муҳаққиқон

кӯшиш намудаанд, ки сабабҳо ва омилҳои асосии рӯоварӣ ба масъалаи мазкурро тавсиф намуда, раванди таҳияи сиёсати соҳавиро дар бораи ҷавонон ва дархосту ниёзҳои онҳоро мавриди муҳокима ва ҳулосагириҳо қарор диҳанд. Аксари онҳо роҳи танзими муносибатҳо дар байни ҷавонон ва пайвастиҳои мухталифи онҳоро бо системаи сиёсӣ ва ҳокимияти сиёсӣ ҷустуҷӯ намуда, барномаҳои ҳосаеро барои танзими муносибатҳо ва муътадилгардонии масъалаҳои ҷавонон дар ҷомеа тарҳрезӣ менамоянд.

Хусусиятҳои масъалаҳои ҷавонон ва раванди ташаккули сиёсати давлатии соҳаи мазкурро вобаста ба шароити Тоҷикистон муҳаққиқон Р.Н.Асадуллоев, С. Ашуров, Н.С.Бӯриев, Қ.А.Миралиев, В.Набиев, Раҳимов И., Шамолов А.А. мавриди омӯзиш ва натиҷагириҳо қарор додаанд. . Ин зумра муҳаққиқон, ки бевосита ба омӯзиши масъалаҳои амалии сиёсати ҷавонон машғул гардидаанд гурӯҳи сеюмро ташкил медиҳанд. Онҳо дар таҳқиқоти худ бевосита ба омӯзиши сиёсати ҷавонон, сиёсати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар самтҳои ҷавонон ва паҳлуҳои гуногуни ин масъалаҳо машғул гардидаанд.

Дар асарҳои онҳо омилҳои дохилию хориҷии татбиқи сиёсати ҷавонон мавриди таҳлил ва омӯзиши васеъ қарор гирифтаанд. Ҳамин тариқ, дар асарҳои илмию таҳқиқотӣ бештар масъалаи ташаккулёбии давлатдорӣ миллӣ, таҳкими пояҳои истиқлолияти давлатӣ, дар рӯҳияи ватандӯстӣ тарбия намудани ҷавонон, таъсири таҳдиду хатарҳои замони муосир ба ҷавонон, шомил гардидани онҳо ба ҳизбу ҳаракатҳои иртиқӣ ва гуруҳҳои террористӣ ифротгарой ва ғайра омӯхта шудаанд.

Давраи навтарини инкишофи мамлакатҳо, минтақаҳо ва олами глобалӣ ба масъалаҳои рӯ ба рӯ гардидааст, ки аз ҷавонон ва тамоми насли башар муносибат ва мавқеи ҳосаеро талаб менамояд. Зеро

даъватҳо ва хатарҳои сатҳи гуногун ба ҳаёти ошоишта ва муътадилию мутаносибии инкишофи кишварҳо таъсир расонида, суботи онҳоро ҳалалдор менамоянд. Махсусан, раванду ҳодисаҳои экстремистию террористӣ, хурофотпарастию мазҳабгарой, минтакагароии дохилӣ ва амалҳои коррупсионӣ ба ҷавонон таъсир намуда, онҳоро аз ҷаҳорҷубаи муътадили инкишоф берун менамояд. Мушкилиҳои ҳаёти иҷтимоӣ дар авҷ гирифтани ҷунин ҳодисаю равандҳои ифротӣ ва ирғичой заминае мегарданд, ки дар муайян намудани рӯовариҳои ҷавонон, шинохти онҳо ва мавқеи ҷамъиятии ҳешро муайян намудани онҳо зиддиятҳо ва муқовиматҳои сатҳи гуногунро ба амал меоранд. Аз ин ҷост, ки гурӯҳи олимон ва муҳаққиқон масъалаҳои мазкурро мавриди омӯзиш қарор дода, дар дарки амики онҳо ва идораи самараноки онҳо саҳми худро мерасонанд.¹

Аммо дар адабиёти мавҷуда масъалаҳои сиёсати давлатии ҷавонон ба таври умумӣ таҳлил гардидаанд. Ё онҳо на ҳама масъалаҳои муҳими ҳаёти ҷавоноро фаро мегиранд. Бештари онҳо ҳосияти назаривӣ дошта, масъалаҳои амалии сиёсати давлатиро дар мавриди ҷавонон, талабот ва дархостҳои онҳо ба пуррагӣ инъикос карда наметавонанд. Хусусиятҳо ва омилҳои сиёсии татбиқи сиёсати давлатии ҷавонон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар замони глобализм ҳанӯз ҳам бисёр масъалаҳои баҳсалабро дар бар мегиранд. Шароит ва имкониятҳои давлатҳои миллии низ дар сатҳе қарор надоранд, ки талаботу манфиатҳои ҷавоноро қонеъ гардонанд.

Дар раванди таҳқиқот, инчунин манбаъҳои дигар низ мавриди омӯзиш қарор дода шудааст. Аз ҷумла, дар рафти омӯзиш ва

¹ Бааль Ю.Г. Современные тенденции преступности среди несовершеннолетних и молодежи: основные криминологические показатели, причинный комплекс, проблемы профилактики. [Текст] / Ю.Г. Бааль. - М., 1992; Громов, Д.В. Уличные акции (молодежный политический активизм в России) [Текст] / Д.В. Громов. - М.: ИЭА РАН, 2012. - 510 с.; Зайналабидова, А.С. Политический экстремизм и его профилактика у студенческой молодежи Дона [Текст] / А.С. Зайналабидова, В.В. Черноус. - Ростов н/Д, 2002. - 157 с.; Касьянов, В.В. Политическая социализация молодежи в современной России: автореф. дис. ... докт. соц. наук: 09.00.11 / Касьянов Валерий Васильевич. - Ростов н/Д, 1999. -46 с.; Киселев, А.А. Интернет. Модели и практики политического участия [Текст] / А.А.Киселев, И.В.Самаркина. - Краснодар, 2007. - 103 с.; Молодой человек в условиях кризиса [Текст] // Материалы междунар. научно-практ. конф., 28-30 июня 1994. -М., 1994; Москвин, Д.Е. Миф о молодежном экстремизме [Текст] / Д.Е.Москвин // Толерантность как инструмент профилактики экстремизма в молодежной среде: материалы круглого стола. - Екатеринбург: СОМБ, 2009. -С.44-50.; Боз вай. Изменение стереотипного отношения молодежи к общественно-политической деятельности [Текст] / Д.Е.Москвин, Г.В.Козлов // Без темы. -2007. №1(3). -С.49-56.; Плакский, С.И. Молодёжные группы и объединения: причины возникновения и особенности деятельности. [Текст] /С.И. Плакский. - М., 1995; Россия молодая. Век XX. [Текст]. - М., 1998.

хулосагириҳо аз сиёсати давлатӣ дар бораи ҷавонон ба таври васеъ аз санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ истифода гардидаанд. Онҳо дар мукамал гардидани омӯзишҳо ва натиҷагириҳо ва муайян намудани самтҳои корбарӣ бо умумияти бузурги ҷавонон ёрии воқеӣ расониданд.¹

Дар рафти омӯзиши масъалаҳои ҷавонон, муайян намудани мавқеъ ва рӯовариҳои онҳо, ба эътибор гирифтани талабот ва манфиатҳои онҳо ва инчунин ба таври самаранок ва мақсаднок истифода намудани неруҳои мухталифи ҷавонон дар раванди инкишофи мамлакат ва ҳимояи он аз асарҳо, баромаду суҳанрониҳои Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, мухтарам Эмомалӣ Раҳмон ба таври васеъ истифода шудаанд. Асарҳои мазкур тамоми бурду боҳти масъалаи ҷавонон, ташаккули сиёсати дохиливу хориҷии ҷавонон ва шарҳу тавсифи муносибатҳои байналхалқии ҷавонон ба таври ҳидоятӣ роҳнамоӣ ифода гардидаанд.²

Дар Паёмҳои Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, мухтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Мачлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки дорои мазмун ва мухтавои пурарзиш, ҳадафрас ва ифодагари вазъи сиёсӣ, иҷтимоӣ, иқтисодӣ, фарҳангии мамлакат, дурнамо ва паёмадҳои хушоянди фардои миллат, орзуву омили халқӣ тоҷик дар роҳи бунёди Тоҷикистони ободу озод ва шуқуфону мутаракқӣ мебошад, нисбат ба ин масъала диққати махсус дода мешавад

Робитаи таҳқиқот бо барномаҳо ва ё мавзӯҳои илмӣ. Таҳқиқоти диссертатсионӣ дар ҷаҳорҷӯбаи татбиқи нақшаҳои корҳои илмӣ-

¹ Ниг.: Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ҷавонон ва сиёсати давлатии ҷавонон» аз 27.11.2014, №1161 [Манбаи электронӣ]. URL: http://mmk.tj/system/files/Legislation/52_tj_0.pdf; Декларация о распространении среди молодежи идеалов мира, взаимного уважения и взаимопонимания между народами [Электронный ресурс]. URL: <https://undocs.org/ru/A/RES/2037%28XX%29> (санаи мурочиба: 25.05.2020); Декларация о создании Молодежного совета Шанхайской Организации Сотрудничества [Электронный ресурс]. URL: http://sco2009.ru/docs/documents/youngsco_declaration.html; Европейская Молодежная Компания «Все различны, все равны» 2006-2007, Российская Федерация // Отчет о реализации Компании. – М.: Национальный Совет молодежных и детских объединений России, 2007; Европейская хартия участия молодежи в муниципальной и региональной жизни [Электронный ресурс]. URL: <http://www.soc-mol.ru/encyclopaedia/policy/238-hartiya.html>; Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 50/81. «Всемирная программа действий, касающаяся молодежи, до 2000 года и далее». 13.05.1996 - http://vmo.rgub.ru/files/act_programm_2000-146-2.pdf (дата обращения: 25.10.2019 г.)

²Ниг.: Раҳмон Э. О современном мире и основных аспектах внешней политики Республики Таджикистан. [Текст] / Э. Раҳмон. – Душанбе: Контраст, 2019. – 222 с.; Боз вай. Уфукҳои Истиқлол. [Матн] / Э. Раҳмон. – Душанбе: Эр-граф, 2018.; Боз вай. Чехраҳои мондагор. [Матн] / Э. Раҳмон. – Душанбе: Эр-граф, 2016.; Боз вай. Молодежь будущее нации. [Текст] / Э. Раҳмон. – Душанбе: Ирфон, 1997.; Боз вай. Молодежь будущее суверенного Таджикистана. [Текст] / Э. Раҳмон. – Душанбе: Сарпараст, 1997; Боз вай. Таджики в зеркале истории. Первая книга: от арийцев до Саманидов. [Текст] / Э. Раҳмон. – Душанбе - Лондон, 1999.; Боз вай. Независимость Таджикистана и возрождение нации: В 8 т. [Текст] / Э. Раҳмон. - Душанбе: Ирфон, 2006-2010.

таҳқиқотии шубъаи сиёсатшиносии Институти фалсафа, сиёсатшиносӣ ва ҳуқуқи ба номи А.Баҳоваддинови Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон доир ба татбиқ ва амалигардонии сиёсати давлатӣ дар бораи ҷавонон дар Тоҷикистон иҷро шудааст.

ТАВСИФИ УМУМИИ ТАҲҚИҚОТ

Мақсади таҳқиқотро омӯзиш ва таҳлили ҳамаҷонибаи раванди ташаккул, инкишофи сиёсати давлатӣ дар бораи ҷавонон ва хусусиятҳои татбиқи он дар шароити Ҷумҳурии Тоҷикистон ташкил менамояд.

Ба мақсади асосии таҳқиқот тавассути амалӣ гардонидани **вазифаҳои зерини таҳқиқот** расидан имконпазир аст:

таҳқиқи асосҳои методологӣ ва концептуалии масъалаҳои ҷавонон ва инъикоси онҳо дар сиёсати соҳавӣ;

- муайян кардани навъҳо, шаклҳо ва воситаҳои татбиқи сиёсати давлатӣ оид ба ҷавонон;

- таҳлили хусусиятҳои асосии ташаккул ва инкишофи сиёсати ҷавонон дар шароити Ҷумҳурии Тоҷикистон

- арзёбии виваҷҳои татбиқи сиёсати ҷавонон дар низоми идораи сиёсии ҷомеаи тоҷикистонӣ;

- баррасии масъалаҳо ва дурнамои татбиқи сиёсати ҷавонон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон;

Объекти таҳқиқотро ҷавонон ҳамчун умумияти нерӯманди иҷтимоии ҷомеаи муосири Тоҷикистон ташкил менамоянд.

Предмети таҳқиқотро муайян намудан ва мушаххас гардонидани роҳу воситаҳо, усулҳо ва хусусиятҳои татбиқи сиёсати давлатии ҷавонон дар шароити Тоҷикистон ташкил менамоянд.

Фарзияи таҳқиқот. Ҷавонон ҳамчуни умумияти иҷтимоию сиёсӣ дар ҳаёт ва фаъолияти худ ба рӯовариҳо ва самтгириҳои гуногуни рушди ҷомеа рӯ ба рӯ мегарданд. Фаъолияти сиёсӣ чамбъиятии онҳо зарурат ба даҳлаткуниҳо ва таъсиррасониҳои сатҳи гуногун доранд. Сиёсати давлатӣ яке аз воситаҳои муҳими ташаккул ва инкишофи мақом ва ҷойгоҳи ҷавонон дар раванди сиёсӣ ва умуман ҳаёти чамбъиятӣ ба ҳисоб меравад. Сиёсати давлатӣ яке аз омилҳои меҳварии рушд додани тафаккур ва худшиносии сиёсии ҷавонон буда, дар танзими фаъолияти сиёсии онҳо нақши муассир мебозад. Мақом ва нақши ҷавонон дар амалишавии самтҳои мухталифи сиёсати бузург ва соҳавӣ, дар ҳалли мушкилот ва рафъи монеаҳои инкишофи чамбъиятӣ муҳим аст.

Асосҳои назариявии таҳқиқот. Асосҳои назариявии қори диссертатсиониро асарҳои заминавии сиёсӣ, санадҳои меъёрии

хуқуқӣ, таҳқиқоти сиёсии махсуси самтгирӣ ва инкишофи ҳамачонибаи ҷавонон ҳамчун умумияти иҷтимоию сиёсии ҷомеаи муосир ва сатҳи таъсиррасонии сиёсати давлатӣ ба он ташкил менамояд. Дар раванди таҳқиқот муаллиф ба асарҳои муҳаққиқони макон ва замони мухталиф дар бораи ҷавонон ва талаботу дархостҳои онҳо, низоми таъсиррасониҳо ба ҳаёт ва фаъолияти онҳо, мақом ва нақши ҷавонон дар ҷомеаи сиёсӣ таваҷҷуҳи махсус зоҳир намуда, дар доираи таҳлили мантиқӣ ва хулосабарорихҳои илмию назариявӣ тарҳи нави муносибати методологӣ ва ҳалли масъалаҳои инкишофи ҳаёти ҷавононро пешниҳод менамояд.

Муайян намудан ва мушаххас гардонидани тарзи муносибат ба масъалаҳои гуногуни ҷомеа, пеш аз ҳама, масъалаҳои доираи васеи талабот ва манфиатҳои ҷавонон ҳамчун умумияти иҷтимоӣ дар маркази таваҷҷуҳи аҳли ҷомеа, бахусус, сиёсатмадорон ва ходимони давлатӣ қарор доранд. Зеро ҷавонон ҳамчун нерӯи муктадири ҳар ҷомеа ва ҳар замон мансуб мегарданд ва онҳо метавонанд дар шаклгирӣ ва мазмунан рушд ёфтани ҳодисаҳо ва раванди сиёсӣ нақши муассир бозанд. Аз ин ҷост, ки таваҷҷуҳ ба онҳо ҳарчи бештар мегардад. Дар заминаи чунин муносибатҳо зарур аст, ки дар шароити давлатҳои миллии сиёсати мукаммали давлатӣ дар бораи ҷавонон таҳия гардад ва он татбиқи воқеиро пайдо созад. Аз ин ҷост, ки ба андешаи мутахассисон ва муҳаққиқони ҳаёти ҷавонон диққати махсус дода мешавад.

Асосҳои методологии таҳқиқот. Асоси методологии таҳқиқотро методҳои диалектикӣ, таърихӣ-мантиқӣ, системавӣ-таҳлилӣ ва муносибати синергетикӣ ба раванди ташаккул ва инкишофи сиёсати давлатӣ дар бораи ҷавонон, ба эътибор гирифта ва муайян намудани вазифаҳо ва ҳадафҳои онҳо дар ҷомеаи муосир, ба самти муайян роҳнамоӣ намудани фаъолияти онҳо ташкил медиҳанд. Методи таҳлил ва таъзия имкон дод, ки таърифҳои гуногуни масъалаҳои ҷавонон ва сиёсати соҳавӣ дар бораи онҳо мавриди омӯзиш қарор гирифта, хусусиятҳои татбиқи он нишон дода шаванд. Истифодаи методи муқоисавӣ барои омӯзиши назарияи сотсиологӣ оид ба ҷавонон, ки дар мактабҳои илмии давлатҳои пешқадами олам ташаккул ёфтаанд, барои таҳқиқоти диссертатсионӣ шароити хуби методологӣ фароҳам оварданд. Таҳлили системавӣ ва сохторӣ барои омӯзиши унсурҳои таркибии раванди татбиқи сиёсати давлатии ҷавонон мусоидат намуда, ба воситаи он раванди ташаккулу татбиқи сиёсати ҷавонон дар низоми давлатдорӣ Тоҷикистон муайян карда шуд. Инчунин, дар рафти таҳқиқот бо ёрии методи диалектикӣ

ташаккули сиёсати ҷавонон дар раванди инкишофи эволюсионии ҷомеаи инсонӣ баррасӣ гардид.

Дар рафти омӯзиш ва таҳқиқи масъалаи мазкур муаллиф ба назарияи классикӣ ва таълимоти замони муосир таъҷиб намуда, қонуниятҳои ташаккули сиёсати ҷавонон ва хусусияти татбиқи онро дар ҷомеаи тоҷик муайян намудааст. Манбаъ ва заминаи методологии таҳқиқотро инчунин асарҳои олимони кишварҳои даврҳои гуногуни инкишоф, пеш аз ҳама, кишварҳои ИДМ, Федератсияи Россия ва Тоҷикистон, маводи омори давлатӣ ва идоравӣ, фармонҳо ва суханронии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, мақолаҳои илмӣ ва публитсистии матбуоти даврии Ҷумҳурии Тоҷикистон ташкил додаанд.

Навгонии илмӣ таҳқиқот. Навгонии илмӣ таҳқиқот аз мақсад ва вазифаҳои асосии раванди омӯзиш ва натиҷагирӣ бармеоянд. Онҳоро ба таври зерин пешниҳод намудан мумкин аст:

- масъалаҳои назариявӣ ва методологии ҷавонон ҳамчун умумияти иҷтимоӣ ва нерӯи ҷомеаи муосир мавриди омӯзиши амиқ ва хулосагирӣ вобаста ба мазмун ва моҳияти низоми сиёсӣ қарор гирифтаанд;

- мақом ва ҷойгоҳи ҷавонон ҳамчун объект ва субъекти сиёсати соҳавӣ муайян гардида, паҳлуҳои гуногуни он омӯзиш, таҳқиқ ва мавриди натиҷагирӣ қарор дода шудаанд;

- моҳият ва хусусиятҳои асосии сиёсати давлатӣ дар бораи ҷавонон дар шароити олами муосир ва хусусиятҳои назариявӣ методологии он дар шароити кишварҳои гуногун муайян шудаанд;

- кӯшиши дарки дурусти моҳият ва муайян намудани хусусиятҳои идоравӣ фаъолияти ҷавонон ҳамчун нерӯи муктадирӣ инкишофи мутаносиби ҷомеаи муосир ба амал омадааст;

- шаклҳо ва вазифаҳои амалигардонии сиёсати давлатии ҷавонон дар шароити Тоҷикистони соҳибистиклол муайян ва мушаххас гардонида шудаанд;

- ҷанбаҳои илмӣ ва муҳимияти масъалаи ташаккул ва рушди сиёсати давлатӣ дар бораи ҷавонон дар шароити муосир Тоҷикистон пурра муайяну мушаххас карда шуда, унсурҳои асосии татбиқ ва амалигардонии он тавзеҳ дода шудаанд;

- механизмҳои татбиқ, амалигардонӣ ва самтҳои афзалиятноки сиёсати давлатӣ дар бораи ҷавонон дар низоми сиёсии идоравӣ Тоҷикистон дар марҳилаи ҷаҳонишавӣ муайян карда шудаанд;

- усулҳои асосии татбиқи сиёсати давлатӣ дар бораи ҷавонон дар шароити ҷаҳонишавӣ, мутобиксозии тадбирҳои муассир, дурнамои амалигардонии сиёсати давлатӣ дар бораи ҷавонон муқаррар карда шудаанд.

Нуктаҳои ба ҳимоя пешниҳодшаванда:

1. Дар ҷомеаи муосир нақши ҷаҳодияти мақсадноки давлат дар татбиқи равандҳои иҷтимоишавӣ ҳеле меафзояд. Давлат дар ин ҷараён бештар ба масъалаи мутобиқсозии ҷавонон ба ҳаёти ҷомеа, таъмини устувории онҳо дар шароити тағйирёбанда, ташаккули мавқеи устувор ва ғурури миллӣ ва тариқи амалигардонии сиёсати давлатӣ дар бораи ҷавонон ба насли ҷавонони кишвар таъсир мегузорад ва тафаккури созандаву устуворро дар равандҳои иҷтимоишавӣ талкин месозад.

Давлат, иттиҳодияҳои ҷавонон, ҷавонон, умумиятҳои иҷтимоӣ, неруҳои сиёсӣ ва унсурҳои ҷомеаи маданӣ субъектҳои сиёсати давлатии ҷавонон мебошанд.

Мазмуни сифатии ҳамкориҳои онҳо дар соҳаи татбиқи сиёсати ҷавонон яке аз шартҳои рушд ва ҷаҳодияти низоми сиёсии ҷомеа мебошад. Дар ташаккули сиёсати давлатӣ дар бораи ҷавонон таҳлил ва ҷамъбасти мунтазами таҷрибаи сиёсӣ-ҳуқуқӣ ва амалияи ҳуқуқӣ, ҷустуҷӯи шаклҳо, механизмҳо ва роҳҳои муассири таъмини татбиқи манфиатҳои қонунӣ муҳим буда, ҳуқуқ ва озодиҳои ҷавононро муқаммал мегардонад.

2. Роҳҳои таҳия ва татбиқи сиёсати давлатӣ дар бораи ҷавонон дар кишвари мо бо санадҳои гуногуни сиёсӣ ва меъёрии ҳуқуқии сатҳи миллӣ танзим карда мешаванд. Ташаккул ва татбиқи сиёсати ҷавонон дар сатҳи миллӣ дар Тоҷикистон, пеш аз ҳама, бо сиёсати давлатӣ пайвасти бевосита доранд. Ҷаҳодият ва татбиқи он ба назар гирифтани масъалаҳои муҳимтарини ҷавонон дар соҳаҳои гуногуни ҳаётро дар бар мегирад. Сиёсати давлатии ҷавонон - маҷмӯи тадбирҳои ҳамаҷониба, ки дар доираи вазифаҳо ва салоҳиятҳои давлат амалӣ карда мешаванд ва ба фароҳам овардани шароити мусоиди сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва ташкилӣ барои рушди ҷавонон нигаронида шудаанд. Амалигардонии сиёсати давлатӣ дар бораи ҷавонон асосан аз рӯи самтҳои марбут ба соҳаи маориф ва таҳсилоти ҷавонон, таъмини шуғлнокии онҳо ва омодагории онҳо ҳамчун мутахассис ва соҳибкасб, таъмини ҳифзи саломатии ҷавонон ва ҳифзи иҷтимоии шаҳрвандони ҷавон, ҳавасмандӣ, таъмини ҳифзи ҳуқуқҳои ҷавонон ва дастгирии иҷтимоии оилаҳои ҷавон ва ҷавонони ниёзманд ба роҳ монда мешавад. Дар шароити навсозии ҷомеа ва талаботи рӯзафзун ба сармояи инсонӣ сиёсати давлатии ҷавонон бояд як абзори рушд ва дигаргунсозии кишвар гардад. Ин аз ҳамаи акторони раванди ташаккули иҷтимоии ҷавонон талаб мекунад, ки равишҳои кор карда бароянд ва собитқадмона ба амал баранд, ки ба ҷалби бевоситаи ҷавонон ба ҳалли масъалаҳои худ ва вазифаҳои умумидавлатӣ нигаронида шудаанд.

3. Таҳия ва рушди сиёсати ҷавонон дар фазои пасошӯравӣ, пеш аз ҳама, вобаста бо равандҳои умумии ҳамгирӣ дар минтақа, ки ногузир

дар заминаи ҳамкорӣ ва ҳамшарикии стратегии кишварҳои минтақа ба вучуд меоянд, сарчашма мегирад. Дар сурате, ки ин ҳамкориҳо ба таври умум бо фаро гирифтани тамоми ҷанбаҳои муносибатҳои байналхалқию минтақавии кишварҳо ба роҳ монда шуда, амалигардонии он дар шакли ташкили иттифоқу иттиҳодияҳои гуногунсамту мухталиф ҳамчун ҳадаф татбиқ карда шавад. Дар фаъолияти қисмати зиёди ташкилотҳои ҳамгирии байналхалқию минтақавӣ масъалаи ҷавонон ба таври мушаххас баррасӣ карда мешаванд.

4. Сиёсати давлатии ҷавонон дар Тоҷикистон объект ва субъекти хосаро пайдо намудааст. Тибқи муқаррароти қонунгузории кишвар объектҳои сиёсати давлатӣ дар бораи ҷавонон шахсони аз 14 то 30 сола, оилаҳои ҷавон ва иттиҳодияҳои ҷавонон мебошанд. Инчунин, субъектҳои татбиқи сиёсати давлатӣ дар самти ҷавонон инҳо мебошанд: «шаҳрвандони ҷавони Тоҷикистон, мақомоти мухталифи идоракунии ҳокимияти давлатӣ, мақомоти ҳокимияти маҳаллӣ, иттиҳодияҳои ҷамъиятии ҷавонон, мақомоти машваратии ҷавонон, ташкилотҳои ғайриҳукумати, дигар шахсони ҳуқуқӣ ва воқеӣ, ки дар татбиқи самтҳои сиёсати давлатии ҷавонон иштирок доранд».

5. Самтҳои асосии сиёсати давлат дар дохил ва хориҷи кишвар дар паёмҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мухтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олӣ пурра баррасӣ карда шуда, дурнамои минбаъдаи онҳо муайян карда мешаванд ва муҳтавои асосии онҳоро асосан ҷанбаҳои муҳими истиқлол ва ҳифзи арзишҳои он ва таҳкими хувияти миллӣ ташкил медиҳанд. Ҳифзи дастовардҳои даврони соҳибистиклолӣ, муҳим будани манфиатҳои миллӣ, ваҳдату ягонагӣ, ҳуқуқбунёдиву соҳибхитиёрӣ, волоияти қонун ва таъмини амнияти миллӣ масъалаҳои меҳварии паёмҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошанд, ки дар сиёсати иҷтимоии Ҳукумати кишвар ин масъалаҳо ҳамчун масъалаҳои калидӣ қарор дода шудаанд. Дар маркази ин масъалаҳо ва ҳамчунин дар сиёсати иҷтимоӣ ҷавонон қарор дода шудаанд. Дар паёмҳои Президентҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ба сиёсати давлатӣ дар бораи ҷавонон, ҳаёт ва фаъолияти ҷавонон ва имкониятҳои худташаккулибии ҷавонон тавачҷуҳ намуда, онҳоро ҳамчун ояндаи давлату миллат эътироф ва идомадиҳандаи қору пайкори насли калонсол мешуморанд. Ин падида ҳамчун рисолат аҳамияти бисёрҷабҳаи дошта, аз як тараф масъулияти насли имрӯза, ки соҳтмон ва рушди суверенитети давлатиро ба зимма доранд ва аз дигар ҷониб уҳдадорӣ, масъулият ва вазифаи насли оянда, ки идомадиҳандаи ин сиёсат ва ҳадафҳои стратегии муайянгардида мебошанд, дар бар мегирад;

6. Сиёсати давлатӣ дар бораи ҷавонон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳоло таърихи зиётар аз сисола дошта, дар ташреҳи таҷрибаи таърихии ташаккули он таҷрибаи ҳамгироӣ ва таъйини тафовуту вижагиҳо дида

мешавад. Сарфи назар аз тафовутҳои муайян дар амалигардонии сиёсати давлатии ҷавонон, асоси онро ғояи ҳамгирию ваҳдати ҷомеа ба хотири барқарории муҳити ягонаи башаргарой, ҳамкорӣ ва ҳамдигарфаҳмӣ, таъмини рушди босуботи ҷомеа ташкил менамояд. Ташаққули муҳити мазкур ба мантиқи ягонаи вусъат ва тавсеа ёфтани ҳудуди сиёсати фарҳангии дохилӣ, ки ҷиҳати инкишофи сатҳи васеътари самтгириҳои нави арзишӣ дар муҳити муташаққили ҷавонон мувофиқат менамояд.

Аҳамияти назариявӣ ва амалии таҳқиқот аз он иборат аст, ки натиҷаҳои асосии таҳқиқот ва ҳулосаҳои муаллиф барои ташаққули стратегияи сиёсати давлатии ҷавонон ва амалӣ намудани он дар Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби мақомоти дахлдор, аз ҷумла Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон метавонанд ба таври васеъ истифода шаванд.

Муқаррароти асосӣ, ҳулосаҳо ва тавсияҳои амалии таҳқиқотро метавон дар қори мақомоти идоракунии ҳокимияти давлатӣ ва ниҳодҳои ҷомеаи маданӣ, дар раванди омода намудани консепсияҳо ва стратегияҳои минбаъдаи инкишоф ва барномаҳои мақсаднок ҷиҳати рушди сиёсати давлатӣ дар мавриди ҷавонон ва дарёфти фаъолгардонии онҳо дар ҳаёти ҷамъиятӣ истифода намуд.

Тавсияҳои амалии муаллиф барои тақвияти ҳамкориҳои байналмилалии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти фаъолгардонии ҷавонон ва истифодаи таҷрибаи давлатҳои дигар дар сиёсати ҷавонон хеле муфид мебошанд.

Маводи қори диссертатсиониро зимни қорҳои илмӣ–таҳқиқотӣ, гузаронидани чорабиниҳои давлатӣ, таҳияи курсҳо, дастурҳои таълимӣ, барномаҳо доир ба фанҳои муассисаҳои таҳсилоти олий, инчунин гузаронидани машғулиятҳо бо донишҷӯён ва аспирантон истифода бурдан мумкин аст.

Дарачаи этимоднокии натиҷаҳои таҳқиқот аз дақиқ будани маълумоти истифодашудаи муаллиф ва ҳаҷми мутаносиби маводи илмӣ–таҳқиқотии диссертатсия, инчунин қорқарди натиҷаҳои таҳқиқот ва интишороти илмии доғалаб бармеояд. Ҳулосаҳои илмӣ ва тавсияҳои амалии натиҷаҳо, бар асоси таҳлили илмию натиҷаҳои таҳқиқоти назариявӣ ва амалӣ пешниҳод мешаванд.

Мутобиқати диссертатсия ба шиносномаи ихтисоси илмӣ. Мавзӯи диссертатсия «Сиёсати давлатӣ дар бораи ҷавонон ва хусусиятҳои татбиқи он дар шароити Ҷумҳурии Тоҷикистон» барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои сиёсӣ ба шиносномаи ихтисосҳои Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯйи ихтисоси 23.00.02 – Ниҳодҳо, равандҳо ва технологияҳои сиёсӣ мутобиқат менамояд.

Саҳми шахсии довталаби дараҷаи илмӣ дар таҳқиқот. Муайян кардани ҳадафҳо ва вазифаҳои омӯзиш, санҷиши манбаъҳои иттилоот, муайян кардани объект ва предмети таҳқиқот, муқаррар намудани масъалаҳои асосии таҳқиқот, коркард ва тафсири маълумоти бадастомада, муқаррароти назариявӣ ва методологӣ, тавсияҳо ва хулосаҳои дар диссертатсия овардашуда натиҷаи таҳқиқоти мустақилонаи довталаб мебошанд. Муаллиф дар ҳамаи марҳилаҳои таҳқиқот иштироки бевосита намуда, натиҷаҳои таҳқиқоти мазкурро мустақилона натиҷагирӣ намудааст.

Тасвиб ва амалисозии натиҷаҳои диссертатсия. Диссертатсия дар ҷаласаи васеи шӯъбаи сиёсатшиносии Институти фалсафа, сиёсатшиносӣ ва ҳуқуқи ба номи А.Баҳоваддинови АМИТ санаи 3 майи соли 2024 (суратмаҷлиси №9) муҳокима гардида, ҳамчун кори илмии асли баҳогузурӣ ёфта, барои дифоъ дар Шӯрои диссертатсионии БД. КОА-079 тавсия гардидааст.

Нуктаҳои асосии таҳқиқот дар конференсияҳо ва семинарҳои гуногуни илмию амалии донишгоҳию ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ, аз ҷумла конференсияи байналмилалӣ илмию амалӣ дар мавзӯи “Амалигардонии сиёсати давлатии ҷавонон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон” (ш. Бишкек, с.2017), «Гадбирҳои пешгирии ҷавонон аз шомилшавӣ ба гуруҳҳои террористиву экстремистӣ дар таҷрибаи Ҷумҳурии Тоҷикистон (ш.Хайнан, с.2018), “Таъмини мустақилияти иқтисодии ҷавонон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон” (ш. Москва, с.2019), “Масъалаҳои таъмини шуғлнокии ҷавонон дар таҷрибаи Ҷумҳурии Тоҷикистон” (ш. Тошканд, с.2020), “Паёмҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун сарчашмаи ташаққули ҷаҳонбинии сиёсӣ ва фалсафии ҷавонон” (ш. Душанбе, с.2020) ва ғайра дар шакли маърузаҳо ироа гардидаанд.

Интишорот аз рӯи мавзӯи диссертатсия. Натиҷа ва дастовардҳои таҳқиқот ин 5 мақолаи илмӣ дар маҷаллаҳои илмӣ тақризшавандаи Комиссияи олии аттестатсионӣ назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 4 мақолаи илмӣ дар маҷмӯаи маводи конференсияҳо ва дар шакли 1 монография ба таъб расидаанд.

Ҳаҷм ва сохтори диссертатсия. Диссертатсия аз номгӯи ихтисораҳо, муқаддима, тавсифи умумии таҳқиқот, ду боб, панҷ зербоб, хулоса, тавсияҳо оид ба истифодаи амалии натиҷаҳои таҳқиқот ва рӯйхати адабиёт иборат аст. Ҳаҷми умумии диссертатсия **194** саҳифаи матнӣ компютериро ташкил мекунад.

ҚИСМҲОИ АСОСИИ ТАҲҚИҚОТ

Дар муқаддимаи кори диссертатсионӣ мубраммияти мавзӯ ҳамаҷониба асоснок карда шуда, дараҷаи коркарди илмӣ он мавриди таҳлилу баррасӣ ва натиҷагирӣ қарор дода шуда, робитаи масъалаи

таҳқиқотӣ бо барномаҳо (лоихаҳо), мавзӯҳои илмӣ баррасӣ шудааст. Дар тавсифи умумии таҳқиқот объект ва мавзӯи таҳқиқот, мақсад ва вазифаҳои таҳқиқот, фарзия ва асосҳои назариявӣ методологии таҳқиқот, навгониҳои илмӣ масъалаи баррасишаванда, нуктаҳои асосии ба ҳимоя пешниҳодшаванда, аҳамияти назариявӣ методологӣ ва илмию амалии таҳқиқот, дараҷаи эътимоднокии натиҷаҳои таҳқиқот, саҳми шахсии доктар, мутобиқати диссертатсия ба шиносномаи ихтисоси илмӣ нишон дода шудаанд. Инчунин, тасвир ва амалисозии натиҷаҳои таҳқиқот, сохтор ва ҳаҷми қисми диссертатсионӣ матраҳ шудаанд.

Боби якуми диссертатсия – **«Асосҳои назариявӣ ва методологии омӯзиши сиёсати ҷавонон»** - аз ду зербоб иборат буда, дар он масъалаҳои илмию назариявӣ ва методологӣ ва муҳимияти сиёсати давлатӣ дар бораи ҷавонон ва низомии татбиқи он аз нигоҳи донишҳои анъанавии сиёсӣ ва таълимоти муосири илмҳои сиёсӣ дар заминаи консепсия ва парадигмаҳои мухталиф мавриди омӯзиш, таҳлил ва хулосагирӣ қарор гирифтаанд.

Дар зербоби якуми боби якум – «Асосҳои методологӣ ва концептуалии таҳқиқи масъалаҳои ҷавонон ва инъикоси онҳо дар сиёсати соҳавӣ» – таъкид мегардад, ки ҷавонон дар ҳар гуна ҷомеаи мушаххас новобаста аз замон ва макон мақом ва ҷойгоҳи хоссаеро ишғол менамоянд, ки онҳоро дар байни умумиятҳои дигари иҷтимоӣ ба таври барҷаста муаррифӣ месозанд. Хусусиятҳои, ки ҷавонон касб намудаанд, махсусан, мобилияти иҷтимоии онҳо, дараҷа ва сатҳи донишҳо ва дараҷаи азхудкунии вазифаҳо онҳоро кудратманд гардонида, мақоми онҳоро дар рушди равандҳои ҷамъиятӣ муайян менамоянд. Аз ҷониби дигар, ҷавонон ҳамчун умумияти иҷтимоӣ дар рафти инкишофшон ба монанди ва мушкилиҳои зиёду гуногун рӯ ба рӯ мегарданд, ки онҳо дар маҷмӯъ, намегузоранд, ки ин умумияти иҷтимоӣ дар сатҳи зарурӣ рисолати хешро анҷом диҳад. Аз ин хотир, дар давраҳои гуногуни рушди таърихӣ ва замони муосир муҳаққиқон кӯшиш менамоянд, ки ҷавоноро ҳамчун институти иҷтимоии рушди ҷомеа мавриди омӯзиш ва хулосагирӣ амиқ ва васеъ қарор диҳанд.

Дар назарияи сиёсӣ таълимоти мухталиф дар шакли консепсияҳои илмӣ дар бораи ҷавонон таҳия гардида, масъалаҳои гуногуни онҳоро мавриди таҳқиқ қарор додаанд, ки дар шароити ҳозира ба сифати асосҳои назариявӣ ва методологӣ таҳқиқотҳои давраи муосири инкишоф баромад менамоянд.

Масъалаҳои марбут ба ҷомеа ва хусусиятҳои ташаккули маънавию ахлоқии фард, аз ҷумла ҷавоннорро М.Вебер мавриди таҳлил қарор дода, бештар ду омил – ахлоқию эътиқодӣ ва ахлоқию масъулиятнокиро дар раванди ташаккули шахсияти ҷавонон муҳим шуморидааст. Ӯ боварӣ дошт, ки эътиқодмандӣ ба мавқеъ ва андешаи худ дар асоси арзишҳои ахлоқию маънавий ташаккул меёбад ва он дар ташаккул ва рушди

мафкураи ҷавонон аҳамияти муҳимро касб менамояд.

Дар андешаҳои Ч. Спрингхолл таъсири таҳаввулоти индустриалӣ ба фаъолияти ҷавонон ва ташаккули сиёсати байналмилалӣ ҷавонон бештар ҳис карда мешавад. Яъне, муҳаққиқ ба масъалаҳои таъсиррасони беруна ба мақоми ҷавонон бештар таваҷҷуҳ намудааст. Кӯшидааст, ки моҳият ва хусусиятҳои ҷавонро ҳамчун умумияти иҷтимоӣ мавриди омӯзиш қарор диҳад.

Масъалаи масъулиятшиносӣ, камолоти иҷтимоӣ ва мақоми ҷавонро тавсиф намуда, мавқеи Э.Гидденсро ёдовар шудан лозим аст. Ҷавонӣ аз давраҳои дигари ҳаёти одамон бо беқарорӣ ва серҳаракатӣ, қобилияти худсозӣ ва худташаккулдиҳӣ дар заминаи мутобиқшавӣ ба воқеияти зудтағйирёбандаи иҷтимоӣ дар ҳоли камбуди самтгирии универсалии ҳаётӣ, намунаҳои бечуну чарои тақлидӣ фарқ мекунад.

Зарурати аз ҷониби ҷавоно эътирофи низоми сиёсӣ ва арзишҳои он яке аз масъалаҳои асосии сиёсат дар бораи ҷавонон мебошад. Онро дар назарияи гегемонияи фарҳангӣ А.Граммши асоснок намуда буд. Дар он мақсади асосӣ дар он расидан ба иттифок (иҷтимоӣ, сиёсӣ ва маънавӣ) аст. Дар раванди мазкур нақши асосиро ҷомеаи маданӣ ба зимма дорад. Дар натиҷаи он ҷомеаи маданӣ дар асосҳои иттиҳод ташаккул меёбад.

Ҳангоми таҳқиқи масъалаҳои ҷавонон таваҷҷуҳро бештар асосҳои методологияи он ба худ мекашанд. Ҳанӯз солҳои 30-юм ва 40-уми асри XX ташаккули тарзҳои махсуси муносибат ба масъалаҳои ҷавонон оғоз ёфта буданд. Яке аз онҳо муносибати психоаналитикӣ ба ҳисоб меравад. Он ба консепсияи “роҳи ҳаётии шахс” асос ёфтааст. Заминаи асосии онро андешаҳои З.Фрейд ташкил медиҳанд. Баъдтар таълимоти мазкурро Р. Бенедикт, Э. Фромм, Л. Фойер, Л. Шелефф, Э. Эриксон, Д. Рисмен ва дигарон инкишоф додаанд. Муносибати психоаналитикиро муҳаққиқони советӣ низ инкишоф додаанд. Дар доираи методи мазкур рӯовариҳои системавӣ ба масъалаи инкишофи шахсият таҳия гардидаанд.

Муносибати таркиботию функционалӣ низ ҳамчун асосҳои методологияи омӯзиши масъалаҳои ҷавонон дониста мешавад. Принципи функционализми таркиботӣ дар бештари консепсияҳои илмӣ истифода мегардад. Методи мазкурро дар нисбати масъалаҳои ҷавонон Т.Парсонс бештар истифода намудааст.

Ба андешаи ӯ чунин ниҳодҳои муосири иҷтимоишавӣ, монанди мактаб, муассисаи таҳсилоти олии ва ғайра чихати ташаккул ёфтани истиқлолият ва ҳувияти шахсии ҷавонон хизмат карда, ба дур шудани онҳо аз шаклҳои анъанавии назорати оила мебаррад. Ин давраро «бемасъулияти сохторгирифта» меномад.

Ш. Айзенштадт гурӯҳи ҷавонро ҳамчун системаи мавқеи таркиботӣ, ки аз индивидҳо таркиб ёфтааст, тавсиф намудааст. Индивид

мақом ва нақши иҷтимоӣ пайдо менамояд. Ҳар як нақш дар баҳамтаъсиррасониҳои таркиботӣ ба сифати воҳиди асосӣ баромад менамояд. Онҳо рафтори индивидро ба танзим медароранд.

Принсипи таҳлили таркиботию функционалиро дар давраи советӣ дар рафти ташаккули насли ҷавони синфи коргар, деҳқонон ва зиёён истифода менамуданд. Таваҷҷуҳи асосӣ ба авзои иҷтимоӣ, ҷаҳли мехнатӣ ва ҷамъиятӣ, номувофиқии мақоми касбӣ ва омодагиро, маълумотнокӣ ва таъминоти моддӣ онҳо дода мешуд. Инчунин таваҷҷуҳро масъалаҳои ворид намудани ҷавонон ба таркиботи идоракуни ва иштироки воқеии онҳо дар раванди қабули қарор ташкил менамуданд.

Муносибати субкултурӣ ба сифати муносибати алтернативӣ ба методи функционалиро таркиботӣ дониста мешавад. Намояндагони муносибати мазкур хатогӣ ва иштибоҳи асосии методи функционалиро таркиботиро дар он медиданд, ки он ҷавонро ҳамчун оммаи яқранг тасаввур мекарданд. Гуё барои ҷавонон андозанамоиҳои синфӣ бегона буда, дорои таҷрибаи яқхелаи ҳаётӣ бошанд ва инчунин проблемаҳои яқхела дошта бошанд.

Муносибати културологӣ, ки дар шароити ҳозира ҳангоми омӯзиши масъалаҳои ҷавонон ба таври васеъ истифода мегардад. Он андешаҳои А. Шютс, П. Бергер, Т. Лукман асос ёфтааст. Мувофиқи он индивидро бояд доимӣ мавриди таҳқиқ қарор дод. Маълумотҳои амали субъективӣ ҳамчун оқибатҳои объективии равандҳои иҷтимоӣ дониста мешаванд, ки дар навъҳои муайяни маданият зоҳир мегарданд.

Ҳангоми омӯзиши масъалаҳои ҷавонон аз таълимотҳои дигар аз ҷумла назарияи коммуникатсия ва назарияи конструктивизм ба таври васеъ истифода менамоянд.

Ҳамин тавр, таълимотҳои мухталиф дар мавриди ҷавонон, хусусиятҳои онҳо ва махсусиятҳои ҳолатҳои онҳо ҳангоми таҳияи сиёсати давлатӣ дар бораи ҷавонон ва дарёфти роҳи воситаҳои мусоиди татбиқи он вобаста барои мушаххаси мамлакатҳо ва инкишофи шахс истифода гардида, ҳамчун манбаъҳои назариявӣ ва методологӣ хизмат менамоянд.

Дар зербоби дуҷуми боби якум – **«Навъҳо, шаклҳо ва воситаҳои татбиқи сиёсати давлатӣ дар бораи ҷавонон»** – таъкид мегардад, ки ба раванди таҳия ва амалисозии сиёсати ҷавонон дар кишварҳо ва муҳити муайян раванди сиёсии ҷаҳонӣ таъсири муассир мерасонад. Глобаликунони муносибатҳои ҷамъиятӣ ва дар зери таъсири раванди мазкур тағйир ёфтани муносибатҳои ҷамъиятии глобалӣ, минтақавӣ ва локалӣ ба раванду ҳодисаҳои минтақаҳо ва кишварҳо таъсири муассир мерасонанд. Зеро глобаликунони ҳаёти ҷамъиятӣ ва муносибатҳои байниҳамдигарии акторҳои асосии муносибатҳои байналхалқӣ ҳарчи

бештар ба омили меҳвари рушди муосир табил меёбад. Аз ин ҷост, ки дар раванди таҳияи сиёсати давлатии ҷавонон ва татбиқи он низ таъсири муассир дорад. Ҳамин ҳолатҳо авзои умумии муносибатҳои дохилро низ мурағат мекунанд.

Сиёсати давлатии ҷавонон низ хусусиятҳои давраи муосири инкишофи оламро ба эътибор мегирад ва асосан дар доираи ҳадафҳо ва вазифаҳои он амалӣ мегардад. Албатта, дар шароити давлатҳои миллий масъалаҳо ва ҳодисаҳои рушд хусусиятҳо ва махсусиятҳои худро доранд. Аммо дар мадди охир афзалият ба арзишҳо ва қоидаҳои меъёрҳои умумӣ дода мешавад.

Сиёсати давлатӣ дар бораи ҷавонон дар навъҳо ва шаклҳои мухталиф таҳия ва амалӣ мегардад. Тарҳҳои гуногуни он мавҷуданд, ки дар доираи хусусиятҳои инкишофи ҷомеаи мушаххас ба амал меоянд.

Тарҳи амрикоии (ИМА) сиёсати ҷавонон иштироки камтарини сохторҳои давлатиро дар иҷтимоишавии ҷавонон дар назар дорад. Дастгирии иҷтимоии ҷавонон қори ташкилотҳои хусусии хайриявӣ мебошад ва ғайра. Давлат ва ниҳодҳои давлатӣ сиёсати махсусро дар мавриди ҷавонон таҳия накарда, ҷавонро ҳамчун иштирокчиёни умумии раванди сиёсӣ эътироф намуда, ҳуқуқи озодии онҳоро ҳамчун шахрванд ба эътибор мегиранд.

Навъи дигарро ҳамкориҳои иҷтимоӣ байни ҷомеа, давлат ва соҳибкорӣ ташкил менамояд. Он шакли танзимшудаи сиёсати ҷавонон дар кишварҳои Ғарб, бештар дар кишварҳои Скандинавия доништа мешавад. Он Шветсия, Финляндия ва бештар дар Олмон татбиқ мешаванд, ки дар онҳо, ба рағми консервативӣ ва неоконсервативӣ буданашон, ҳамчунин сиёсати ҷавонон иборат аз шинохти нақши боризи давлат, аз ҷумла пайгирии қатъии қонунии дастгирии ҷавонон ва ташкилоти ҷавонон иборат аст.

Шакли дигари сиёсати ҷавонон нақши давлатро дар раванди нақшагирӣ ва татбиқи сиёсати ҷавонон муҳим меҳисобад. Ниҳодҳои, ки масъули татбиқи сиёсати давлатии ҷавонон мебошанд, ба ҳайси халқии пайванди манфиати ҷавонон ва ҷомеа баромад мекунанд. Ҳокимият ҳамчун захираи сиёсати ҷавонон сифатҳои давлати иҷтимоиро гирифта, имконияти танзим ва назорати насли наврасро тавассути ниҳодҳои давлатӣ ба амал мебарорад.

Шакли сиёсати ҷавонон сиёсати коммуитарӣ ном гирифтааст. Давлат пурра масъулияти сиёсати ҷавонро ба уҳдаи худ мегирад. Ин гуна сиёсат дар давлатҳои авторитарӣ татбиқ мегардад. Он тамоми гурӯҳҳои ҷавонро фаро мегирад.

Умуман, шаклҳои аврупоии сиёсати ҷавонро ба чор гурӯҳ ҷудо менамоянд. Ҷунончи, шаклҳои универсалӣ, протекционистӣ, дар

заминаи ҷамоатҳо, шакли марказонидашуда. Ҳадафи асосии сиёсати ҷавонон ташаккули мустақилият ва ҳувияти ҷавон аст.

Шакли протексионии сиёсат дар бораи ҷавонон таърихи тӯлонӣ дорад, ки дар он ба насли наврасу ҷавонон диққати махсус дода мешавад.

Шакли сиёсати ҷавонон дар сатҳи ҷамоатҳо дар Британияи Кабир таҳия шуда, як навъи сиёсатест, ки нақши давлатро дар коркард ва татбиқи он ночиз мегардонад. Шакли мазкур бо шакли консервативӣ ва неоконсервативӣ мутобиқ аст. Ҷавонон дар ин гуна сиёсат ҳамчун мушкилот ва гурӯҳи осебпазир доништа мешаванд.

Шакли марказонидашудаи сиёсати ҷавонон низ ғаёлона дар кишварҳои собиқ сотсиалистӣ васеъ истифода мегардид. Дар он сиёсати ҷавонон дар се шакл: нуфузӣ, гурӯҳӣ ва инфиродӣ амалӣ мегардиданд.

Шакли гуруҳӣ ҷавонро ҳамчун гурӯҳи алоҳидаи иҷтимоии дорои хусусиятҳои алоҳида баррасӣ намуда, ба хоҳири дастгирии ҷавонон дар соҳаҳои алоҳида равона гардидааст. Шакли инфиродӣ бошад тавсифи барномавии мақсаднок дорад, монанди барномаҳои мақсадноки эҳё ва ё муолиҷаи ҷавонон, ташкили мусобақаи сабақҳои варзишӣ, барномаҳои фарҳангӣ ва ғайра.

Сиёсати ҷавонон дар кишварҳои Осиёи Марказӣ на ҳамчун раванди мухтору алоҳида, балки ҳамчун раванди ҳамгирой дар муҳити мазкур амалӣ мегардад. Сиёсати ҷавонон ҳамчун яке аз омилҳои таъсиррасони самти ғаёли инкишофи иҷтимоию сиёсӣ доништа шуда, он аз тарафи тамоми роҳбарони сиёсии кишварҳои Осиёи Марказӣ мавриди таваҷҷуҳи доимӣ қарор дорад.

Сиёсати ҷавонон дар Осиёи Марказӣ самти муҳими сиёсати давлатӣ на танҳо дар доираи кишварҳои миллӣ, балки дар доираи ташкилотҳои минтақавӣ, монанди СҲШ, СААД, Иттиҳоди Авруосиё ва ғайра қарор дорад. Назарияи мухталифи ҳамгироии Осиёи Марказӣ мавҷуд аст, ки нисбати ҳар яке ба унсурҳои сиёсӣ, иқтисодӣ, фарҳангӣ ва соҳаҳои дигар муқаррар кардани мақом ва нақши равандҳои ҳамгироии ин минтақа таваҷҷуҳ зоҳир карда мешавад. Дар ин маврид назарияи федерализм, неофункционализм ва коммуникативизм арзиши бештар пайдо менамоянд.

Боби дуоми диссертатсия – **«Сиёсати ҷавонон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ва низоми рушди он»** - аз се зербоб иборат буда, дар он масъалаҳои асосии муайян намудани самтҳои асосии инкишофи мамлакат, мақоми ҷавонон дар ҳалли масъалаҳои мубрами рушди кишвар ва махсусан, низоми таҳия ва қабули санадҳои меъёрӣ барои танзими ғаёлияти ҷавонон ва ташкилотҳои намоёндагии онҳо мавриди таҳқиқ ва ҳулосагириҳо қарор гирифтаанд.

Дар зербоби якуми боби дуом – **«Хусусиятҳои асосии ташаккул ва**

инкишофи сиёсати ҷавонон дар шароити Ҷумҳурии Тоҷикистон» – раванди таҳия ва татбиқи сиёсати давлатӣ дар бораи ҷавонон мавриди таҳлил ва натиҷагирӣ қарор гирифтааст. Дар раванди мазкур муайян намудан ва мушаххас гардонидани масъалаҳо ва пешомади рушди Тоҷикистон ва мақому ҷойгоҳи ҷавонон дар он аҳамияти муҳимро касб менамоянд.

Сиёсати давлатӣ дар бораи ҷавонон моҳиятан ба сифати қисми таркибии вазифаҳои идоракунии ҳаёти ҷамъиятӣ ба ҳисоб рафта ба масъалаҳои иҷтимоии он таваччуҳи хосса медиҳад. Аммо сиёсати давлатӣ дар бораи ҷавонон ба масъалаҳои дигари ҳаёт ва ҷаҳолияти ин умумияти бузурги иҷтимоӣ таваччуҳи махсус зоҳир менамояд. Баҳусус, масъалаҳои сиёсии ҷаҳолияти фардӣ ва дастаҷамъии ҷавонон дар доираи талабот ва манфиатҳои рушди самаранок ва мутаносиби ҷомеа низоми комили тарзи муносибатро талаб дорад. Ҳамин тавр, сиёсати давлатӣ дар бораи ҷавонон доираи васеи ҳадафҳо ва ҷорабиниҳои иҷтимоию иқтисодӣ, сиёсӣ, ташкилӣ, ҳуқуқӣ ва мадания ахлокиеро дар бар мегирад, ки онҳоро мақомоти идоракунии давлатӣ бо мақсади муҳайё намудани шароити қаноатноки барои ташаккули иҷтимоию инкишофи ҷавонон ва ҳарчи бештар амалӣ гардонидани неруи эҷодии онҳо барои қонеъ гардонидани талаботи манфиатҳои тамоми ҷомеа татбиқ менамоянд. Вазифаҳои асосии ниҳодҳои идоракунӣ давлатӣ ва ҷамъиятӣ дар соҳаи мазкур инҳоянд: тавассути ташкил ва гузаронидани ҷорабиниҳои гуногуни оммавӣ таблиғотӣ, фарҳангӣ, маърифатӣ, эҷодӣ ва варзишӣ мустақкам намудани пояҳои сиёсати давлатӣ дар бораи ҷавонон, тарбияи сатҳи зарурии ҳисси ватанпарастӣ дар байни ҷавонон; мусоидат намудан ба ташаккул ва таҳкими асоси меъёрию ҳуқуқии сиёсати давлатии ҷавонон; тавсеи ҷаҳолияти мақсадноку маҷмӯӣ дар самти пешгирии падидаҳои номатлуби иҷтимоӣ ва густариш додани тамоюли мусбӣ иҷтимоӣ; таҳлил ва муайян намудани пайёмандҳои раванди иҷтимоӣ дар байни ҷавонон, таъсири онҳо ба вазъи рушди сиёсӣ ва иҷтимоию иқтисодии кишвар, омӯхтани афкори умум дар бобати масъалаҳои ҷавонон; таҳлили васеъ ва амиқи сабабҳои паҳн шудани нашъамандӣ, қочоқи маводи мухаддир, равияҳои ифротгарой ва бегонапарастӣ ва ҳар гуна зуҳуроти ҷинояткорӣ муташаккилона ва дар ҷунин замина пурзӯр кардани мубориза бар зидди падидаи номатлуби ҳаёти ҷавонон.

Хусусиятҳои таҳия ва амалӣ намудани сиёсати давлатӣ дар бораи ҷавононро масъалаҳои мақоми иҷтимоию сиёсии онҳо дар бар мегиранд. Онҳо аз сохтори дохилии ҷаҳолият ҷавонон ва дар таркиби ташкилотҳои амал намудани онҳо ифода меёбанд. Ҳар гуна сиёсати ҷавонон ба дарки ҷавонон ҳамчун як гурӯҳи муҳтори иҷтимоию

фарҳангӣ асос ёфтааст, ки нисбати меъёрҳо ва арзишҳои қонунии иҷтимоӣ муносибатро муқаррар менамоянд.

Сиёсати ҷавонон, ки ба тарҳи мутобиқшавандаи эволюсионӣ асос ёфтааст, имкон намедихад ки ақсуламали иҷтимоии ҷавонон комилан пешгӯӣ ва тақвияти самти танзими мавқеи иҷтимоӣ ва истифодаи усулҳо барои пешрафти рафтори ҷавонон талаб карда шавад. Шакли равобити иҷтимоии ҷавонон ҳангоми хусусияти стратегӣ, мутобиқшавӣ ва пешрафта пайдо намудани сиёсати ҷавонон мукамал мегардад.

Ташаккули низоми сиёсии муосир, бунёди давлатдорӣ навини тоҷикон ва рушди ҷомеаи демократӣ зарурати рушди мутаносиби ҷомеаи маданияро талаб дорад. Шарти асосии онро ҳузури ҷавононе ташкил менамояд, ки кодиранд ба таври конструктивӣ дар доираи ҳадафҳо, манфиатҳо, арзишҳои умумӣ амал кунанд, манфиатҳои шахсӣ ва ҷамъиятиро дарк намоянд ва роҳҳои ноил шудан ба онҳоро пайдо созанд.

Дар зербоби дуюми боби дуюм – **«Махсусиятҳои татбиқи сиёсати ҷавонон дар низоми идораи сиёсии ҷомеаи тоҷикистонӣ»** – низоми татбиқи сиёсати давлатӣ дар бораи ҷавонон мавриди омӯзиш қарор гирифтааст. Баранда ва субъектҳои татбиқи сиёсати давлатии ҷавонон, пеш аз ҳама, ҳуди ҷавонон ва иттиҳодияҳои гуногуни онҳо, ки дар низоми давлатдорӣ ҷойгоҳи хосаро касб намудаанд ва ташкилотҳои ғайриҳукуматию онҳо ташкил менамоянд. Чунин раванди татбиқи сиёсати давлатӣ дар бораи ҷавонон дар ҳолате ташаккул меёбад, ки ҳам ниҳодҳои давлатӣ ва ҳам унсурони ҷомеаи маданӣ рисолати воқеии худ – табиияи ҷавононро дар рӯҳияи ватандӯстӣ, кадр кардани ваҳдати миллий ва рушди муътадили ҷомеа дарк намоянд ва баҳри амалӣ гаштани чунин гояҳои бузург собитқадамона фаъолият намоянд.

Дар зербоби сеюми боби дуюм – **«Масъалаҳои таҷрибаи татбиқи сиёсати ҷавонон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон»** – таваҷҷуҳи асосӣ ба мушкилиҳо ва масъалаҳои татбиқи сиёсати давлатӣ дар бораи ҷавонон дода мешавад.

Сиёсати давлатии ҷавонон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар заминаи принципҳои меъёрҳои конституцияи кишвар таҳия гашта, амалӣ гардонида мешавад. Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон соли 2017 – ро “Соли ҷавонон” эълон намуда, бори дигар таваҷҷуҳи аҳли ҷомеаро ба мушкилиҳо ва масъалаҳои ҳаёти ҷавонон ҷалб намуда, даъват ба амал овард, ки бояд барои баланд бардоштани ифтихори миллий ва ҳисси ватанпарварии ҷавонон тамоми шароитҳо ва имкониятҳоро ба миён оварем. Таъмини иштироки васею саргосарии ҷавонон дар ҳалли масъалаҳои муҳими ҳаёти ҷамъиятӣ вазифаи асосии ниҳодҳои давлатӣ ва иттиҳодияҳои ғайриҳукуматию мансуб мегарданд.

Дар шароити шиддат гирифтани муносибатҳои байни давлатҳо ва минтақаҳои олам, аз ҷумла таҳдидҳои кишварҳои абарқудрат нисбат ба кишварҳои дар ҳоли рушд андешидани тадбирҳои таъхиринопазири таҳкими амнияти давлат ва ҳифзи муқаддасоти миллӣ, баҳусус, маърифатнок гардонидани аҳли ҷомеа, дар рӯҳияи ватандӯстӣ, худшиносӣ, ҳудогоҳӣ ва хуввияти миллӣ, таъмини рушди устувор, ваҳдати ҷомеа ва якпорчагии мамлакат тарбия намудани насли ҷавонон аз масъалаҳои муҳимтарини сиёсати давлатӣ ба ҳисоб мераванд. Соҳибмаърифатӣ ва дар заминаи он ташаккули тафаккури баланди сиёсӣ, касбияти баланд ва ахлоқи ҳамида заминаи воқеии рушди муътадили Тоҷикистон мегардад.

Солҳои охир тавассути барномаҳои мақсаднок баҳри баланд бардоштани сатҳи ҷаҳонбинӣ, зиракии сиёсӣ ва умуман иштироки ҷавонон дар ҳаёти сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангӣ таваччуҳи махсус равона карда шудааст. Татбиқи босамари сиёсати давлатии ҷавонон аз рӯзҳои нахустӣ соҳибистиклолӣ дар меҳвари фаъолияти Ҳукумати Тоҷикистон қарор дорад. Он зарурати гузориши дуруст ва саривақтии масъалаҳои ҳаёти ҷавонро тақозо намуда, ҳалли босуботи онҳоро талаб дорад. Аз ин рӯ, дар маркази таваччуҳи ниҳодҳои идоракунии ҷомеа бояд масъалаҳо ва мушкилиҳои ҳаёти ҷавонон, аз қабилӣ муҳайё намудани имкониятҳо ва шароити беҳтари фаъолиятҳои ҳаётии онҳо қарор гиранд. Пеш аз ҳама, ниҳодҳои идоракунии бояд ба таври сартосарӣ ҷавонро бо ҷойи кор таъмин созанд ва ё чунин имкониятҳоро фароҳам оваранд. Ба ҳалли масъалаҳои муҳочиратии онҳо таваччуҳи бештар намуда, ҳам муҳочирати дохилӣ ва ҳам муҳочирати қорӣ хоричиро зерӣ таъсир қарор дода, шароити арзандаи маданияю маишии онҳоро мадди назар қарор диҳанд.

Ниҳодҳо ва нерӯҳои масъулини тарбияи сиёсии насли ҷавонро зарур аст, ки бо ба инобат гирифтани хусусиятҳои асосии инкишофи олами муосир раванди таъсиррасониро ба ташаккул ва таҳкими шахсияти ҷавонон пузӯр гардонанд ва нагузоранд, ки насли ҷавон ба ҳаракатҳо ва нерӯҳои ифротгар ва иртиҷой пайванданд ва дар рушди муътадили ҷомеа мушкилиҳо ва монеаҳоро афзун гардонанд. Бинобар ин, мубориза барои ақлу ҳуши ҷавонон яке аз самтҳои асосии фаъолияти ниҳодҳои идоракунии сиёсӣ ба шумор мераванд.

Сиёсат дар бораи ҷавонон самтҳои асосии фаъолигардонии сиёсии ҷавонро муайян менамояд, ҷалби васеи онҳо ба равандҳои идоракунии ҷомеа ташкил медиҳад. Дар баланд гардонидани сатҳи касбият ва ҳолати ахлоқии ҷавонон саҳм гирифта, роҳу воситаҳои ба таври самаранок истифода намудани онҳоро дар раванди амалисозии легитимии ҳокимияти сиёсӣ истифода менамояд.

ХУЛОСА

I. Натиҷаҳои асосии илмӣ диссертатсия

Масъалаҳои гуногуни “Сӣсати давлатӣ дар бораи ҷавонон ва хусусиятҳои таъбиқи он дар шароити Ҷумҳурии Тоҷикистон”-ро мавриди омӯзиши амиқ ва хулосагириҳои мантиқӣ қарор дода, ба чунин хулосаҳо расидем:

1. Ҷумҳурии Тоҷикистон аз оғози раванди истиқлолгароӣ бо роҳи демократӣ пеш рафта, рафтагонро ихтиёр намуда, пай дар пай навъҳо ва шаклҳои гуногуни ислоҳоти демократиро амалӣ мегардонад. Ҳангоми амалӣ намудани иқдомҳои гуногун умумиятҳои мухталифи иҷтимоӣ мақом ва нақши ҳосаеро касб менамоянд. Аз ҷумла, инкишофи ҳамҷонибаи Тоҷикистон аз мақом ва ҷойгоҳи ҷавонон ҳамчун нерӯи муҳими инкишофи ҷомеа вобаста аст. Дар шароити муосири инкишофи мамлакат ҷавонон нисбат ба наслҳои қаблӣ дар интиҳоби масири рушд озодтар буда, ба навоарӣ ва истифодаи технологияҳои муосир бештар майл доранд. Чунин муносибат мақоми пешбари онҳоро дар низоми муосири пешрафт муайян менамояд.

2. Ҷавононро зарур аст, ки дар шароити муосир бо мусаллаҳи бо донишҳои замонавӣ ва тарбияи устувори сӣсӣ рисолати таҳкимбахши идеологияи умумимиллӣ, рушддиҳандаи фарҳанги миллӣ ва тақвиятбахшандаи муносибатҳои байни наслҳо буданашонро бо масъулият амалӣ намоянд. Насли наврас бояд нерӯи меҳвари рушди ҷомеаи муосир бошад ва чунин рисолатро ҳуди ҷавонон бояд эҳсос намоянд ва амиқ дарк кунанд.

3. Давраи ҳозираи инкишофи мамлакат дар назди мақомоти мухталифи давлат, низоми давлатдорӣ ва пайвастагиҳою робитаҳо бо унсурони мухталифи ҷомеаи маданӣ вазифаҳои таъхирнопазир оид ба таъмини иштироки ҷавонон дар ҳалли масъалаҳои мубрами инкишофи ҷомеа, саҳми онҳо дар танзим ва идорашавандагии раванду ҳодисаҳои мухталиф ва ғайраро ба миён мегузорад. Ниҳодҳои идоракунии давлатӣ ва ҷомеаи маданияро зарур аст, ки ба масъалаи ташаккули худшиносии ҷавонон ва дигар масъалаҳои мубрами онҳо ҳамчун гуруҳи фаъолу зудҳаракати ҷомеаи муосир дар раванди сотсиаликунонии ҷавонон таваҷҷуҳ намоянд.

4. Ҳалли масъалаҳои мухталифи ҳаёти ҷавонон, таъмини шароити воқеӣ барои рушди мутаносиби онҳо ва истифодаи самараноки нерӯ ва қудратҳои дигари онҳо аз мақомоти дигари идоракунии ҷомеа тақозо менамоянд, ки роҳу усулҳо ва воситаҳои мусоиду самараноки дар ҳаёти ҷамъиятӣ истифода намудани онҳоро

пайдо созад. Яке аз чунин воситаҳои муҳим таҳия ва амалӣ намудани сиёсати давлатӣ дар бораи ҷавонон ва дарёфти роҳу воситаҳои бехтари татбиқи он ба шумор меравад.

5. Сиёсати давлатӣ дар бораи ҷавонон самти мустақили фаъолияти давлат буда, ташаккули шароити зарурии иҷтимоиро барои рушди умумии кишвар таъмин намуда, дар асоси ҳамкориҳои фаъол бо институтҳои ҷомеаи маданӣ, иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ ва ташкилотҳои ҷавонон амалӣ карда мешавад. Самтҳои афзалиятноки сиёсати давлатӣ дар бораи ҷавонон ба таъмини бехбуди вазъи онҳо, баланд бардоштани саҳми ҷавонон дар рақобатпазирии Тоҷикистон дар низоми муносибатҳои байналмилалӣ нигаронида шудааст.

6. Таҳия ва амалӣ намудани сиёсати давлатӣ дар бораи ҷавонон бо мақсади ба таври мунтазам ҷалб намудани ҷавонон ба ҳаёти ҷамъиятӣ ва сиёсӣ, ташаккул додани малакаҳои зиндагии мустақилонаи сокинони ҷавони кишвар, огоҳ намудани ҳамаи ҷавонон аз имкониятҳои рушди онҳо дар Тоҷикистон ва ҷаҳон муҳим аст. Сиёсати муваффақона имкон медиҳад, ки ҷавонон тавоноии худро пурра амалӣ гардонанд, боварию ба қобилият ва ояндаи худ таҳким бахшанд.

7. Таҷрибаи татбиқи сиёсати давлатӣ дар бораи ҷавонон дар заминаи равандҳои муассири олами глобалӣ мақоми масъалаҳои муҳими илми сиёсиро касб намуда, пеш аз ҳама, дар таҷрибаи чунин кишварҳои рӯ ба инкишоф, монанди Тоҷикистон, хеле мубрам мебошад.

8. Низоми нави ҷаҳонӣ, ки давраи ташаккулро аз бар менамояд ба муносибатҳои ҳамкориҳои кишварҳои дунё ва фаъолияти ташкилотҳои байналхалқӣ бетаъсир намонда сабаби ташаккули таҳияи барномаву чораҳои ислоҳотӣ ва навгароӣ мегарданд. Онҳо ба фаъолияти бонуфузтарин ташкилоти байналхалқӣ ва минтақавию локалӣ таъсири муассир расонида, онҳоро маҷбур менамоянд, ки мақому мартабаи худро дар воқеияти нави ҷаҳонӣ аз нав баррасӣ намуда, қору фаъолияти худро мувофиқи тағйиротҳои нави геополитикӣ татбиқ намоянд. Равандҳои солҳои 80-90 –ми асри XX ташкилотҳои бонуфузи минтақавӣ ва ҷаҳониро натавонанд ба тағйир бозрасии мазмуну муҳтавои фаъолияти худ, балки барои таҳияву дарки равандҳо ва масъалаҳои нави инкишоф маҷбур сохтанд. Дар доираи чунин муносибатҳои рӯоварӣ ба ҷавонон ва масъалаҳои гуногуни онҳо дар маркази тавачҷуҳ қарор доштанд. Масъалаи таҳия ва татбиқи сиёсати давлатӣ дар бораи ҷавонон низ дар

заминаи чунин муносибатҳо вусъат ёфта, хусусиятҳои хосро касб мекунад.

9. Чумхурии Тоҷикистон дар ташкилотҳои гуногуни байналхалқӣ дар самти ҷавонон бо таври давомдор фаъолият менамояд, ки соҳаҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ, гендерӣ, фарҳангиву маърифатии минтақавӣ ва ҷаҳониро дар бар мегирад. Ҳамкориҳои Тоҷикистон дар самти масъалаву дархостҳои ҷавонон кишварро дар арсаи ҷаҳонӣ ба қатори давлатҳои рӯ ба инкишоф ворид намуда, аз ҳалли масъалаҳои ҳаёти ба монанди таъмини аҳоли бо об, ғизо, амният, ҳифзи иҷтимоӣ, дастрасӣ ба кор ва маориф, технологияҳои муосир ва ғайра дарак медиҳад.

10. Тавассути ҳамкориҳо ва пайвастиҳои қавӣ бо мақомоти давлатӣ ва ҷамъиятӣ ҷавонон ва ташкилоту иттиҳодияҳои сарпарастии онҳо дар раванди ҳалли масъалаҳо ва таъмини дархостҳо муваффақиятҳои назаррасе пайдо менамоянд, онҳоро рушд дода, таҳким мебахшанд. Аммо дар баробари пешрафтҳои гуногуну назаррас ҷавонон, иттиҳодияҳои сиёсии онҳо ва масъулини онҳо дар низоми идоракунии давлатӣ ба масъалаҳо ва мушкилиҳои рӯ ба рӯ мегарданд, ки ҳамчун монеаи инкишофи мутаносиби ҷомеа ва зиёда аз ин, унсуре манфию бесамари инкишоф баҳогузори мегарданд. Манзур аз ин гуфтаҳо, дуррабии қисме аз ҷавонон аз низоми мутаносиб ва равандҳои ваҳдатсози ҷомеа, рӯовариҳои қисме аз онҳо ба созмону ҳаракатҳои экстремистии ифротгароии дигар мебошад. Аз ин хотир, яке аз масъалаҳои марказии сиёсати давлатӣ дар бораи ҷавононро пешгириҳо аз гаравиданҳои носолими ҷавонон ташкил медиҳанд. Дар раванди сиёсӣ ҷиҳати рафъи тақаллуби сиёсӣ ва дигар падидаҳои ифротгароёна, муқовимат бо онҳо ва пешгирии ҳангомаву таҳлуқаҳои ҷавонон воситаи асосӣ ва беҳтарин ин татбиқи сиёсати давлатӣ дар бораи ҷавонон мебошад.

11. Дар раванди таҳия ва амалӣ намудани сиёсати давлатӣ дар бораи ҷавонон, муҳтаво ва мазмуни шоистаи он, аз таҷрибаи сулҳофаринӣ, таъминсозии ваҳдату ягонагӣ, тавачҷуҳо иқдомҳо, таъкиду роҳнамоӣ ва ҳидоятҳои Президенти Чумхурии Тоҷикистон дар бораи ҷавонон, мақому манзалати онҳо, ояндашон ва нақшу саҳми ҷавонон ва баёни назарҳояшон дар паёмҳояшон ба мақомоти қонунгузори кишвар ҳамчун ҳуҷҷатҳои стратегӣ бояд мақсаднок истифода карда, чораҳои дахлдори самаранок ва саривактиро амалӣ намуд.

12. Паёмҳои Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат Президенти Чумхурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ

Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун ҳуччати стратегӣ ва муҳими даврони соҳибистиклолӣ мебошад, ки самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии давлатро дар бар мегирад. Роҳҳои муваффақи таъмини ҳадафҳои стратегиро пешниҳод менамояд.

II. Тавсияҳои оид ба истифодаи амалии натиҷаҳо

Масъалаҳои мухталифи инкишофи ҷавонон, дархосту манфиатҳои талаботҳои рӯзафзуни онҳо, раванди сотсиаликунони онҳо ва ниёзу имтиёзҳои онҳо мавриди омӯзиш ва таҳлилу ҳулосагирӣ қарор гирифтаанд. Дар маҷмӯъ чунин масъалаҳои ҷавонон ва умумиятҳои иҷтимоии ҳамтои онҳо таҷассуми худро дар сиёсати давлатӣ дар бораи ҷавонон, ки дар Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ҷавонон ва сиёсати давлатии ҷавонон» дарҷ карда шудаанд, пайдо менамоянд. Санади мазкур тавонистааст, ки масъалаҳои асосии инкишофи ҷавононро дар давраи ҳозираи инкишоф инъикос намояд. Аммо ҳаёт ва раванду ҳодисаҳо доимо дар инкишофанд.

Бинобар ин бояд сиёсати давлатӣ дар бораи ҷавонон, самтҳои афзалиятноки он, принципҳои ва вазифаҳои ин сиёсат ҳамеша мавриди таҳқиқу омӯзиш ва бо назардошти талаботи ҷомеаи муосир тақдир дода шавад ва дар раванди сиёсии замони муосир ҳосияти меҳвариро касб намуда, дарки ҳамаҷонибаи ҳешро пайдо намоянд, роҳу воситаҳо ва усулҳои татбиқи онҳо тарҳрезӣ гарданд.

Дар доираи чунин муносибатҳои ва натиҷагирӣ зарур мебуд, ки барои дарки дуруст ва татбиқи самараноки сиёсати давлатӣ дар бораи ҷавонон пешниҳодот ва тавсияҳои зеринро иброндорем:

- зарурат ба таҳия, қабул ва амалӣ гардонидани концепсияи “Мақом ва нақши ҷавонон дар инкишофи мутаносиб ва муътадили ҷомеаи Тоҷикистон” ҳамчун санади меъриии сиёсӣ қайҳо ба амал омадааст. Он бояд ҳосияти стратегӣ дошта бошад ва инкишофи ҳамаҷонибаи мамлакатро дар давраи калони таърихӣ дар бар гирад. Масъалаҳои мухталифи инкишофи ҷавонон ҳамчун масъалаҳои муҳим ва зарурии инкишоф доништа шаванд ва роҳу воситаҳои татбиқи онҳо мушаххасан нишон дода шаванд;

- объект ва субъектҳои асосӣ ва ёрирасони татбиқи концепсияи илмӣ инкишофи ҷавонон ҳамчун умумияти иҷтимоии пешбар муайян карда шаванд. Салоҳият, вазифаҳо ва масъулияти онҳо ба

таври расмӣ шинохта шаванд ва ҳамчун уҳдадорихои маъмурони давлатӣ эътибор пайдо намоянд;

- ба фаъолияти сиёсии ҷавонон ва иштироки онҳо дар раванди сиёсӣ таваҷҷуҳи махсус мебояд. Ба идоракунии давлатӣ ва ҷамъиятӣ ҷалб намудани ҷавонони лаёқатманд ва корозмуда, таълимгирифта ва дорои касбияти баланд;

- ташаккули низоме, ки иштироки боадолати ҷавонро дар раванди идоракунии новобаста аз мансубиятҳои иҷтимоӣ ва ҳудудӣ таъмин менамояд. Татбиқи ҷорабиниҳои пешгирӣ намудани ҳолатҳои бенизомӣ ва манфиатҷӯӣҳои сатҳи мухталиф, пешгирии амалҳои коррупсионӣ, протексионӣ ҳангоми ҷалби ҷавонон ба фаъолияти меҳнатӣ ва ғайра.

Интишорот аз рӯи мавзӯи диссертатсия Монография

[1-М] Аҳмадзода Д.Д. Хусусиятҳои татбиқи сиёсати ҷавонон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шароити ҷаҳонишавӣ: таҳлили фалсафӣ-сиёсӣ. Монография [Матн] / Д.Д. Аҳмадзода – Душанбе: “Адиб”, 2022. – 160 с.

Мақолаҳои илмӣ, ки дар маҷаллаҳои тақризишавандаи ҚОА-и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба таъб расидаанд

[2-М]. Аҳмадзода Д.Д. Ташаккулёбии муҳити ҷавонон дар шароити ҷаҳонишавӣ. [Матн] / Д.Д. Аҳмадзода // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Бахши илмҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва ҷамъиятӣ. – 2020 – № 2. – С. 272-277. ISSN 2413–5151.

[3-М]. Аҳмадзода Д.Д. Баррасии бунёди назариявӣ-методологии сиёсати байналмилалӣ ҷавонон. [Матн] / Д.Д. Аҳмадзода // Аҳбори Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон. Силсилаи илмҳои ҷомеашиносӣ. – 2019. – №43 (81). – С. 146-156. ISSN 2411–1945.

[4-М]. Аҳмадзода Д.Д. Паёмҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун сарчашмаи ташаккули ҷаҳонбинии фалсафӣ-сиёсӣ ҷавонон [Матн] / Д.Д. Аҳмадзода // Идоракунии давлатӣ. Маҷаллаи илмӣ-сиёсӣ Академияи идоракунии давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. – 2023. – № 2. – С. 300-317. ISSN 2664-0651

[5-М]. Аҳмадзода Д.Д. Гуногунсамтии сиёсати ҷавонон дар муносибатҳои байналмилалӣ. [Матн] / Д.Д. Аҳмадзода // Гузоришҳои Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон. Шуъбаи илмҳои ҷамъиятӣ. 2020. №1. – С. 78-81. ISSN 0002-0000.

[6–М]. Аҳмадзода Д.Д. Хусусиятҳои асосии ташаккул ва инкишофи сиёсати ҷавонон дар шароити Ҷумҳурии Тоҷикистон. [Матн] / Д.Д. Аҳмадзода // Идоракунии давлатӣ. Маҷаллаи илмӣю сиёсии Академияи идоракунии давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. – 2024. – № 3. –С. 466-483. ISSN 2664-0651

II. Мақола ва фишурдаи интишорот дар маҷмӯаи маводи конференсияҳо

[7–М]. Аҳмадзода Д.Д. Баъзе аз масъалаҳои татбиқи қонунгузорию Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд // Масъалаҳои татбиқи қонунгузорӣ дар замони муосир: назария ва амалия. Маводи конференсияи ҷумҳуриявии илмӣю назариявӣ (ш. Хучанд, 13 ноябри соли 2013). – Хучанд: Ношир, 2013. –С. 146-151.

[8–М]. Аҳмадзода Д.Д. Хусусиятҳои умумии институти идоракунии давлатӣ: таҳлили ҳуқуқӣ-муқоисавӣ // Рушди илмҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ дар замони муосир: муаммо, ҳолат ва дурнамои инкишоф. Маводи конференсияи ҷумҳуриявии илмӣю назариявӣ (ш. Хучанд, 29-30-уми майи соли 2014). – Хучанд, 2014. –С. 85-91.

[9–М]. Аҳмадзода Д.Д. Дастовардҳои даврони соҳибистиклолӣ дар татбиқи сиёсати давлатии ҷавонон. / Ҷавонон пайрави Пешвои миллат // Маводҳои конференсияи ҷумҳуриявӣ. – Хучанд: Ношир, 2017. –С. 156-161.

[10–М]. Аҳмадзода Д.Д. Ҷанбаҳои асосии ташаккули сиёсати ҷавонон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон // Масъалаҳои тақвияти ватандӯстӣ ва ҳифзи арзишҳои миллӣ – омили муҳими тақмили давлатдорӣ дар шароити ҷаҳонишавӣ. Маводи конференсияи илмӣ-назариявӣ (ш. Душанбе, 20 феввали соли 2023). – Душанбе, 2023. – С.24-36.

Аннотатсия

ба автореферати диссертатсияи Аҳмадзода Дилноза Давроналӣ дар мавзӯи “Сиёсати давлатӣ дар бораи ҷавонон ва хусусиятҳои татбиқи он дар шароити Ҷумҳурии Тоҷикистон” барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои сиёсӣ аз рӯи ихтисоси 23.00.02 – Ниҳодҳо, равандро ва технологияҳои сиёсӣ

Калимаҳои калидӣ: ҷавонон, сиёсат дар бораи ҷавонон, сиёсати соҳавӣ, ниҳодҳои давлатӣ, идоракунии сиёсӣ, ташкилотҳои ғайриҳукумати, ҷомеаи маданӣ, давлат, системаи сиёсӣ, сотсиаликунонии ҷавонон, иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ, глобаликунонӣ.

Мақсади асосии таҳқиқотро омӯзиш ва таҳлили ҳамаҷонибаи раванди ташаккул, инкишофи сиёсати давлатӣ дар бораи ҷавонон ва хусусиятҳои татбиқи он дар шароити Ҷумҳурии Тоҷикистон ташкил менамояд.

Асоси методологии таҳқиқотро методҳои диалектикӣ, таърихӣ-мантикӣ, системавӣ-таҳлилӣ ва муносибати синергетикӣ ба сиёсати давлатӣ дар бораи ҷавонон, муайян намудани вазифаҳо ва ҳадафҳои онҳо, ба самти муайян раҳнамоӣ намудани фаъолияти онҳо ташкил медиҳанд.

Дар рафти таҳқиқ ба назарияи классикӣ ва таълимоти муосир таъҷа намуда, таҳияи сиёсати ҷавонон ва хусусиятҳои татбиқи он муайян гардидааст. Манбаъ ва заминаи методологии таҳқиқотро асарҳои олимон, сиёсатшиносони кишварҳо ва давраҳои гуногуни инкишоф, аз ҷумла кишварҳои ИДМ, ФР ва Тоҷикистон, суханронҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, мақолаҳои илмии гуногун ташкил додаанд.

Навгони илмии таҳқиқот аз мақсад ва вазифаҳои омӯзиш ва натиҷагирӣ бармеоянд; масъалаҳои назариявӣ ва методологии ҷавонон ҳамчун умумияти иҷтимоӣ мавриди омӯзиши амиқ ва ҳулосагирӣ қарор гирифтаанд; мақом ва ҷойгоҳи ҷавонон ҳамчун объект ва субъекти сиёсати соҳавӣ муайян гардида, паҳлуҳои гуногуни он таҳлил гардидаанд; моҳият ва хусусиятҳои сиёсати давлатӣ дар бораи ҷавонон муайян шудаанд; кӯшиши дарки дурусти моҳият ва муайян намудани хусусиятҳои идораи фаъолияти ҷавонон ҳамчун нури муктадирӣ инкишофи мутаносиби ҷомеа ба амал омадааст; шаклҳо ва воситаҳои татбиқи сиёсати давлатии ҷавонон дар шароити Тоҷикистон муайян ва мушаххас гардидаанд; тавсифи илмии хусусиятҳои асосии ташаккул ва инкишофи сиёсати давлатии ҷавонон дар Тоҷикистон воқеият ёфта, асосҳо ва тарзи муносибат ба онҳо муайян гардидаанд; махсусиятҳои татбиқи сиёсати давлатии ҷавонон дар низоми идораи сиёсӣ ҷомеаи Тоҷикистон муайян шудаанд; масъалаҳои асосӣ ва дурнамои татбиқи сиёсати ҷавонон тарҳрезӣ гардидаанд.

Муқаррароти асосӣ, ҳулосаҳо ва тавсияҳои амалии таҳқиқотро метавон дар қори мақомоти идоракунии ҳокимияти давлатӣ ва ниҳодҳои ҷомеаи маданӣ, дар раванди омода намудани концепсияҳо ва стратегияҳои минбаъдаи инкишоф ва барномаҳои мақсаднок ҷиҳати рушди сиёсати давлатӣ дар мавриди ҷавонон ва дарёфти фаъолгардонии онҳо дар ҳаёти ҷамъиятӣ истифода намуд.

Аннотация

к автореферату диссертации Ахмадзода Дилнозы Давронали на тему «Государственная молодежная политика и особенности ее реализации в условиях Республики Таджикистан» на соискание степени кандидата политических наук по специальности 23.00.02 – Политические институты, процессы и технологии

Ключевые слова: молодежь, молодежная политика, секторальная политика, государственные институты, политический менеджмент, негосударственные организации, культурное общество, государство, политическая система, социализация молодежи, общественные объединения, глобализация.

Основной целью данного исследования является всестороннее изучение и анализ всех аспектов процесса формирования и развития государственной молодежной политики, а также особенностей ее реализации в условиях Республики Таджикистан.

Методологическую основу исследования составляют диалектический, историко-логический, системно-аналитический методы и синергетический подход. Эти методы позволяют определить задачи и цели государственной молодежной политики и ориентировать ее деятельность в заданном направлении.

В ходе исследования, основываясь на классической теории и современных концепциях, были определены направления развития молодежной политики и особенности ее реализации. Источниковую и методологическую базу исследования составляют труды ученых и политологов различных стран и периодов, включая страны СНГ и Республики Таджикистан, выступления Президента Республики Таджикистан, а также различные научные статьи.

Научная новизна исследования обусловлена поставленными целями и задачами, а также полученными результатами: проведено глубокое изучение и сделаны выводы по теоретическим и методологическим вопросам, касающимся молодежи как социальной группы; определены статус и роль молодежи как объекта и субъекта отраслевой политики, проанализированы различные ее аспекты; выявлены сущность и особенности государственной молодежной политики; предпринята попытка корректного понимания сущности и определения особенностей молодежного управления как важной силы гармоничного развития общества; определены и уточнены формы и средства реализации государственной молодежной политики в условиях Таджикистана; проведено научное описание основных особенностей становления и развития государственной молодежной политики в Таджикистане, определены принципы и методы ее реализации; выявлены особенности реализации государственной молодежной политики в системе политического управления таджикского общества; обозначены основные проблемы и перспективы реализации молодежной политики.

Основные положения, выводы и практические рекомендации исследования могут быть использованы органами государственной власти и институтами гражданского общества при разработке концепций, стратегий

и целевых программ развития государственной политики в отношении молодежи, а также для активного вовлечения молодежи в общественную жизнь.

Annotation

for the abstract of the dissertation by Ahmadzoda Dilnoza Davronali on "State Youth Policy and Specifics of Its Implementation within the Republic of Tajikistan" submitted for the degree of Candidate of Political Sciences, specializing in 23.00.02 – Political Institutions, Processes and Technologies

Keywords: youth, youth policy, sectoral policy, state institutions, political management, non-governmental organizations, cultural society, state, political system, socialization of youth, public associations, globalization.

The main purpose of this study is to conduct a comprehensive analysis of all aspects of the process of formation and development of state youth policy, as well as to examine the features of its implementation within the Republic of Tajikistan.

The methodological foundation of the research encompasses dialectical, historical-logical and system-analytical methods, and a synergetic approach. These methods enable the identification of the tasks and goals of the state youth policy and guide its activities in a given direction.

In the course of the study, using both the classical theory and modern concepts, directions for the development of youth policy and specifics of its implementation were determined. The source and methodological base of the study include works by scholars and political analysts representing various countries and periods, including Tajikistan and other CIS countries, speeches by the President of Tajikistan, and various scientific articles.

The scientific novelty of the study lies in its goals, objectives and results. An in-depth investigation was conducted, leading to conclusions on theoretical and methodological issues related to youth as a social group. The status and role of youth as both an object and subject of sectoral policy were determined, and various aspects were analysed. The essence and features of the state youth policy were revealed. An attempt was made to correctly understand the essence and definition of the special management as an important force for the harmonious development of society. The forms and means of implementing state youth policy in Tajikistan were identified and specified. A scientific description of the main features of the formation and development of state youth policy in Tajikistan was provided. The principles and methods of its implementation were determined, and the specifics of the implementation of state youth policy within the political management system of the Tajik society were disclosed. The main problems and prospects for the implementation of youth policy were outlined.

The main provisions, conclusions and practical recommendations of the study can be used by public authorities and civil society institutions in the development of concepts, strategies and target programs for the development of state youth policy. In addition, these findings can support the active engagement of young people in public life.

**НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК ТАДЖИКИСТАНА
ИНСТИТУТ ФИЛОСОФИИ, ПОЛИТОЛОГИИ И ПРАВА
ИМ. А. БАХОВАДДИНОВА**

На правах рукописи

ВБД-323:329.78 (575.3)
ТКБ -66.3.+66.61. (2 таджик)
А-94

АХМАДЗОДА ДИЛНОЗА ДАВРОНАЛИ

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И
ОСОБЕННОСТИ ЕЕ ПРИМЕНЕНИЯ В УСЛОВИЯХ
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН**

АВТОРЕФЕРАТ

**Диссертации на соискание научной степени кандидат политических
наук по специальности 23.00.02 – Институты, процессы и
политические технологии**

ДУШАНБЕ – 2024

Диссертация подготовлена в отделе политологии Института философии, политологии и права им. Баховаддинова НАНТ

Научный руководитель:	Зокиров Гулмахмад Нозимович – доктор политических наук, профессор кафедры политологии Национального университета Таджикистана
Официальные оппоненты:	Миралиён Киёмиддин Абдусалимзода - доктор политических наук, начальник отдела организационно- кадровой работы при НДПРТ Набизода Ваххоб Машраф - доктор исторических наук, профессор, академик Академии педагогических и социальных наук Российской Федерации
Ведущая организация:	Бохтарский государственный университет имени Н. Хусрав

Защита диссертации состоится «17» января 2025 года, в «10:00» на заседании диссертационного совета 6Д.КОА-079 при Институте философии, политологии и права имени А Баховаддинова Национальной академии наук Таджикистана (734025, Республика Таджикистан, г. Душанбе, проспект Рудаки, 33).

.С диссертацией можно ознакомиться в научной библиотеке имени Индира Ганди Национальной академии наук Таджикистана (734025, Республика Таджикистан, г. Душанбе, проспект Рудаки, 33) и на официальном сайте Института философии, политологии и права имени А Баховаддинова НАНТ (www.ifppanrt).

Автореферат разослан «___» _____ 2024 года.

Ученый секретарь
диссертационного совета,
кандидат политических наук



Н.Н.Сангинов

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования.

В современную эпоху развития общества возникают и находят свое выражение многие проблемы и процессы, последствия которых приводят к значительным изменениям в глобальной политической системе мира. В этих условиях социальные общности также получают определённый статус, занимая особое место в эволюции конкретного общества. К таким социальным группам относится молодежь, чья деятельность в зависимости от их положения в системе общественных отношений зачастую приобретает различные политические характеристики.

Молодежь обладает рядом незаурядных качеств и характеристик. Этот фактор позволяет им сохранять высокий уровень, укрепляя их позиции и актуальность в жизни общества. Активность молодёжи, соответствующая требованиям общества, проявляется во всех сферах.

Молодежь действительно представляет собой уникальную социальную группу, обладающую рядом положительных качеств. К числу этих качеств можно отнести общественно-политическую активность где молодежь часто проявляет интерес к политическим и социальным вопросам, участвуя в различных акциях и движениях. Ответственность что многие молодые люди стремятся взять на себя ответственность за решение актуальных проблем общества, стремление к решению проблем это когда молодежь активно ищет пути решения социальных и экономических проблем, что свидетельствует о ее инициативности. А также высокий уровень образования где современная молодежь, как правило, обладает высоким уровнем образования, что позволяет ей более эффективно участвовать в общественной жизни. Следует отметить что молодежь со склонностью к консолидации и организованности часто демонстрируют способность к объединению и организации для достижения общих целей. Молодежь часто выражает недовольство тем, как решаются важные социальные проблемы, что подчеркивает ее активную позицию и желание изменений.

Эти качества делают молодежь важным и динамичным элементом общества, способным влиять на его развитие и изменения.

Такое положение, а также проявление личностных и профессиональных качеств молодежи выдвинуло их на ведущие позиции в общественных отношениях. Статус и роль молодежи в современном обществе, а также обучение, исследование и результаты их деятельности, сделали молодежь центральным элементом

общественных связей и взаимодействий различных политических акторов. Важность и актуальность данного диссертационного исследования обусловлены именно этими обстоятельствами.

Период обретения и отстаивания государственной независимости для нашей страны совпал с острейшим политическим кризисом, распадом Советского Союза, радикальными изменениями в мировой политической системе и ускорением процессов глобализации. Такая ситуация породила множество проблем, связанных с решением вопросов молодежи, и в определенной степени сделала их уязвимой группой, требующей повышенного внимания при поиске решений актуальных общественных проблем. В процессе укрепления и развития государственной независимости, Республика Таджикистан должна наряду с решением таких важных вопросов, как обеспечение безопасности, защита государственных границ, поддержание мира и стабильности, а также охрана культурного наследия, государственной целостности и национальной идентичности, обращать особое внимание и другим задачам, касающихся молодежи. Молодежь представляет собой великую силу и будущее нашей страны, и ни один жизненно важный вопрос не может быть решен без учета их интересов.

Наравне с признанием преимуществ и приоритетов, а также современных вызовов и угроз безопасности, национальная идентичность и независимость Таджикистана, требует осуществить глубокое изучение молодежной политики в контексте высоких темпов глобализации. Проведение комплексного анализа положительных и отрицательных процессов, влияющих на молодежь, а также разработка и реализация соответствующих политических, правовых и нормативных документов — это важная задача для формирования эффективной молодежной политики.

Формирование молодежной политики в Республике Таджикистан в условиях глобализации требует более детального анализа, который позволит выявить ключевые проблемы и разработать эффективные стратегические меры. Учет актуальных вызовов и возможностей глобализации, а также активное участие молодежи в процессах управления являются основными условиями для достижения устойчивого социального и экономического развития страны.

Для успешной реализации молодежной политики необходимо учитывать влияние геополитических процессов на молодежь и создавать условия для их конструктивного влияния. Обеспечение доступа молодежи к образованию, культурным ресурсам и профессиональным возможностям, а также проведение

профилактической работы против радикализации и экстремизма — это важные шаги на пути к созданию безопасного, инклюзивного и справедливого общества. Эти меры помогут молодежи полностью реализовать свой потенциал и стать активными участниками социально-экономической и культурной жизни страны.

Профилактическая работа среди молодежи, направленная на предотвращение радикализации и экстремизма, является важнейшей задачей как для общества в целом, так и для государственной политики. Эффективная профилактика требует комплексного подхода и участия различных структур, включая государственные органы, образовательные учреждения, общественные организации и семьи. Различия в культуре и ценностях молодежи могут значительно влиять на их восприятие мира и социальное взаимодействие. Важно создать платформы, которые способствуют диалогу между молодежью из различных стран, чтобы они могли обмениваться мнениями и опытом, а также учиться толерантности и взаимопониманию. Это также увеличивает риск распространения экстремистских элементов среди молодежи.

Важность избранной темы диссертации заключается в необходимости осмысления, поиска новых путей, направлений для повышения позиции и статуса молодого поколения в жизни Республики Таджикистан в современный период мирового развития, а также исследования специфики этой политики в современных геополитических реалиях в контексте формирования мультиполярного мира.

С учетом вышеуказанных обстоятельства, мы концентрируем наши исследование на следующих направлениях:

- уточнение функций, роли и значения, понятия, сущности государственной молодежной политики Таджикистана в решении социальных вопросов в контексте развития мировой политической системы;

- совершенствование теории и методологии государственной политики в отношении молодежи действительно является важной и актуальной задачей для Таджикистана, особенно в контексте укрепления его независимости и защиты национальных интересов. В условиях глобальных изменений и вызовов, с которыми сталкивается страна, важно адаптировать подходы к молодежной политике, чтобы она эффективно отвечала на современные реалии;

- в результате изменений в период государственной независимости, в обществе молодежь начала переосмысливать традиционные ценности и нормы. Появление новых идеалов, таких как свобода, равенство и справедливость, стало важным аспектом

формирования их политической культуры. Молодежь стремится к более демократическим и открытым формам управления, что отражает их желание участвовать в принятии решений, касающихся их будущего. Формирование современного политического сознания, особенно у молодежи, действительно является одной из ключевых задач для перехода общества Таджикистана на качественно новый уровень. В условиях глобализации и быстрого изменения социально-экономической среды важно определить приоритетные направления для молодежи, которые будут способствовать их активному участию в общественной жизни и политических процессах.

Политический процесс указывает на то, что молодежь играет значительную и решающую роль в жизни общества. Однако существуют различные объективные и субъективные факторы, препятствующие эффективному решению всех проблем. Известно, что каждый процесс представляет собой непрерывную смену ситуаций и развитие действий, обладающих значительной силой, которой является молодежь.

В условиях глобального развития мира молодежь становится носителем новых ценностей, моделей поведения, политического активизма и культурных укладов, к которым относятся и будущие поколения. Это позволяет молодежи занять достойное место в системе потенциального развития общества.

Одной из главных проблем глобального мира является радикальное влияние на процесс изменения сознания молодежи, что проявляется в трансформации современных обществ. Глобализация современного мира оказывает разноплановое влияние на формирование ценностных ориентиров молодежи, зачастую проявляясь не только в позитивном ключе.

Таким образом, молодежь играет ключевую роль в формировании единого мирового пространства, активно влияя на политические, экономические и социокультурные процессы как на локальном, так и на глобальном уровнях. Участие молодежи в политическом, экономическом и социокультурном становлении общества является краеугольным камнем для формирования единого пространства. Эффективные механизмы для вовлечения молодежи должны быть созданы на всех уровнях — от государства и местных сообществ до образовательных учреждений и гражданского общества. Это позволит обеспечить устойчивое развитие и процветание как молодежи, так и всего общества в целом.

Молодежь адаптируясь к вызовам технологической революции, играет важную роль не только в экономической сфере,

но и преобразовывает цивилизационные и социокультурные характеристики.

Благодаря глобализации межличностных взаимодействий и социальных групп действительно наблюдается рост социальной толерантности и формирует более широкий спектр политических и общественных взглядов.

Таким образом, современная молодежь является активным участником социальных изменений, и ее феномен можно рассматривать как результат комплексного взаимодействия государственной политики.

Вопросы государственной молодежной политики требуют комплексного подхода с учетом множества факторов и динамичного контекста. Успешная реализация такой политики возможна лишь при условии активного участия молодежи, межведомственного сотрудничества и гибкого реагирования на изменяющиеся потребности и вызовы. Важно, чтобы молодежная политика не только соответствовала актуальным тенденциям, но и способствовала устойчивому развитию общества в целом.

В связи с этим, решение данных проблем действительно становится возможным через процесс систематического обучения и глубокого анализа стратегий, направленных на повышение уровня сознания, формирования убеждений, мировоззрения и культуры.

Уровень исследования научной темы. Проблема разработки, а также реализации молодёжной государственной политики, направленной на многосторонний прогресс молодежи и её позиции в развитии современного общества, является одним из важных аспектов.

В любом обществе этому вопросу уделяется значительное внимание, что обусловлено его важностью в системе общественных отношений. По этой причине исследователи различных стран и исторических периодов проводят всесторонний анализ различных аспектов данного вопроса и, основываясь на логических выводах, формулируют значимые и практические рекомендации по разработке и реализации проектов, направленных на эффективное развитие конкретного общества.

Вопрос формирования, внедрения, укрепления и реализации государственной молодежной политики уже давно является центральным объектом исследований ученых и исследователей различного уровня. Анализируя научную и популярную литературу, мы можем определить их роль в контексте молодежной проблематики, формирования и развития отраслевой политики, а также её влияния на решение разнообразных и сложных вопросов

этой значимой социальной группы современного общества. Литературу в этой области можно классифицировать на следующие группы:

В первую группу следует включить литературу, обладающую преимущественно теоретико-методологическими характеристиками и занимающую особое место в глубоком понимании проблемы. Данная литература представляет собой воплощение теоретических исследований, методических обоснований, необходимости анализа и технических выводов, направленных на глубокое осмысление и ключевые результаты реальных процессов. К их числу можно отнести прежде всего труды исследователей С.В. Алешенок, И.В. Бестужев-Лада, В.М. Боряз, И.В.Илин, И.М.Илинский, А.И. Ковалева, В.А.Луков, В.Т. Лисовский, А.В. Сотникова и других.¹ В трудах этой группы рассматривается анализ политических факторов, влияющих на появление, актуальность и формирование проблем государственной политики в отношении молодежи в обществе. В этом контексте исследователями внимание уделяется основным направлениям изучения понятия и сущности, целей, задач реализации молодежной государственной молодежной политики.

В работах этих исследователей важное внимание уделяется социальным значимым аспектам проблемы, а также значению, тонкостям, духовных, политических, идеологических аспектов молодежной государственной политики. Эти ученые показывают основные характеристики молодежной государственной политики и её сложные взаимосвязи с другими направлениями отраслевой общей политики. При этом уделяется внимание закономерностям взаимодействий и механизмам их реализации в обществе.

¹ Ниг.: Алешенок, С.В. К проблеме новой концептуализации молодежи [Текст] / С.В.Алешенок // Методологические проблемы исследования молодежи: материалы к дискуссии. - М.: НИЦ при Институте молодежи, 1998. – С.36-39.; Бестужев-Лада. И.В. Прогнозирование социальных потребностей молодёжи: опыт социологического исследования. [Текст] / И.В. Бестужев-Лада -М., 1978; Боряз, В.М. Молодёжь. Методологические проблемы исследования. [Текст] /В.М. Боряз. - Л., 1979; Ильин, И.В. Молодежная политика: Исторический опыт, современное состояние и перспективы развития. [Текст] /И.В. Ильин. - М.: Профиздат, 2009; Ильинский, И. М. Молодежь и молодежная политика. [Текст] /И.М. Ильинский. – М.: Социум, 2012. – 644с.; Ковалева, А.И. Социология молодежи: Теоретические вопросы [Текст] / А.И. Ковалева, В.А. Лубов. – М., 1999. – 351 с.; Луков, В.А. Молодёжные движения в социалистическом обществе: вопросы теории и практики. [Текст] /В.А. Луков. - М., 1987; Лисовский. В.Т. Методология и методика изучения идеалов и жизненных планов молодёжи: Автореф. канд....дис... - Л., 1968; Сотникова, А.В. Студенческая молодежь: теоретические и методологические проблемы исследования в социологической науке [Текст] / А.В.Сотникова // Теория и практика общественного развития. –2011. – №3. –С.84-87.

Следует отметить, что этот процесс аргументируется, обосновывается и описывается как историческая необходимость демократического общества.

Ко второй группе следует отнести работы исследователей, которые напрямую рассматривают процесс внедрения и механизмы осуществления государственной политики в отношении молодежи как объект и предмет исследования, анализируют его и делают выводы о различных особенностях данного процесса в конкретном обществе. К этой группе относятся труды таких ученых, как Э.С. Гареев, Ж.М. Гриценко, Н.А. Гушина, П. Данилин, А.А. Жарикова, Г.Д. Катаев, С.И. Плакский, А.В. Шаронов, В.В. Шоллерт, а также ряд коллективных работ и исследовательских материалов.¹ Исследователи попытались проанализировать основные причины и факторы, влияющие на развитие данной проблемы, а также обсудить и сделать выводы о процессе разработки отраслевой молодежной политики, учитывая запросы и потребности молодежи. Большинство исследователей стремятся найти способы регулирования отношений

¹ Ниг.: Гареев, Э.С. Молодежь индустриальной России: жизненные и социально-политические ориентации [Текст] / Э.С.Гареев, Ю.Н.Дорожкин // Социологические исследования. –1993. –№1. –С.50-56; Гриценко, Ж.М. Студенческое самоуправление: состояние, проблемы, перспективы [Текст] /Ж.М.Гриценко, Д.Г.Ротман, Л.А.Соглаева. - Минск: Университетское, 1988. - 61 с.; Гушина, Н. А. Российская молодежь в воспроизводстве региональных элит: социоструктурный аспект: автореф. ... канд... соц... наук: 22.00.04 / Гушина Н. А. – Новочеркасск, 2008. –24 с.; Данилин П. Новая молодежная политика [Текст] / П.Данилин. –М., 2006. – 292 с.; Жарикова, А.А. О политических настроениях студенческой молодежи [Текст] / А.А.Жарикова // Консенсус. Ежемесячный политический бюллетень БГУ. – 1992. – № 20. – С. 3-6.; Катаев, Г.Д. К оценке политических ориентаций студентов [Текст] /Г.Д.Катаев // Роль обществоведов в формировании мировоззрения студенческой молодежи. – Свердловск, 1990. –С.46-51; Молодёжь России: общественные объединения, органы государственной власти по делам молодёжи. [Текст]. - М., 1997; Молодёжь: социология, политика, история [Текст] // Информационный бюллетень. - М., 1991; Молодёжь России: положение, тенденции, перспективы [Текст]// Доклад Комитета Российской Федерации по делам молодёжи. - М., 1993; Молодёжь в современном российском обществе [Текст] // Научная сессия Института молодёжи, 22-23 февраля 1995 г. - М., 1995; Молодёжное движение в России [Текст] // Документы федеральных органов РФ и программные документы молодёжных объединений: Специальный выпуск информационного бюллетеня "Молодёжная политика"[Текст]. - М., 1995; Молодёжное предпринимательство в России: проблемы развития и перспективы [Текст] // Информационно-аналитический отчёт по итогам социологического исследования, проведённого в марте 1991 г. [Текст]. - М., 1991; Молодёжь России: социальное развитие [Текст] / Ред.колл. В.И.Чупров и др.- М., 1992; Плакский С.И. Молодёжные группы и объединения: причины возникновения и особенности деятельности. [Текст] /С.И. Плакский. - М., 1995; Шаронов А.В. Государственная молодёжная политика как фактор социального развития молодёжи: автореф...канд...дис... /А.В. Шаронов. - М., 1994; Шоллерт В.В. Молодёжь. Концептуализация понятия ВКН [Текст] /В.В. Шоллерт // Молодёжь в условиях социально-экономических реформ. - СПб, 1995

между молодыми людьми и политической системой, а также разработать специальные программы для регулирования и стабилизации молодежных проблем в обществе.

Особенности молодежной проблематики и процесс формирования государственной политики в этой сфере в условиях Таджикистана исследовались такими учеными, как Р.Н.Асадуллоев, С. Ашуров, Н.С. Буриев, К.А. Миралиев, В. Набиев и И. Рахимов.¹ Такие исследователи, занимающиеся изучением практических аспектов молодежной политики, составляют **третью группу**. В своих работах они непосредственно анализируют молодежную политику, политику Республики Таджикистан при ориентировании молодежи и различные аспекты этих вопросов.

В их работах проводится детальный анализ внутренних и внешних факторов, влияющих на внедрении и применении государственной политики по отношению молодежи. Соответственно, в большинстве научно – исследовательских работах изучались вопросы формирования национальной государственности, укрепления основ государственной независимости, воспитания молодежи в духе патриотизма, а также воздействие современных вызовов и угроз на молодежь, включая её вовлеченность в террористические и экстремистские партии и движения.

¹ Ниг.: Асадуллоев Р.Н. Молодежь в процессе демократизации общественной жизни страны (на материалах Таджикистана). [Текст] /Р.Н. Асадуллоев. - Душанбе: Сарпараст, 2004. - 143с; Ашуров С. Государственная молодежная политика Таджикистана: состояние и перспективы. [Текст] /С.Ашуров. - Душанбе: Статус, 2002. -236с.; Ашуров С. Основной молодежный закон Таджикистана: состояние и перспективы его реализации [Текст] /С. Ашуров. -Душанбе: Статус, 2002. -64с.; Боз вай ва Рахимов И. Укрепление нормативно - правовых основ государственной молодежной политики па местах. [Текст] /С.Ашуров, И.Рахимов. - Душанбе: Статус, 2001, -86с.; Миралиев К. Развитие молодежной политики в Таджикистане па рубеже XXI века. [Текст] / К.Миралиев. - Душанбе: Шуджоен, 2010,-225с.; Боз вай. Реализация государственной молодежной политики и ее роль в укреплении потенциала молодежных движений Таджикистана в условиях развития современного общества. [Текст] / К.Миралиев. - Душанбе: Профиграф, 2006. -177с.; Боз вай. Методико - практическое пособие по реализации социальной политики молодежи Таджикистан. [Текст] / К.Миралиев. - Душанбе: Хадамот, 2009. -33с.; Боз вай. Государственная молодежная политика. [Текст] / К.Миралиев. - Душанбе: Хадамот, 2003. - 27с.; Набиев В.Н. Культура и молодежь. [Текст] /В.Н. Набиев. - Худжанд: Хуросон, 2001. -379с.; Боз вай. Саженцы цветника независимости. [Текст] / В.Н.Набиев - Душанбе: Авесто, 2001.-220 с.; Шамолов А.А. Вопросы молодежной политики в Республике Таджикистан. [Текст] / А.А. Шамолов. - Душанбе, 1998; Боз вай. Социальные проблемы молодежи [Текст] / А.А. Шамолов. // Материалы республиканской научно-практической конференции молодых учёных и специалистов. - Душанбе, 1986. - С.21-24; Боз вай. Свободное время и досуг молодежи [Текст] / А.А. Шамолов. // Материалы республиканской научно-практической конференции молодых учёных и специалистов, посвящённой 70-летию ВЛКСМ. [Текст] / Душанбе, 1989. - С.63-66.

Современный период развития стран, регионов и глобального мира сталкивается с проблемами, требующими особого внимания и позиции со стороны молодежи и общества в целом. Поскольку, эти призывы и угрозы различных уровней влияют на мирную жизнь, стабильность и гармоничное развитие стран, подрывая их устойчивость. В особенности, экстремистские и террористические процессы, суеверия и религиозный фанатизм, внутренний регионализм и коррупция воздействуют на молодежь, препятствуя его нормальному развитию. Эти проблемы общественной жизни, обостренные экстремистскими процессами, становятся ключевыми факторами, определяющими поведение молодежи, ее социальное положение, порождают... Поэтому, группа исследователей занимается изучением этих проблем, способствуя их глубокому пониманию и эффективному управлению.¹

В существующей литературе вопросы государственной молодежной политики анализируются поверхностно и не охватывают все важные аспекты ее жизнедеятельности. Большинство исследований носят теоретический характер и не в полной мере отражают практические вопросы государственной политики в отношении молодежи и её потребности. Особенности и политические аспекты внедрения и осуществления государственной политики по отношению молодежи у нас в стране в условиях глобализации остаются спорными и требуют более глубокого анализа. Условия и возможности национальных государств также не находятся не на том

¹ Бааль Ю.Г. Современные тенденции преступности среди несовершеннолетних и молодежи: основные криминологические показатели, причинный комплекс, проблемы профилактики. [Текст] /Ю.Г. Бааль. - М., 1992; Громов, Д.В. Уличные акции (молодежный политический активизм в России) [Текст] / Д.В. Громов. – М.: ИЭА РАН, 2012. – 510 с.; Зайналабидова, А.С. Политический экстремизм и его профилактика у студенческой молодежи Дона [Текст] / А.С. Зайналабидова, В.В. Черноус. - Ростов н/Д, 2002. – 157 с.; Касьянов, В.В. Политическая социализация молодежи в современной России: автореф. дис. ... докт. соц. наук: 09.00.11 / Касьянов Валерий Васильевич. – Ростов н/Д, 1999. –46 с.; Киселев, А.А. Интернет. Модели и практики политического участия [Текст] /А.А.Кисилев, И.В.Самаркина. – Краснодар, 2007. – 103 с.; Молодой человек в условиях кризиса [Текст] // Материалы междунар. научно-практ. конф., 28-30 июня 1994. -М., 1994; Москвин, Д.Е. Миф о молодежном экстремизме [Текст] / Д.Е.Москвин // Толерантность как инструмент профилактики экстремизма в молодежной среде: материалы круглого стола. – Екатеринбург: СОМБ, 2009. –С.44-50.; Боз вай. Изменение стереотипного отношения молодежи к общественно-политической деятельности [Текст] / Д.Е.Москвин, Г.В.Козлов // Без темы. –2007. №1(3). –С.49-56.; Плакский, С.И. Молодёжные группы и объединения: причины возникновения и особенности деятельности. [Текст] /С.И. Плакский. - М., 1995; Россия молодая. Век XX. [Текст]. - М., 1998.

уровне, чтобы удовлетворять потребности и интересы молодежи в полной мере.

В ходе исследования были привлечены и дополнительные источники. В частности, при анализе и формировании выводов относительно государственной молодежной политики широко использовались нормативные политические и правовые акты. Эти документы оказали существенное содействие в совершенствовании изучений и результатов, а также в выявлении сфер деятельности с высокой концентрацией молодежи.¹

В процессе исследования проблем молодежи, определяется ее позиции и ценностные ориентации, уточняются её потребности и интересы. Исследуется также эффективное использование ее потенциала в развитии страны, защиты от негативных влияний, широко использовались произведения, выступления и речи Основателя мира и национального единства – Лидера нации, Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона. В этих выступлениях представлены руководящие принципы, охватывающие все аспекты молодежной политики, включая успехи и неудачи, формирование внутренней и внешней молодежной политики, а также разъяснение и описание международных связей молодежи.²

Послания Основателя мира и национального единства – Лидера нации, Президента Республики Таджикистан уважаемого Эмомали Рахмона Маджлиси Оли Республики Таджикистан имеют

¹ Ниг.: Конуни Чумхурии Тоҷикистон «Дар бораи ҷавонон ва сиёсати давлатии ҷавонон» аз 27.11.2014, №1161 [Манбаи электронӣ]. URL: http://mmk.tj/system/files/Legislation/52_tj_0.pdf; Декларация о распространении среди молодежи идеалов мира, взаимного уважения и взаимопонимания между народами [Электронный ресурс]. URL: <https://undocs.org/ru/A/RES/2037%28XX%29> (санаи мурочиба: 25.05.2020); Декларация о создании Молодежного совета Шанхайской Организации Сотрудничества [Электронный ресурс]. URL: http://sco2009.ru/docs/documents/youngsco_declaration.html; Европейская Молодежная Компания «Все различны, все равны» 2006-2007, Российская Федерация // Отчет о реализации Компании. – М.: Национальный Совет молодежных и детских объединений России, 2007; Европейская хартия участия молодежи в муниципальной и региональной жизни [Электронный ресурс]. URL: <http://www.soc-mol.ru/encyclopaedia/policy/238-hartiya.html>; Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 50/81. «Всемирная программа действий, касающаяся молодежи, до 2000 года и далее». 13.05.1996 - http://vmo.rgub.ru/files/act_programm_2000-146-2.pdf (дата обращения: 25.10.2019 г.)

²Ниг.: Рахмон Э. О современном мире и основных аспектах внешней политики Республики Таджикистан. [Текст] / Э. Рахмон. – Душанбе: Контраст, 2019. – 222 с.; Боз вай. Уфукҳои Истиқлол. [Матн] / Э. Рахмон. – Душанбе: Эр-граф, 2018.; Боз вай. Чехраҳои мондагор. [Матн] / Э. Рахмон. – Душанбе: Эр-граф, 2016.; Боз вай. Молодежь будущее нации. [Текст] / Э. Рахмон. – Душанбе: Ирфон, 1997.; Боз вай. Молодежь будущее суверенного Таджикистана. [Текст] / Э. Рахмон. – Душанбе: Сарпараст, 1997; Боз вай. Таджики в зеркале истории. Первая книга: от арийцев до Саманидов. [Текст] / Э. Рахмон. – Душанбе - Лондон, 1999.; Боз вай. Независимость Таджикистана и возрождение нации: В 8 т. [Текст] / Э. Рахмон. - Душанбе: Ирфон, 2006-2010.

глубокое значение, ценное и целенаправленное содержание и являются отражателями политической, социальной, экономической и культурной ситуации в стране. Эти послания отражают перспективы и позитивные последствия для будущего нации, выражают мечты и чаяния таджикского народа на пути к созданию процветающего, свободного и прогрессивного Таджикистана. Особое внимание в них уделяется вопросам молодежной политики.

Связь исследования с программами или научными темами.

Диссертационное исследование было выполнено в рамках реализации научно-исследовательских планов кафедры политологии Института философии, политологии и права имени А. Баговуддинова о реализации молодежной политики в Таджикистане.

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Цель данного исследования заключается в комплексном изучении и анализе всех аспектов процесса формирования и развития государственной молодежной политики, а также особенностей ее реализации в условиях Республики Таджикистан.

В достижении ключевых целей исследования будут решаться следующие задачи:

- исследование методологических и концептуальных основ молодежной проблематики и их отражение в сфере политики;
- определение видов, форм и средств реализации государственной политики в отношении молодежи;
- анализ основных особенностей становления и развития молодежной политики в условиях Республики Таджикистан
- оценка особенностей реализации молодежной политики в системе политического управления таджикского общества;
- рассмотрение вопросов и перспектив реализации молодежной политики в Республике Таджикистан.

Объектом исследования выступает молодежь как значимая социальная группа современного таджикского общества.

Предметом исследования является выявление и уточнение путей, средств, методов и специфики реализации государственной молодежной политики в условиях Таджикистана.

Гипотеза исследования. Молодежь как общественно-политическая общность сталкивается с разнообразными тенденциями и направлениями развития общества. Их политическая и социальная активность требует вмешательства и воздействия на различных уровнях. Государственная политика выступает одним из важнейших инструментов формирования и развития статуса и роли молодежи в политическом процессе и общественной жизни в целом. Государственная политика является ключевым фактором в развитии

политического мышления и самосознания молодежи, играя эффективную роль в регулировании ее политической активности. Статус и роль молодежи имеют важное значение в реализации различных макро- и секторальных политик, а также в решении проблем и устранении препятствий на пути социального развития.

Теоретические основы исследования. Теоретические основы данной диссертационной работы включают фундаментальные политические работы, нормативно-правовые акты, а также специализированные политические исследования, посвященные направленности и комплексному развитию молодежи как социально-политической общности современного общества и степени воздействия на нее государственной политики.

В процессе исследования автор уделил особое внимание трудам исследователей различных периодов, касающихся молодежи, ее потребностей и запросов, а также системы влияния на ее жизнь и деятельность. Были исследованы статус и роль молодежи в политической жизни общества. В рамках логического анализа и научно-теоретических выводов предложен новый проект взаимоотношений, включающий методические подходы и решения вопросов, касающихся развития жизнедеятельности молодежи.

Определения и уточнения подходов к различным общественным проблемам, вопросы, касающиеся широкого спектра запросов и интересов молодежи как социальной общности, находятся в центре внимания общественности, особенно политиков и представителей власти. Поскольку молодежь рассматривается как мощная сила любого общества, способная играть значимую роль в формировании и развитии политических событий и процессов. Поэтому возрастает к ним интерес. На основе таких отношений следует разработать комплексную государственную политику в отношении молодежи в условиях национальных государств и эффективно ее внедрить. В этом контексте особое внимание уделяется мнению экспертов и исследователей, занимающихся изучением жизнедеятельности молодежи.

Методологические основы исследования включают диалектический, историко-логический, системно-аналитический методы, а также синергетический подход к процессу формирования и развития государственной политики в отношении молодежи. Эти подходы учитывают и определяют задачи и способности молодежи в современном обществе, направляя её деятельность в определённом направлении. Метод анализа и декомпозиции позволил исследовать различные определения молодежных проблем и отраслевой политики в их отношении, а также выявить особенности её

реализации. Использование сравнительного метода для анализа социологических теорий молодежи, разработанных в научных школах ведущих стран мира, обеспечило надлежащие методологические условия для данного диссертационного исследования. Проведенный системный и структурный анализ способствовал детальному изучению компонентов процесса реализации государственной молодежной политики, что позволило определить механизмы формирования и реализации молодежной политики в государственной системе Таджикистана.

В рамках исследования посредством диалектического метода было изучено формирование молодежной политики в контексте эволюционного развития человеческого общества.

В процессе изучения данного вопроса автор сделал упор на классическую теорию и современные учения, выявив при этом закономерности формирования молодежной политики и особенности её реализации в таджикском обществе.

Источниковую и методологическую основу исследования составили работы ученых и политологов различных стран и исторических периодов, в первую очередь стран СНГ, Российской Федерации и Таджикистана. В исследовании также использованы государственные и ведомственные статистические данные, указы и выступления Президента Республики Таджикистан, научные и публицистические статьи периодических изданий Республики Таджикистан.

Научная новизна исследования. Научная новизна исследования исходит из целей и задач учебного процесса, а также полученных результатов, которые можно представить следующим образом:

- подвергнуты глубокому анализу теоретико-методологические аспекты молодежи как социальной общности и активной силы современного общества, что позволило сделать выводы, касающиеся содержания и сущности политической системы.

- разъяснено роль, место и статус молодежи в отраслевой политике, а также ее роль как объекта и субъекта политики как динамичные аспекты, требующие постоянного внимания и адаптации. Эффективная молодежная политика требует интегрированного подхода, вовлечения молодежи в процесс принятия решений, а также гибкости и способности к инновациям, чтобы соответствовать изменяющимся условиям. Это не только укрепляет демократические процессы, но и способствует более гармоничному развитию общества в целом.

- исследованы систематические подходы к управлению общественными процессами и решению актуальных проблем, стоящих перед обществом, особенно в отношении молодежи в период глобализации, а также её теоретико-методологические особенности в условиях, различных странах, которые направлены на достижение стратегических целей, которые определяют развитие страны в различных сферах, таких как экономика, социальная сфера, культура и безопасность.

-предпринята попытка правильного интерпретирования сущности и определения особенности управления деятельности молодежи как важного фактора гармоничного развития современного общества.

-определены механизмы внедрения и реализации государственной молодежной политики в современных условиях как важный аспект, который включает разнообразные формы и аспекты, направленные на поддержку и развитие молодежи;

- представлена научная оценка текущего состояния молодежной политики на основе данных и исследований, что позволяет выявить проблемы и потребности молодежи;

-определены принципы и формы осуществления государственной молодежной политики в Республике Таджикистан. Введён учет интересов и потребностей молодежи, адекватное реагирование на современные вызовы и тенденции, а также вовлечение молодежи в процесс принятия решений и возможности способствовать созданию эффективной и устойчивой молодежной политики, способствующей гармоничному развитию общества.

-изучены механизмы формирования, внедрения и реализация этой политики, рассмотрено структурные и функциональные аспекты, учтены системы политического управления таджикским обществом и подходы, применяемые в современный период развития.

- разработаны механизмы реализации молодежной политики в Республике Таджикистан включая основные вопросы и перспективы, которые способствуют развитию и поддержке молодежи в стране, а также установлены ключевые методы её осуществления.

Научные положения, выносимые на защиту, включают следующие аспекты:

1. Государственная деятельность в области социализации молодежи играет критическую роль в обеспечении успешной адаптации и развития молодого поколения в условиях

современного общества. Государственная молодежная политика становится ключевым инструментом и является важным фактором, способствующим социализации молодежи и их успешной адаптации в условиях современного мира. Молодежь, государство и молодежные объединения являются субъектами государственной молодежной политики. К этой категории также относятся социальные общности, политические силы и элементы культурного общества. Политическая системы общества может функционировать и развиваться, возможно при сотрудничестве с качественным содержанием в сфере реализации молодежной политики.

Эффективные методы обеспечения реализации законных интересов, прав и свобод молодежи действительно играют ключевую роль в формировании государственной молодежной политики. В этом контексте важно обобщение политико-правового опыта и юридической практики, что позволяет создать более устойчивую и адаптивную систему поддержки молодежи.

2. Пути внедрения, осуществления и укрепления государственной политики в отношении молодежи в нашей стране регулируются различными политическими и нормативными правовыми актами национального уровня. В Таджикистане разработка и реализация политики в отношении молодежи на национальном уровне тесно связаны с государственной политикой, которая предусматривает учет ключевых вопросов, касающихся молодежи, в различных сферах жизнедеятельности.

Необходимо подчеркнуть, что государственная политика в отношении молодежи представляет собой совокупность мер, осуществляемых в рамках задач и полномочий государства.

Эта политика включает в себя разнообразные программы и инициативы, которые способствуют улучшению качества жизни молодежи, их социальной адаптации и профессиональному становлению.

Вовлечение молодежи в процесс принятия решений не только повышает их активность и ответственность, но также способствует формированию у них чувства принадлежности к обществу и понимания значимости своего голоса. Это особенно важно в контексте современного мира, где молодежь сталкивается с множеством вызовов и возможностей, требующих активной позиции и критического мышления.

Исходя из этого можно выделить актуальных направлений для внедрения и реализации государственной молодежной политики,

такие как: направление в области образования и информирования молодежи — это совокупность мер направленные на повышение уровня образования, доступ к информации и развитие навыков, необходимых для успешной жизни в современном обществе. Направление по профессиональной специализации — это поддержка молодежи в выборе профессии и получении необходимых квалификаций, что способствует их трудоустройству и профессиональному росту.

А также, направление на поддержку молодого поколения в вопросах здравоохранения — для обеспечения доступа к медицинским услугам и программам, направленным на улучшение их здоровья, включая профилактику заболеваний и психическое здоровье. В этом контексте считается актуальным направлением содействие трудоустройству молодежи и разработка программ направленные на помощь молодежи в поиске работы, развитии предпринимательских навыков, поддержка молодых семей — это создание условий для формирования и развития молодых семей, включая финансовую помощь, жилье и социальные услуги, а также социальная защита молодежи — это обеспечение прав и свобод молодежи, защита их интересов в различных сферах жизни.

Комплексный подход к решению этих вопросов создает благоприятные условия для развития молодежи, способствует их социальной интеграции и активному участию в жизни общества. Это, в свою очередь, формирует более стабильное и устойчивое общество, в котором молодежь чувствует себя уверенно и готова вносить свой вклад в будущее страны.

В условиях модернизации общества и возрастающей потребности в человеческом капитале государственная молодежная политика должна стать инструментом развития и трансформации страны. Это требует от всех субъектов процесса социального формирования молодежи разработки и последовательной реализации подходов. Можем подчеркнуть, что комплексная и гибкая молодежная политика создает основу для формирования активного, здорового и уверенного в себе поколения, готового к вызовам современного мира.

3. На постсоветском пространстве в контексте интеграционных процессов разработка и развитие молодежной политики предоставляет значительные возможности для улучшения жизненных условий молодежи, повышения их участия в общественной жизни и создания прочных связей между странами. Если это сотрудничество охватит все аспекты международных и региональных отношений, оно может реализоваться как цель в форме организации союзов и

ассоциаций различных направлений. В большинстве этих международных и региональных интеграционных организациях вопросы молодежи рассматриваются как актуально важное и уделяется особое внимание.

4. Государственная политика в отношении молодежи в Таджикистане играет ключевую роль в формировании активного и ответственного поколения, способного решать актуальные проблемы общества и действительно имеет уникальные объекты и субъекты исследования. Законодательное определение объектов государственной молодежной политики, таких как лица в возрасте от 14 до 30 лет, молодые семьи и молодежные объединения, формирует основу для разработки и реализации эффективных программ и инициатив, направленных на поддержку и развитие молодежи. Как и в многих других странах, к субъектам осуществления государственной молодежной политики в Таджикистане относятся молодые граждане, различные органы государственного управления, органы местного самоуправления, молодежные общественные объединения, молодежные консультативные органы, неправительственные организации, а также другие юридические и физические лица, участвующие в реализации государственной молодежной политики.

5. В посланиях Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона к Маджлиси Оли подчеркиваются важные темы, которые имеют особый акцент, а также подчеркивается важность единства и сплоченности общества, а также необходимость активного участия молодежи в общественной жизни и принятии решений.

Среди них выделяются вопросы, касающиеся основ и источников независимости, национальной идентичности, национальных интересов и важнейших национальных ценностей. Эти аспекты являются предметом особого внимания со стороны государства и правительства в отношении молодежи. Во всех посланиях молодежь рассматривается как наследница своих предшественников, поколение, которому будет доверено будущее страны и нации. Эта миссия рассматривается в качестве многослойного и многогранного вопроса. С одной стороны, это включает ответственность нынешнего поколения за формирование и развитие государственного суверенитета. С другой стороны, это включает ответственность следующего поколения, которое считается его преемником;

6. Государственная политика в отношении молодежи в Республике Таджикистан действительно имеет более тридцати

летнюю историю. При анализе исторического опыта её формирования можно выделить несколько ключевых процессов, таких как интеграция молодежи в социальные и экономические структуры общества, а также выявление различий и особенностей в подходах к реализации этой политики. Самым важным и основополагающим принципом является идея интеграции и консолидации общества с целью восстановления общей гуманитарной среды, укрепления сотрудничества и взаимопонимания. Обеспечение стабильного социального развития требует формирования среды, которая соответствует общей стратегии расширения границ внутренней культурной политики. Это включает в себя освоение более широкого спектра новых ценностных ориентаций в организованной молодежной среде.

Теоретическая и практическая значимость данного исследования заключается в том, что основные результаты и выводы автора могут быть использованы для разработки и реализации стратегии государственной молодежной политики в Республике Таджикистан соответствующими органами власти, включая Комитет по делам молодежи и спорту при Правительстве Республики Таджикистан.

Основные положения, выводы и практические рекомендации данного исследования могут быть применены в работе органов государственной власти и институтов гражданского общества при подготовке концепций, стратегий дальнейшего развития и целевых программ государственной молодежной политики, а также для активизации общественной жизни молодежи.

Практические рекомендации автора представляют значительную ценность для укрепления международного сотрудничества Республики Таджикистан в области молодежной политики и использования опыта других государств для активизации молодежи.

Материалы диссертационного исследования могут быть интегрированы в научно-исследовательскую деятельность, использованы при организации государственных мероприятий, разработке образовательных курсов, учебно-методических пособий и программ для высших учебных заведений, а также при проведении занятий со студентами и аспирантами.

Достоверность полученных результатов исследования обеспечивается точностью использованных автором данных, соответствием научно-исследовательского материала требованиям диссертации, а также тщательной обработкой результатов исследования и публикаций автора. Представлены научные выводы

и практические рекомендации, основанные на результатах теоретических и эмпирических исследований и научном анализе.

Соответствие диссертации профилю научной специальности подтверждено. Тема диссертации «Особенности государственной политики в отношении молодежи как общественно-политической общности в условиях Республики Таджикистан», представленной на соискание ученой степени кандидата политических наук, соответствует паспорту специальностей ВАК при Президенте Республики Таджикистан по специальности 23.00.02 – Институты, процессы и политические технологии.

Личный вклад соискателя ученой степени в научные исследования заключается в следующем: определение целей и задач исследования, верификация источников информации, определение объекта и предмета исследования, выявление основных проблем, обработка и интерпретация полученных данных, разработка теоретических и методических положений, а также формулировка рекомендаций и выводов, изложенных в диссертации. Представленные результаты являются итогом независимого исследования соискателя. Автор принимал непосредственное участие на всех этапах исследования и самостоятельно осуществлял оценку полученных результатов.

Апробация и внедрение результатов диссертационного исследования. Диссертация была рассмотрена на общем собрании кафедры политологии Института философии, политологии и права имени А. Баховаддинова Национальной академии наук Республики Таджикистан 3 мая 2024 года (протокол №9) и оценена как оригинальная научная работа. Рекомендована к защите на Диссертационном совете 6Д ВАК -079.

Основные положения исследований были представлены на различных университетских, республиканских и международных научно-практических конференциях и семинарах, в том числе на международной научно-практической конференции по теме «Реализация государственной молодежной политики в Республике Таджикистан» (Бишкек, 2017 г.), «Меры по предотвращению вступления молодежи в ряды террористических и экстремистских группировок на опыте Республики Таджикистан» (Хайнань, 2018 г.), «Обеспечение экономической независимости молодежи в Республике Таджикистан» (Москва, 2019 г.), «Вопросы обеспечения занятости молодежи на опыте Республики Таджикистан» (Ташкент, 2020 г.), «Послания Президента Республики Таджикистан как источник развития политического и философского мировоззрения молодежи» (Душанбе, 2020 г.) в виде научных докладов.

Публикации по теме диссертационного исследования.

Результаты и выводы исследования отражены в 5 научных статьях, опубликованных в рецензируемых журналах ВАК при Президенте Республики Таджикистан, 4 научных статей опубликованных в научных сборниках статей республиканских конференций, а также представлены в форме одной монографии.

Объем и структура диссертационного исследования.

Диссертация включает список сокращений, введение, общее описание исследования, две главы, пять подразделов, заключение, рекомендации по практическому применению результатов исследования и список литературы. Общий объем диссертации составляет 194 страницы компьютерного текста.

ОСНОВНЫЕ ЧАСТИ ИССЛЕДОВАНИЯ

Во введении диссертации детально обосновывается актуальность и сложность исследуемой темы. В процессе исследования проводится всесторонний анализ степени научной разработанности темы, что включает выявление и обсуждение существующих научных подходов и концепций. Это позволяет формулировать выводы о текущем состоянии исследуемой проблемы.

Отдельное внимание уделяется взаимосвязи темы исследования с реализующимися научными программами и проектами, а также с общей научной тематикой. Важно определить объект и предмет исследования, а также четко сформулировать цель и задачи работы, что дает общую характеристику исследования.

Ключевым моментом является формулировка гипотезы и теоретико-методологические основы исследования, которые служат основой для дальнейшего анализа и интерпретации полученных данных. Это создает прочный фундамент для научного исследования и позволяет более глубоко понять рассматриваемую проблему.

В исследовании особое внимание уделяется научной новизне проблемы, а также основным положениям, которые выносятся на защиту. Подчеркивание этих аспектов в паспорте научной специальности помогает определить, как исследование может способствовать развитию науки, улучшению практических подходов и созданию новых методических инструментов. Это также помогает обеспечить, что исследование будет полезным как для научного сообщества, так и для практиков, работающих в конкретной области.

Оценка достоверности полученных результатов помогает подтвердить надежность и обоснованность исследования. Это

включает проверку методов сбора данных, адекватности методологии, валидации результатов, повторяемости, надежности инструментов и интерпретации. Обеспечение высокого уровня достоверности результатов способствует укреплению научной базы исследования и его применимости в практических и теоретических контекстах.

Определяется личный вклад соискателя, что позволяет выделить его индивидуальные достижения и усилия в рамках работы. Наконец, проверяется соответствие диссертационной работы установленным требованиям, что является необходимым условием для успешной защиты. Все эти элементы играют ключевую роль в оценке качества и значимости научного исследования.

В диссертационной работе также описываются утверждение и внедрение результатов исследования, что является важным этапом, позволяющим оценить практическую значимость полученных данных.

Анализ применения результатов исследования в реальной практике и их влияние на соответствующую область знаний помогает определить практическую ценность и научный вклад работы. Это включает разработку рекомендаций, внедрение решений, расширение теоретических основ, и создание инновационных направлений. Исследование не только обогащает научное знание, но и приносит конкретные преимущества в практической деятельности, способствуя улучшению процессов и решению актуальных проблем.

Структура и объем диссертационной работы являются ключевыми аспектами, которые помогают обеспечить последовательность и логичность представления исследования.

Объем работы определяется требованиями научной специальности и может варьироваться в зависимости от темы и глубины исследования.

Организация диссертационной работы и представление результатов исследования играют ключевую роль в обеспечении их ясности, применимости и влияния. Четкая структура помогает систематизировать информацию, а детализированное обсуждение результатов и их практического применения способствует пониманию и использованию находок в реальной практике. Кроме того, определение направлений для будущих исследований и эффективное документирование результатов способствуют дальнейшему развитию науки и практики.

Первая глава диссертации «**Теоретико-методологические основы изучения молодежной политики**» посвящена теоретико-

методологическим основам изучения молодежной политики, акцентируя внимание на ее научных, теоретических и методологических аспектах. В данном подразделе рассматриваются ключевые понятия и теории, связанные с молодежной политикой, а также значение государственной политики в отношении молодежи.

В первом подразделе проанализированы основные теоретические подходы к молодежной политике, включая ее цели, задачи и принципы. Второй подраздел может сосредоточиться на методологических аспектах, таких как методы исследования, используемые для анализа молодежной политики, а также на механизмах, через которые государственная политика реализуется на практике.

Таким образом, первая глава служит основой для дальнейшего изучения и понимания молодежной политики, подчеркивая ее важность и сложность в современном обществе.

В рамках данного анализа, были тщательно изучены и проанализированы традиционные политологические знания и современные теории политической науки, различные концепции, парадигмы и они интерпретированы для формулирования выводов.

Это включает в себя рассмотрение ключевых теоретических подходов, которые формируют основу для понимания политических процессов и явлений.

Также важно отметить, что анализ современных теорий позволяет выявить новые тенденции и изменения в политической сфере, что способствует более глубокому пониманию динамики молодежной политики и ее влияния на общество. Таким образом, сочетание традиционных и современных подходов обеспечивает комплексный взгляд на исследуемую проблему.

В первом подразделе первой главы диссертации акцентируется внимание на методологических и концептуальных основах изучения проблем молодежи. Основное внимание уделяется необходимости разработки эффективной государственной политики, направленной на поддержку молодежи, что включает в себя создание условий для их самореализации и участия в общественной жизни независимо от временных и пространственных условий.

Уникальные характеристики молодежи, такие как высокая социальная мобильность, уровень образования и компетентность, определяют её роль в развитии социальных процессов. Эффективное изучение проблем молодежи и отражение результатов исследований в государственной политике являются ключевыми для создания условий, способствующих её самореализации и активному участию в общественной жизни.

Однако, влияние стереотипов и социальных ожиданий может ограничивать потенциал молодежи. Эффективная государственная политика должна учитывать эти аспекты и стремиться создавать условия для преодоления трудностей, обеспечивая молодежи возможности для самореализации и активного участия в общественной жизни.

В разные исторические периоды молодежь исследовалась как важный социальный институт, играющий ключевую роль в развитии общества. Исследования показывают, что молодежь активно участвует в социальных изменениях и культурном обновлении.

Научные концепции и подходы предоставляют важные теоретические и методологические основы для изучения молодежи и её проблем. Эти концепции помогают формулировать актуальные вопросы и разработать стратегии для их решения в современных условиях.

М. Вебер, немецкий социолог и экономист, внес значительный вклад в изучение влияния культурных и моральных факторов на формирование личности. Его подход к духовно-нравственному становлению личности, включая молодежь, акцентирует внимание на двух ключевых факторах: морально-убежденный и нравственно-ответственный.

М. Вебер подчеркивал, что вера в собственные позиции и мнения является важным аспектом формирования личности, и эта вера во многом основывается на нравственных и духовных ценностях. Вебер утверждал, что именно эти ценности играют ключевую роль в становлении личности и формируют более широкие идеологические течения и движения в обществе.

В. Спрингхолл, британский социолог и один из ведущих исследователей молодежи, действительно подчеркивает влияние промышленного развития на молодежь и международную молодежную политику. В. Спрингхолл акцентирует внимание на том, что изменения в промышленности и экономике оказывают значительное воздействие на молодежные инициативы, их возможности для самореализации и участие в общественной жизни. Эти изменения открывают новые возможности для молодежи, но также ставят перед ней новые вызовы, требующие адаптации и инновационного подхода. Понимание этих влияний важно для разработки эффективных стратегий и программ, которые

В. Спрингхолл фокусируется на внешних влияниях на молодежь и на исследовании молодежи как социального целого. Его работа подчеркивает важность понимания того, как экономическое, социальное и культурное окружение формирует состояние и

перспективы молодежи. Это включает изучение влияния внешних факторов на молодежные инициативы и возможности для самореализации, а также анализ роли молодежи в социальном и культурном контексте.

Энтони Гидденс, британский социолог, оказал значительное влияние на современные исследования социальной зрелости, ответственности и статуса молодежи. Его работы предлагают глубокое понимание этих аспектов в контексте социальных изменений и глобализации.

Молодежь отличается от других возрастных групп энергичностью и мобильностью, способностью к самоконструированию и самоорганизации в условиях адаптации к динамично изменяющейся социальной реальности. Для этой возрастной категории характерно отсутствие универсального жизненного курса и наличие беспрекословного подражания.

Признание молодежью политической системы и ее ценностей представляет собой ключевой вопрос молодежной политики. Следует подчеркивать, что центральной целью данной политики является достижение социального, политического и морального союза, в котором решающую роль играет гражданское общество базирующейся на теории культурной гегемонии А. Грамши.

Грамши подчеркивал, что для формирования устойчивой гегемонии необходимо, чтобы различные социальные группы находили общий язык и объединялись вокруг общих ценностей и целей.

Таким образом, гражданское общество становится ключевым элементом в этом процессе, так как оно способствует формированию общественного мнения и поддерживает активное участие граждан в политической жизни. Это взаимодействие между различными слоями общества и государственными институтами позволяет достигать более глубокого понимания и согласия по важным вопросам, что, в свою очередь, укрепляет демократические процессы и социальную справедливость.

В процессе формирования такого единства происходит создание культурного общества, объединенного общими ценностями и идеями.

При исследовании проблем молодежи особое внимание уделяется методологическим основам данного направления. Уже в 30-х и 40-х годах XX века начали формироваться специфические методы решения молодежных проблем.

Психоаналитический подход, основанный на концепции "личного жизненного пути", действительно представляет собой

важный метод в изучении личности и социальной динамики. Этот подход, первоначально разработанный З. Фрейдом, имеет широкое применение в различных областях, включая молодежную политику. Советские исследователи действительно внесли значительный вклад в развитие психоаналитического подхода, адаптировав его к особенностям социальной и культурной среды того времени. Эти адаптации и расширения способствовали созданию системных подходов к исследованию развития личности.

Структурно-функциональный подход и принцип композиционного функционализма Т. Парсонса предоставляют ценные инструменты для анализа молодежных проблем. Этот подход помогает понять, как молодежь и социальные институты взаимодействуют в рамках более широкой социальной системы и как их функции способствуют социальной стабильности и интеграции. Применение этого подхода позволяет глубже исследовать роли молодежи, процессы социализации и влияние социальных изменений на молодежь, а также разрабатывать более эффективные политики и программы для поддержки молодежи.

По мнению исследователя, современные институты социализации, такие как школа и университет, способствуют формированию самостоятельности и личностной идентичности молодых людей, что приводит к их отходу от традиционных форм семейного контроля. Этот период он называет "структурированной безответственностью".

Ш. Эйзенштадт описывает молодежную группу как сложную позиционную систему, состоящую из отдельных индивидов, которые приобретают социальный статус и роль. Каждая роль служит базовой единицей в композиционных взаимодействиях, регулирующих поведение человека.

Принцип структурно-функционального анализа применялся в советское время при формировании молодого поколения рабочего класса, фермеров и интеллигенции. Основное внимание уделялось социальному статусу, трудовой и общественной деятельности, а также несоответствию между профессиональным статусом и уровнем подготовки, получения образования и материального обеспечения молодежи. А также, вопросы интеграции молодежи в управленческие структуры и ее фактическое участие в процессе принятия решений исследовались дополнительно.

Субкультурный подход рассматривается как альтернатива функционально-композиционному методу. Представители субкультурного подхода критикуют функционально-композиционный метод за его восприятие молодежи как однородной

массы, не учитывающей классовые различия. Согласно их мнению, такой подход ошибочно предполагает, что вся молодежь обладает одинаковым жизненным опытом и сталкивается с идентичными проблемами.

Культурологический подход позволяет глубже понять, как культурные контексты и социальные взаимодействия формируют индивидуальные и коллективные идентичности молодежи. Этот подход широко используемый в современных исследованиях молодежной проблематики, основывается на идеях А. Шютца, П. Бергера и Т. Лукмана. Они акцентирует внимание на том, что личные переживания и действия молодежи не существуют в вакууме, а являются частью более широких социальных и культурных структур, которые влияют на их восприятие мира и поведение.

В исследовании молодежных вопросов также широко применяются другие теоретические подходы, включая теорию коммуникации и теорию конструктивизма.

Таким образом, различные теории о молодежи, ее характеристиках и специфике положения используются при разработке государственной молодежной политики.

Эти теории служат теоретической и методологической основой для данной политики, позволяя учитывать разнообразие потребностей и интересов молодежи, а также адаптировать подходы к её поддержке и развитию в соответствии с изменяющимися социальными и экономическими условиями.

Во втором подразделе первой главы, озаглавленном **«Виды, формы и средства реализации государственной политики в отношении молодежи»**, рассматриваются различные аспекты, касающиеся того, как государственная политика может быть направлена на поддержку и развитие молодежи. Подчеркивается, что в различных странах и условиях на разработку и реализацию молодежной политики оказывает значительное влияние мировой политический процесс.

Глобализация общественных отношений и изменения на глобальном, региональном и местном уровнях, обусловленные этим процессом, существенно влияют на динамику и события всех стран мира.

Глобализация общественной жизни и взаимодействия между основными субъектами международных отношений действительно становятся ключевыми факторами современного развития. Этот процесс влияет на множество аспектов, включая экономику, культуру, политику и социальные структуры.

Адаптация молодежной политики к глобальным изменениям позволяет учитывать, как местные, так и международные контексты,

что способствует более эффективному решению проблем молодежи. Это включает в себя такие аспекты, как образование, трудоустройство, социальная интеграция и культурное развитие, которые должны соответствовать как национальным интересам, так и глобальным трендам.

Таким образом, осуществление этой политика становится важным инструментом для формирования позитивной социальной среды и обеспечения устойчивого развития молодежи в условиях быстро меняющегося мира.

Гибкость и разнообразие форм государственной молодежной политики являются ключевыми факторами для ее успешной реализации и достижения поставленных целей, и она реализуется в различных формах и видах, в соответствии с различными моделями развития конкретного общества.

Модель молодежной политики США действительно характеризуется минимальным участием государственных структур в процессах социализации молодежи. В США подход к молодежной политике действительно отличается от многих других стран, где государственное вмешательство часто более заметно. В американской модели акцент делается на самостоятельность и инициативу молодежи, а также на участие частного сектора и некоммерческих организаций в решении молодежных проблем.

В этой модели важную роль играют семья, школы, общественные организации и частный сектор, которые способствуют социализации молодежи, предоставляя различные возможности для развития и участия в жизни общества. Это создает более гибкую и разнообразную среду, где молодежь может самостоятельно выбирать пути своего развития и участия в социальных процессах.

Государственные институты не разрабатывают специализированной политики в отношении молодежи, но признают молодежь как полноправных участников политического процесса, учитывая их права и свободы как граждан.

Другой тип молодежной политики формируется на основе социального сотрудничества общества, государства и бизнеса. В западных странах, особенно в скандинавских, этот подход рассматривается как регламентированная форма молодежной политики. Он применяется в Швеции, Финляндии и, в особенности, в Германии, где, несмотря на консервативные и неконсервативные тенденции, молодежная политика включает признание четкой роли государства, а также строгий правовой контроль над поддержкой молодежи и деятельностью молодежных организаций.

Другая форма молодежной политики подчеркивает важную роль государства в процессе планирования и реализации молодежных программ.

Учреждения, ответственные за проведение государственной молодежной политики играют ключевую роль в формировании и реализации программ, направленных на удовлетворение потребностей молодежи, а также в представлении их интересов на уровне государственных структур.

Институты социального государства играют ключевую роль в создании условий для развития молодежи, обеспечивая доступ к ресурсам и услугам, которые способствуют их социализации и интеграции в общество.

Мониторинг и оценка потребностей молодежи являются критически важными для адаптации и эффективности государственной молодежной политики. Регулярный сбор и анализ данных, оценка эффективности программ и вовлечение молодежи в процесс принятия решений помогают создавать гибкие и актуальные стратегии, которые могут эффективно реагировать на изменения и вызовы.

Активное участие государства в жизни молодежи играет ключевую роль в создании устойчивого и поддерживающего общества. Это участие помогает молодежи развиваться, реализовывать свой потенциал и вносить вклад в развитие общества в целом.

Такая форма политики в отношении молодежи известная как коммунитарная политика и предполагает полную ответственность государства за молодежную политику. Такая модель характерна для авторитарных государств и охватывает все молодежные группы.

В целом европейские формы молодежной политики делятся на четыре категории: универсальные, протекционистские, коммунитарные и централизованные формы. Самая важная из них это формирование независимости и самобытности молодежи.

Протекционистская форма молодежной политики имеет давнюю историю, и она уделяет особое внимание поддержке молодого поколения.

Молодежная политика, разработанная на уровне сообществ в Великобритании, минимизирует роль государства в ее формировании и реализации. Эта форма совместима с консервативными и неконсервативными подходами. В такой форме и реализации политики вопросы касательно молодежи в основном рассматриваются как актуально важными, а сама молодежь как уязвимая группа общества.

Следует отметить, что в бывших социалистических странах активно применялась централизованная форма молодежной политики, и внедрялось в таких формах как: коллективной, групповой и индивидуальной. Групповая и индивидуальная формы молодежной политики имеют свои уникальные преимущества и ограничения. Групповая форма позволяет охватывать широкие массы и решать общие проблемы, в то время как индивидуальная форма предоставляет персонализированную поддержку и учитывает специфические потребности. Интеграция этих подходов позволяет создать более целостную и эффективную систему поддержки молодежи, способствующую их всестороннему развитию и благополучию.

В странах Центральной Азии молодежная политика реализуется не как самостоятельный процесс, а как часть интеграции в более широкий контекст. Она рассматривается как один из ключевых факторов общественно-политического развития и находится в постоянном фокусе внимания политических лидеров стран региона.

В Центральной Азии молодежная политика является важным направлением государственной политики не только внутри национальных государств, но и в такие региональные организации как ШОС, ОДКБ, Евразийский экономический Союз и других. Модели центральноазиатской интеграции, акцентирует внимание на политических, экономических, культурных и иных аспектах формирования статуса и роли интеграционных процессов в регионе. Связи с этой политикой особое значение приобретают теории федерализма, неофункционализма и коммуникативизма.

Вторая глава диссертации, озаглавленная **«Молодежная политика в Республике Таджикистан и система ее развития»** предоставляет глубокий анализ состояния молодежной политики в Республике Таджикистан, её направлений и механизма реализации. Акцент на активное участие молодежи в общественно-политических процессах, внимание к актуальным вопросам развития страны и система разработки нормативных документов подчеркивают значимость комплексного подхода к формированию и реализации молодежной политики. Результаты исследования и рекомендации, выработанные в этой главе, направлены на улучшение текущей ситуации и создание эффективных условий для поддержки и развития молодежи в Таджикистане.

Первый подраздел второй главы диссертации озаглавленном **«Основные особенности формирования и развития молодежной политики в условиях Республики Таджикистан»** предоставляет

глубокий анализ процесса формирования и развития молодежной политики в Республике Таджикистан. Важность выявления и уточнения проблем и перспектив развития страны, а также активное участие молодежи в этом процессе подчеркивают необходимость комплексного и инклюзивного подхода к разработке и реализации молодежной политики. Выводы и рекомендации данного подраздела направлены на улучшение текущей ситуации и повышение эффективности государственной политики в отношении молодежи.

Государственная молодежная политика представляет собой ключевой аспект управления общественной жизнью, особое внимание в которой уделяется социальным вопросам и различным аспектам жизнедеятельности молодежи. В данном подразделе рассматривается, как государственная политика в области молодежи интегрируется в общий контекст общественного управления и как она отражает текущие потребности и вызовы, стоящие перед молодежью в Республике Таджикистан.

Целостный подход к молодежной политике, который интегрирует как индивидуальные, так и коллективные потребности, позволяет создавать более эффективные и сбалансированные решения. Такой подход способствует более полному удовлетворению потребностей молодежи, улучшению их качества жизни и активному участию в развитии общества. Интеграция разных подходов, учет интересов различных групп и постоянная оценка эффективности программ являются ключевыми факторами для успешной реализации молодежной политики.

Государственная молодежная политика представляет собой многогранную систему, которая охватывает различные аспекты жизни молодежи и направлена на их всестороннее развитие и поддержку.

Она охватывает все цели государственной молодежной политики и играет ключевую роль в поддержке и развитии молодежи. Эффективное взаимодействие между государственными и общественными органами, интеграция различных подходов и постоянная оценка программ и инициатив позволяют создать поддерживающую и стимулирующую среду для молодежи. Организация и реализация разнообразных общественно-пропагандистских, культурно-просветительских, творческих и спортивных мероприятий считается основной задачей которые направлены на повышения уровня патриотизма среди молодого поколения страны.

Расширение целенаправленных мероприятий и создание комплексных программ играют ключевую роль в управлении

социальной средой и развитии молодежи. Результаты анализа подчеркивают необходимость разработки и внедрения стратегий, направленных на решение актуальных проблем и поддержку положительных инициатив, что способствует гармоничному и устойчивому развитию молодежной политики в Республике Таджикистан.

Анализ социальных процессов среди молодежи и их влияние на политическое и социально-экономическое развитие страны являются актуальными и важными аспектами государственной молодежной политики. Понимание этих процессов позволяет разработать более целенаправленные и эффективные меры, способствующие решению актуальных проблем и поддержке позитивных тенденций. Результаты анализа подчеркивают необходимость постоянного мониторинга и адаптации политики в ответ на изменения в социальных и экономических условиях, чтобы обеспечить всестороннюю поддержку и развитие молодежи в Республике Таджикистан.

Важным аспектом является изучение общественного мнения по вопросам, касающимся молодежи, что помогает адаптировать политику к реальным потребностям и ожиданиям молодежи и общества в целом.

Необходим глубокий и всесторонний анализ причин распространения наркомании, контрабанды наркотиков, экстремистских течений, ксенофобии и различных проявлений организованной преступности. На основе этих данных следует усилить борьбу с негативными явлениями в жизни молодежи.

В особенности внедрения входят вопросы ее социального и политического статуса, которые находят отражение во внутренней структуре активности молодежи и ее участии в различных организациях.

Молодежная политика, не позволяющая в полной мере стать основой для прогнозирования социальной реакции молодежи, если она основана на адаптивно-эволюционном методе. Поэтому требуется усиления целенаправленного регулирования их социального положения и применения методов для развития их поведения. Социальные отношения молодежи постоянно нуждается в совершенствовании совершенствуется и делает молодежную политику с стратегической, адаптивной и прогрессивной.

Формирование современной политической системы, построение новой государственности Таджикистана и развитие демократического общества требуют сбалансированного развития культурного общества. Ключевым условием этого процесса является

наличие молодых людей, способных конструктивно действовать в рамках общих целей, интересов и ценностей, осознавать личные и общественные интересы и находить пути их достижения.

Во втором подразделе второй главы **«Особенности реализации молодежной политики в системе политического управления таджикским обществом»** исследованы комплексные подходы осуществления государственной молодежной политики в Таджикистане, а также действие государственных органов, активное участие молодежи и общественные организации в ее реализации. Молодежь становится не только объектом, но и субъектом молодежной политики, играя ключевую роль в разработке и реализации инициатив. Эффективное использование различных механизмов и инструментов позволяет создать поддерживающую среду для молодежи, способствующую их развитию и интеграции в общественную жизнь.

Наряду с молодежью особое внимание уделяется различным объединениям и негосударственным организациям чья деятельность в рамках различных проектов на правленое на молодое поколение в разных приоритетных направлениях.

Считается успешным, когда все государственные институты, так и элементы гражданского общества осознают свою истинную миссию, направленную на воспитание молодежи в духе патриотизма, признания национального единства и обеспечения стабильного развития общества, а также на реализацию этих значимых идеалов в практической деятельности.

В третьем подразделе второй главы – **«Проблемы и перспективы реализации молодежной политики в Республике Таджикистан»** рассматривается проблемы и вопросы, направленные на реализацию молодежной политики.

Государственная молодежная политика в Республике Таджикистан, основанная на Конституции страны и инициативе «Год молодежи», имеет важное значение для развития молодежи и укрепления социальной стабильности. Провозглашение «Года молодежи» Президентом Эмомали Рахмоном способствовало привлечению внимания к проблемам молодежи и созданию условий для их развития. Реализация этих инициатив и программ поможет обеспечить активное участие молодежи в общественной жизни и поддержит их социальное и профессиональное развитие.

Обеспечение широкого участия молодежи в решении ключевых вопросов общественной жизни требует комплексного подхода, включающего инклюзивность, развитие навыков, поддержку инициатив и обратную связь. Государственные учреждения и

негосударственные организации играют ключевую роль в создании условий для активного вовлечения молодежи, что способствует более динамичному и устойчивому развитию общества.

Комплексный подход к укреплению государственной безопасности и защите национальных ценностей требует сочетания внутренних мер и международного сотрудничества. Эффективное внедрение национальных стратегий, поддержание правопорядка, социальная устойчивость, а также активное международное сотрудничество способствуют созданию устойчивого и защищенного общества. Эти меры помогают эффективно противостоять внешним и внутренним угрозам, обеспечивая стабильное развитие страны.

Просвещение в духе патриотизма, самопознания, благочестия и национального самосознания является основой для создания устойчивого и единого общества. Воспитание молодежи в этом контексте должно стать приоритетом государственной политики, направленной на укрепление социальной сплоченности и развитие страны. Комплексные меры, включающие образовательные инициативы, вовлечение молодежи в общественную жизнь и поддержку социальных проектов, помогут создать активное и ответственное поколение, способное эффективно способствовать устойчивому развитию и защите национальных ценностей.

Просвещение, направленное на формирование высокого уровня общественного мышления, профессионализма и нравственности, создает прочную основу для стабильного развития Таджикистана. Реализация образовательных программ, создание платформ для дискуссий и поддержка социальных инициатив способствуют развитию активного, осознанного и профессионального поколения, способного эффективно способствовать прогрессу и благополучию страны.

Усиление внимания к молодежной политике и вовлечение молодежи в различные сферы жизни страны имеют решающее значение для обеспечения стабильного и устойчивого развития. Повышение мировоззрения и политического интеллекта молодежи, активное участие в общественных и политических процессах, а также поддержка социальных и культурных инициатив создают основу для формирования активного, осознанного и ответственного поколения. Эти усилия способствуют улучшению качества жизни и социальной сплоченности, что в свою очередь поддерживает устойчивое развитие и укрепление государственной безопасности.

Эффективное внедрение и реализация молодежной политики являются критически важными для достижения как социальных, так и экономических целей. Такая политика не только улучшает жизнь

молодежи, но и способствует укреплению стабильности и развитию страны. Вложение ресурсов в развитие и поддержку молодежных программ ведет к созданию более активного, ответственного и социально интегрированного поколения, которое может способствовать устойчивому прогрессу и благополучию общества.

Для эффективного управления молодежной политикой и достижения положительных результатов необходимо не только освещать проблемы молодежи, но и активно заниматься их решением. Важно, чтобы вопросы и проблемы молодежи находились в центре внимания государственных институтов и общественных организаций. Обеспечение молодежи доступом к рабочим местам и созданию возможностей для трудоустройства является ключевым аспектом государственной молодежной политики. Это требует комплексного подхода и ряда управленческих мер.

Уделение внимания миграционным проблемам молодежи, включая внутренние перемещения населения и внешнюю трудовую миграцию, является важной частью государственной молодежной политики. Для эффективного решения этих проблем необходимо разработать комплексные меры, направленные на улучшение условий проживания молодежи и их культурную адаптацию.

В условиях современных вызовов и угроз, связанных с потенциальным вовлечением молодежи в экстремистские движения, крайне важно разработать и внедрить стратегии, которые способствуют укреплению идентичности молодежи и предотвращают её радикализацию.

В условиях современного мира, где радикализация молодежи представляет собой серьезную угрозу стабильности и безопасности общества, противодействие этим процессам становится не только важной, но и необходимой частью государственной политики и работы институтов политического управления.

Эффективная молодежная политика, которая фокусируется на стимулировании политической активности, повышении профессионального и нравственного уровня молодежи и вовлечении их в процессы государственного управления, способствует укреплению легитимности политической власти и развитию демократии. Она помогает создать более инклюзивное и динамичное общество, где молодое поколение играет активную роль в формировании будущего страны.

Комплексный подход к реализации молодежной политики, который включает образование, создание платформ для участия, использование информационных технологий и поддержку молодежных инициатив, способствует формированию активного и

ответственного гражданского общества. Это обеспечивает более эффективное взаимодействие молодежи с государственными структурами и активное участие в политических процессах, что, в свою очередь, укрепляет демократические принципы и способствует стабильному развитию общества.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

I. Основные научные результаты и выводы исследования

Проведенное исследование подчеркивает важность адаптации государственной молодежной политики к изменяющимся социально-экономическим условиям, что доказывает необходимость глубокого понимания потребностей молодежи и соответствующих мер.

Эти выводы подчеркивают комплексный характер подхода к государственной политике в отношении молодежи и призывают к более активному вовлечению всех заинтересованных сторон в процесс ее реализации. Проведенное глубокое аналитическое исследование разных аспектов данной темы, привело к следующим основным научным выводам:

1. С момента приобретения независимости Республика Таджикистан выбрала путь демократизации и последовательно осуществляет демократические преобразования в различных сферах общественной жизни. В процессе реализации различных мер и инициатив вариативные социальные общности приобретают особый статус и роль. В процессе всестороннего развития Таджикистана ключевую роль играет статус и активная роль молодежи в качестве организованного сообщества, которое становится движущей силой в современном обществе. Современная молодежь имеет больше свободы в выборе своего пути развития, что делает их более склонными к инновациям и применению современных технологий, чем предыдущие поколения. Это отношение позволяет им занимать ведущее положение в современной системе развития.

2. В современном политическом мире от молодежи требуется быть готовым принять на себя роль носителя национальной идеологии, содействует развитию национальной культуры и укреплению связей между поколениями. Она должна стать центральным двигателем прогресса современного общества, а ее члены должны осознанно принимать и глубоко понимать эту миссию.

3. В современном этапе развития страны перед различными государственными институтами, управленческими структурами и системой общественных отношений встает задача обеспечения

активного участия молодежи в решении актуальных вопросов социального развития. Это предполагает их вклад в регулирование и управление различными процессами и событиями, что является важным элементом интеграции молодого поколения в политическую и общественную жизнь. Органы государственного управления должны активно поддерживать программы и проекты, направленные на развитие навыков, таких как предпринимательство, лидерство и гражданская активность. Это поможет молодежи легче адаптироваться к меняющимся требованиям рынка труда. А также, уделять особое внимание решению различных вопросов молодежи как активного и быстро движущегося сообщества современного общества.

4. Решение различных вопросов жизни молодежи, обеспечение реальных условий для ее гармоничного развития и эффективного использования их энергетических и других сил требуют от органов государственного и общественного управления поиска и совершенствования путей, методов и инструментов, для благоприятного и эффективного их использования в реальной жизни. Одним из ключевых инструментов в этом контексте является разработка и поиск более эффективных методов и механизмов ее внедрения.

Исследование подтверждает, что государственная молодежная политика в Республике Таджикистан представляет собой самостоятельное направление деятельности государственных институтов. Она ориентирована на создание и развитие социальных условий, способствующих общему прогрессу страны. Это включает в себя разработку и внедрение программ и стратегий, направленных на улучшение жизненных условий молодежи и поддержку ее развития. Реализация этих направлений государственной политики в отношении молодежи не только улучшит социально-экономическое положение молодых людей, но и позволит Таджикистану стать более конкурентоспособным на международной арене, способствуя развитию страны в целом.

6. Внедрение этой политики охватывают систематическое привлечение молодежи к решению разнообразных вопросов. Особое внимание уделяется формированию у молодежи навыков самостоятельной жизнедеятельности. А также, способствует активному участию молодежи в процессах принятия решений, в реализации общественных инициатив и в политической деятельности, что способствует более глубокому вовлечению молодежи в жизнь общества и укреплению демократических процессов.

7. Повышению статуса и роли политической науки в контексте глобальных процессов, необходимо уделить ключевое внимание. Нужно превратить её в ключевой инструмент разработки и реализации государственной молодежной политики, с учетом опыта развитых стран. Исследуя проблемы, перспектив развития молодежи как социального явления необходимо эффективно применять как теоретические, так и практические подходы к решению ее вопросов, в данной области. Научные знания должны использоваться в качестве инструмента для понимания и управления социальными процессами.

8. Новая мировая система, завершающая свой период становления, не только не ослабит отношения и сотрудничество между странами и деятельность международных организаций, но и станет катализатором для разработки и реализации реформаторских и инновационных программ и инициатив.

Эти процессы оказывают значительное влияние на деятельность ведущих международных, региональных и местных организаций, побуждая их пересмотреть свой статус и положение в новой мировой реальности и адаптировать свою деятельность в соответствии с геополитическими изменениями мировой системы. События 80-90-х годов XX века вынудили влиятельные региональные и международные организации не только пересмотреть содержание своей деятельности, но и разработать новые подходы к решению возникающих проблем и осмыслить процессы развития. В рамках этих изменений особое внимание было уделено вопросам молодежи и разнообразным аспектам её положения. Вопрос внедрения этой политики расширяется в контексте этих отношений, приобретая особые характеристики.

9. Республика Таджикистан активно участвует в деятельности различных международных организаций по молодежной проблематике, охватывающей экономические, социальные, гендерные и культурно-образовательные аспекты. Сотрудничество Таджикистана в сфере молодежной политики укрепило позиции страны среди развивающихся государств на мировой арене, позволяя решать такие важнейшие вопросы, как обеспечение населения водой, продовольствием, безопасностью, социальной защитой, всеобщим доступом к образованию, а также свободой использования интеллектуальной собственности. Это сотрудничество способствует нахождению научных и практических решений различных проблем, внедрению современных технологий и т.д.

10. Связи с устойчивым взаимодействием и сотрудничеству с государственными и общественными институтами, молодёжь имеют

большую возможность внести вклад в решении проблем и таким образом удовлетворить свои потребности, а также добиваются значительных успехов в разных сферах деятельности и продолжают развивать и укреплять эти достижения. Однако наряду с различными и значительными достижениями молодежи, ее политических объединений и представителей в системе государственного управления, существуют проблемы, которые воспринимаются как препятствия на пути гармоничного развития общества и как негативные, неэффективные элементы прогресса. Эти проблемы включают отчуждение части молодежи от гармоничной системы и объединяющих процессов общества, склонность некоторых молодых людей к вступлению в экстремистские организации и движения, а также суеверность и радикализм их деятельности. Поэтому одним из ключевых направлений государственной молодежной политики является профилактика нездорового поведения среди молодежи. Молодежная государственная политика является важнейшим инструментом предотвращения участия молодежи в политическом процессе, минимизации ее вовлеченности в политические махинации и экстремистские действия, а также выявления и реализации стратегий и механизмов противодействия этим явлениям.

11. Важность создания условий для мира и стабильности, что является основой для нормального функционирования всех сфер жизни общества, в том числе и молодежной политики. Непрерывное внимание к национальному единству и безопасности помогает создать безопасное пространство для роста и развития молодежи.

В результате, интеграция идей и посланий Президента Эмомали Рахмона в процессы разработки и реализации государственной молодежной политики позволит создать условия для уверенного развития и активного участия молодежи в жизни общества, что будет способствовать устойчивому социально-экономическому развитию страны.

12. Послания Президента Эмомали Рахмона в Маджлиси Оли являются основополагающими для формирования стратегии государства в различных областях, включая молодежную политику.

А также, представляют собой новое политическое явление в эпоху независимости. Эти послания являются ключевыми документами, определяющими внутреннюю и внешнюю политику страны, а также служат руководством для устойчивого развития всех сфер экономики. Они формулируют и уточняют задачи, цели и тактические средства для достижения стратегических целей развития общества.

II. Рекомендации по практическому применению результатов исследования

Проведены исследования, анализ и сделаны выводы по различным аспектам развития молодежи, её растущих потребностях, интересах, требованиях и привилегиях. Особое внимание уделено процессу социализации молодежи и её вовлечению в активную деятельность в различных сферах общественной, особенно в политической жизни. Молодежь, представляющая собой организованную и динамичную социальную группу, обладает потенциалом стать мощной движущей силой в формировании новой общественной жизни. В целом такие молодежные вопросы и их социальные общности отражены в государственной политике в отношении молодежи и закреплены в Законе Республики Таджикистан «О молодежи и государственной молодежной политике».

В этом акте удалось отразить основные вопросы развития молодежи в современный период развития. Но жизнь, процессы и события постоянно развиваются. Этот же аспект требует обновления, глубокой переподготовки и пересмотра государственной молодежной политики с учетом новых запросов, и требований общества в целом. Посредством данного уровня и методологии, новые вопросы развития данной социальной общности, ставшей ключевым элементом современного политического процесса, будут подвергнуты всестороннему анализу, а также будут разработаны пути, средства и методы их реализации.

В рамках таких отношений и достижений можно утверждать, что для корректного понимания и эффективного воплощения государственной молодежной политики необходимо представить следующие предложения и рекомендации:

-вопросы и перспективы развития молодежи как социальной группы должны постоянно находиться в фокусе внимания политиков, государственных служащих и управленцев. Государственная молодежная политика должна разрабатываться с учетом обширного использования знаний, теорий и комплексных учений ведущих мировых школ, при этом особое внимание следует уделять опыту различных регионов и исторических периодов.

-необходимость разработки, принятия и реализации концепции «Положение и роль молодежи в гармоничном и стабильном развитии таджикского общества» как нормативного политического документа была осознана уже давно. Оно должно носить стратегический характер и включать в себя комплексное развитие страны на длительный исторический период. Различные

вопросы развития молодежи следует рассматривать как важные и необходимые вопросы развития и конкретно указывать пути и средства их реализации;

- органы, ответственные за непосредственную реализацию государственной политики, должны обрести независимость, достаточную для выполнения своих обязанностей и ответственности. В противном случае они не смогут обрести статус и роль эффективного института управления и не смогут добиться успеха в решении различных проблем в жизни молодежи. Институты молодежного управления должны быть надежными и опираться на активное сообщество в решении проблем;

-необходимо определить основные объекты, субъекты и вспомогательные элементы реализации научной концепции развития молодежи как ведущей социальной группы. Их полномочия, обязанности и ответственность должны быть официально признаны и включены в обязанности государственных должностных лиц.

-особое внимание следует уделить политической активности молодежи и ее участию в политическом процессе. Важно привлекать к государственному управлению талантливую, квалифицированную и образованную молодежь, обладающую высоким уровнем профессионализма, а также необходимыми нравственными и идеологическими качествами.

- создание системы, обеспечивающей справедливое участие молодежи в процессе управления, является важным шагом на пути к формированию демократического и инклюзивного общества. Необходимо установить прозрачные и недискриминационные процедуры при трудоустройстве, грантах и других формах поддержки молодежи.

СПИСОК ПУБЛИКАЦИЙ АВТОРА ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ

1. Монография

[1–А]. Ахмадзода Д.Д. Хусусиятҳои татбиқи сиёсати ҷавонон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шароити ҷаҳонишавӣ: таҳлили фалсафӣ-сиёсӣ. Монография [Матн] / Д.Д. Ахмадзода – Душанбе: “Адиб”, 2022. – 160 с.

2. Научные статьи, опубликованные в рецензируемых журналах высшей аттестационной комиссии при Президенте Республики Таджикистан

[2–А]. Аҳмадзода Д.Д. Ташаккулёбии муҳити ҷавонон дар шароити ҷаҳонишавӣ. [Матн] /Д.Д. Аҳмадзода // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Бахши илмҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва ҷамъиятӣ. – 2020 – № 2. – С. 272-277. ISSN 2413–5151.

[3–А]. Аҳмадзода Д.Д. Баррасии бунёди назариявӣ-методологии сиёсати байналмилалӣ ҷавонон. [Матн] /Д.Д. Аҳмадзода // Аҳбори Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон. Силсилаи илмҳои ҷомеашиносӣ. – 2019. – №43 (81). – С. 146-156. ISSN 2411–1945.

[4–А]. Аҳмадзода Д.Д. Паёмҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун сарчашмаи ташаккули ҷаҳонбинии фалсафӣ-сиёсии ҷавонон [Матн] /Д.Д. Аҳмадзода // Идоракунии давлатӣ. Маҷаллаи илмӣ-сиёсии Академияи идоракунии давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. – 2023. – № 2. –С. 300-317. ISSN 2664-0651

[5–А]. Аҳмадзода Д.Д. Гуногунсамтии сиёсати ҷавонон дар муносибатҳои байналмилалӣ. [Матн] / Д.Д. Аҳмадзода // Гузоришҳои Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон. Шуъбаи илмҳои ҷамъиятӣ. 2020. №1. –С. 78-81. ISSN 0002-0000.

[6–А]. Аҳмадзода Д.Д. Хусусиятҳои асосии ташаккул ва инкишофи сиёсати ҷавонон дар шароити Ҷумҳурии Тоҷикистон. [Матн] / Д.Д. Аҳмадзода // Идоракунии давлатӣ. Маҷаллаи илмӣ-сиёсии Академияи идоракунии давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. – 2024. – № 3. –С. 466-483. ISSN 2664-0651

3. Научные доклады на республиканских и международных конференциях

[7–А]. Аҳмадзода Д.Д. Баъзе аз масъалаҳои татбиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд // Масъалаҳои татбиқи қонунгузорӣ дар замони муосир: назария ва амалия. Маводи конференсияи ҷумҳуриявӣ илмӣ назариявӣ (ш. Хучанд, 13 ноябри соли 2013). – Хучанд: Ношир, 2013. –С. 146-151.

[8–А]. Аҳмадзода Д.Д. Хусусиятҳои умумии институти идоракунии давлатӣ: таҳлили ҳуқуқӣ-муқоисавӣ // Рушди илмҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ дар замони муосир: муаммо, ҳолат ва дурнамои инкишоф. Маводи конференсияи ҷумҳуриявӣ илмӣ назариявӣ (ш. Хучанд, 29-30-уми майи соли 2014). – Хучанд, 2014. –С. 85-91.

[9–А]. Аҳмадзода Д.Д. Дастовардҳои даврони соҳибистиклолӣ дар татбиқи сиёсати давлатии ҷавонон. / Ҷавонон пайрави Пешвои миллат // Маводҳои конференсияи ҷумҳуриявӣ. – Хучанд: Ношир, 2017. –С. 156-161.

[10–А]. Аҳмадзода Д.Д. Ҷанбаҳои асосии ташаккули сиёсати ҷавонон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон // Масъалаҳои тақвияти ватандӯстӣ

ва ҳифзи арзишҳои миллӣ – омили муҳими тақмили давлатдорӣ дар шароити ҷаҳонишавӣ. Маводи конференсияи илмӣ-назариявӣ (ш.Душанбе, 20 феввали соли 2023). – Душанбе, 2023. – С.24-36.

Аннотатсия

ба автореферати диссертатсияи Ахмадзода Дилноза Давроналӣ дар мавзӯи “Сиёсати давлатӣ дар бораи ҷавонон ва хусусиятҳои татбиқи он дар шароити Ҷумҳурии Тоҷикистон” барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои сиёсӣ аз рӯи ихтисоси 23.00.02 – Ниҳодҳо, равандро ва технологияҳои сиёсӣ

Калимаҳои калидӣ: ҷавонон, сиёсат дар бораи ҷавонон, сиёсати соҳавӣ, ниҳодҳои давлатӣ, идоракунии сиёсӣ, ташкилотҳои ғайриҳукумати, ҷомеаи маданӣ, давлат, системаи сиёсӣ, сотсиаликунонии ҷавонон, иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ, глобаликунонӣ.

Мақсади асосии таҳқиқотро омӯзиш ва таҳлили ҳамаҷонибаи раванди ташаккул, инкишофи сиёсати давлатӣ дар бораи ҷавонон ва хусусиятҳои татбиқи он дар шароити Ҷумҳурии Тоҷикистон ташкил менамояд.

Асоси методологии таҳқиқотро методҳои диалектикӣ, таърихӣ-мантикӣ, системавӣ-таҳлилӣ ва муносибати синергетикӣ ба сиёсати давлатӣ дар бораи ҷавонон, муайян намудани вазифаҳо ва ҳадафҳои онҳо, ба самти муайян раҳнамоӣ намудани фаъолияти онҳо ташкил медиҳанд.

Дар рафти таҳқиқ ба назарияи классикӣ ва таълимоти муосир таъҷа намуда, таҳияи сиёсати ҷавонон ва хусусиятҳои татбиқи он муайян гардидааст. Манбаъ ва заминаи методологии таҳқиқотро асарҳои олимони сиёсатшиносони кишварҳо ва давраҳои гуногуни инкишоф, аз ҷумла кишварҳои ИДМ, ФР ва Тоҷикистон, суханронҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, мақолаҳои илмии гуногун ташкил додаанд.

Навгони илмии таҳқиқот аз мақсад ва вазифаҳои омӯзиш ва натиҷагирӣ бармеоянд; масъалаҳои назариявӣ ва методологии ҷавонон ҳамчун умумияти иҷтимоӣ мавриди омӯзиши амиқ ва ҳулосагирӣ қарор гирифтаанд; мақом ва ҷойгоҳи ҷавонон ҳамчун объект ва субъекти сиёсати соҳавӣ муайян гардида, паҳлуҳои гуногуни он таҳлил гардидаанд; моҳият ва хусусиятҳои сиёсати давлатӣ дар бораи ҷавонон муайян шудаанд; кӯшиши дарки дурусти моҳият ва муайян намудани хусусиятҳои идораи фаъолияти ҷавонон ҳамчун нури муктадирӣ инкишофи мутаносиби ҷомеа ба амал омадааст; шаклҳо ва воситаҳои татбиқи сиёсати давлатии ҷавонон дар шароити Тоҷикистон муайян ва мушаххас гардидаанд; тавсифи илмии хусусиятҳои асосии ташаккул ва инкишофи сиёсати давлатии ҷавонон дар Тоҷикистон воқеият ёфта, асосҳо ва тарзи муносибат ба онҳо муайян гардидаанд; махусиятҳои татбиқи сиёсати давлатии ҷавонон дар низомии идораи сиёсӣ ҷомеаи Тоҷикистон муайян шудаанд; масъалаҳои асосӣ ва дурнамои татбиқи сиёсати ҷавонон тарҳрезӣ гардидаанд.

Муқаррароти асосӣ, ҳулосаҳо ва тавсияҳои амалии таҳқиқотро метавон дар қори мақомоти идоракунии ҳокимияти давлатӣ ва ниҳодҳои ҷомеаи маданӣ, дар раванди омода намудани концепсияҳо ва стратегияҳои минбаъдаи инкишоф ва барномаҳои мақсаднок ҷиҳати рушди сиёсати давлатӣ дар мавриди ҷавонон ва дарёфти фаъолгардонии онҳо дар ҳаёти ҷамъиятӣ истифода намуд.

Аннотация

к автореферату диссертации Ахмадзода Дилнозы Давронали на тему «Государственная молодежная политика и особенности ее реализации в условиях Республики Таджикистан» на соискание степени кандидата политических наук по специальности 23.00.02 – Политические институты, процессы и технологии

Ключевые слова: молодежь, молодежная политика, секторальная политика, государственные институты, политический менеджмент, негосударственные организации, культурное общество, государство, политическая система, социализация молодежи, общественные объединения, глобализация.

Основной целью данного исследования является всестороннее изучение и анализ всех аспектов процесса формирования и развития государственной молодежной политики, а также особенностей ее реализации в условиях Республики Таджикистан.

Методологическую основу исследования составляют диалектический, историко-логический, системно-аналитический методы и синергетический подход. Эти методы позволяют определить задачи и цели государственной молодежной политики и ориентировать ее деятельность в заданном направлении.

В ходе исследования, основываясь на классической теории и современных концепциях, были определены направления развития молодежной политики и особенности ее реализации. Источниковую и методологическую базу исследования составляют труды ученых и политологов различных стран и периодов, включая страны СНГ и Республики Таджикистан, выступления Президента Республики Таджикистан, а также различные научные статьи.

Научная новизна исследования обусловлена поставленными целями и задачами, а также полученными результатами: проведено глубокое изучение и сделаны выводы по теоретическим и методологическим вопросам, касающимся молодежи как социальной группы; определены статус и роль молодежи как объекта и субъекта отраслевой политики, проанализированы различные ее аспекты; выявлены сущность и особенности государственной молодежной политики; предпринята попытка корректного понимания сущности и определения особенностей молодежного управления как важной силы гармоничного развития общества; определены и уточнены формы и средства реализации государственной молодежной политики в условиях Таджикистана; проведено научное описание основных особенностей становления и развития государственной молодежной политики в Таджикистане, определены принципы и методы ее реализации; выявлены особенности реализации

государственной молодежной политики в системе политического управления таджикского общества; обозначены основные проблемы и перспективы реализации молодежной политики.

Основные положения, выводы и практические рекомендации исследования могут быть использованы органами государственной власти и институтами гражданского общества при разработке концепций, стратегий и целевых программ развития государственной политики в отношении молодежи, а также для активного вовлечения молодежи в общественную жизнь.

Annotation

for the abstract of the dissertation by Ahmadzoda Dilnoza Davronali on "State Youth Policy and Specifics of Its Implementation within the Republic of Tajikistan" submitted for the degree of Candidate of Political Sciences, specializing in 23.00.02 – Political Institutions, Processes and Technologies

Keywords: youth, youth policy, sectoral policy, state institutions, political management, non-governmental organizations, cultural society, state, political system, socialization of youth, public associations, globalization.

The main purpose of this study is to conduct a comprehensive analysis of all aspects of the process of formation and development of state youth policy, as well as to examine the features of its implementation within the Republic of Tajikistan.

The methodological foundation of the research encompasses dialectical, historical-logical and system-analytical methods, and a synergetic approach. These methods enable the identification of the tasks and goals of the state youth policy and guide its activities in a given direction.

In the course of the study, using both the classical theory and modern concepts, directions for the development of youth policy and specifics of its implementation were determined. The source and methodological base of the study include works by scholars and political analysts representing various countries and periods, including Tajikistan and other CIS countries, speeches by the President of Tajikistan, and various scientific articles.

The scientific novelty of the study lies in its goals, objectives and results. An in-depth investigation was conducted, leading to conclusions on theoretical and methodological issues related to youth as a social group. The status and role of youth as both an object and subject of sectoral policy were determined, and various aspects were analysed. The essence and features of the state youth policy were revealed. An attempt was made to correctly understand the essence and definition of the special management as an important force for the harmonious development of society. The forms and means of implementing state youth policy in Tajikistan were identified and specified. A scientific description of the main features of the formation and development of state youth policy in Tajikistan was provided. The principles and methods of its implementation were determined, and the specifics of the implementation of state youth policy within the political management system of the Tajik society were disclosed. The main problems and prospects for the implementation of youth policy were outlined.

The main provisions, conclusions and practical recommendations of the study can be used by public authorities and civil society institutions in the development of concepts, strategies and target programs for the

development of state youth policy. In addition, these findings can support the active engagement of young people in public life.